

ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГории ТҋҔИКИСТОН
БА НОМИ Қ.Ш. ҔУРАЕВ

Т.С. САТТОРОВ ВА М. МУҲИДДИНОВ

АСОСҲОИ ТАъЛИМОТИ ЭВОЛЮЦИОНӢ
(китоби дарси барои донишҷӯёни факулта-
ҳои табиатшиносӣ)

Душанбе - 1997

Бо қарори Шўрои таҳририю- нашрияни донишгоҳи
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ.Ш. Ҷўраев ба нашр
тавсия карда шудааст

Тақризиҳандагон:
доктори илмҳои биологӣ,
профессор, муҳиди кафедраи
ботаникаи донишгоҳи давлати
Тоҷикистон Бобоҷонов А.Е.


доценти кафедраи зоологияи до-
нишгоҳи давлати Тоҷикистон
Исҳоқов С.И.

Котиби маъсул:
доцент, муҳиди кафедраи зоологияи
донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон
Мадмадзиеев А.М.

БИБЛИОТЕКА
ДГПИ
ВЗАМЕН
УТВРЯЕНИЙХ

Т. С. Саттороз ва М. Мухиддинов

Асосҳои таълимотӣ Эволюционӣ



Г. ДУШАНБЕ 1997

МУНДАРИЧА

| | |
|---|-----------|
| Сарсухан | 2 |
| Мавзӯъ ва вазифаҳои фанни дарванизм | 4-6 |
| Мазмун, проблемаҳои асосӣ, принципҳо ва методҳои смӯзиши эволюцияи олами органикӣ | 6-8 |
| Аҳамият ва алоҳаи дарванизм фанҳои дигар | 8-9 |
| ФАСЛИ I. Пайдоиш ва тараққиёти назарияи эволюционӣ | 10 |
| Боби 1. Пайдоиш ва тараққиёти тоҷиҳати эволюционӣ дар давраи то Дарвин | 10-18 |
| Боби 2. Пайдоиши дарванизм | 19-23 |
| Боби 3. Инкишофи минбаъдаи таълимоти эволюционии Ҷ.Дарвин | 24-32 |
| ФАСЛИ II. Микрэволюсия . | |
| Боби 4. Ҷалелҳои асосии эволюция | 32-38 |
| Боби 5. Популяция, воҳиди қурдтарини ҷараёни эволюционӣ | 38-53 |
| Боби 6. Заминаҳои асосии эволюция | 53-56 |
| Боби 7. Қувваҳои ҳаракатдиҳандай (сабабҳои) эволюция | 56-71 |
| Боби 8. Адаптация (мутобиқшавӣ) ҳамчун натиҷаи интиҳоби табииӣ | 71-80 |
| Боби 9. Намуд ва пайдоиши он | 80-89 |
| ФАСЛИ III. Макрэволюсия . | |
| Боби 10. Самтҳои асоси ва қонуниятҳои макрэволюсия | 89-92 |
| Типҳои эволюсияи гурӯҳҳо | 92-96 |
| Прогресси эволюционӣ | 96-101 |
| Эволюсияи онтогенез | 101-107 |
| Эволюсияи узвҳо ва тағъиҳати функционалии онҳо | 108-113 |
| Боби 11. Пайдоиш ва инкишофи ҳаёт дар рӯй замин | 114-133 |
| Боби 12. Пайдоиши одам (антропогенез) | 134-153 |
| Аҳамияти таълимоти эволюционӣ | 153-159 |
| Адабиёт | 159-161 |
| Тавзеҳи мағҳумҳои асосии таълимоти эволюционӣ | 162-170 |

САРСУХАН

Курси дарванизм дар таълимгоҳои олии омӯзгорӣ дар солҳои охиринӣ таҳсил омӯхта мешавад, зоро дарванизм тамоми мавзӯъҳои биологиро, ки аз соли звеал то соли охир омӯхта мешаванд, ҷамъбаст менамояд. Асосҳои илми ин фанро, фанҳои бисиология: зоология, ботаника, экология, физиологияи ҳайвонот ва растаниҳо, цитология, асосҳои генетика, селекция ва ғайра ташкил медиҳанд.

Бинобар он дарванизми ҳозиразамон пойдевори асосии фанҳои биологӣ ҳисоб мешавад. Чунончи дарванизм қончиятҳои умумии инкишофи таърихии тамоми олами зиндаро дар ҳамон шаклҳо ва дараҷаҳои зиндагӣ меомӯзанд. Аз ҳамин сабаб омӯзиши курси дарванизм дар факултаҳои табиатшиносӣ ҳамчун фанни хотимавӣ ва ҷамъбастии мағҳумҳои биологии донишҷӯён пешкаш карда мешавад. Бисъёр қисмҳо ӯз мавзӯъҳои дарванизм ба фанҳои табиатшиносӣ, физика, химия, математика, ҷуғрофия, геология ва ғайра алоқаи зич доранд. Бояд тазаккур дод, ки ғояҳои дарванизм барои тарбияи ҷаҳонбинии диалектикаи материалистич донишҷӯён аҳамияти баъоят қалон дорад. Зоро бисъёр проблемаҳо, мавзӯъҳо ва мағҳумҳои таълимоти эволюционӣ ба қонунҳо ва категорияҳои диалектикаи материалистӣ такъя мекунанд ва онҳо бо далелҳои назарияи эволюционӣ небот ва татбиқ мешаванд. Ғояҳои фалсафаи диалектикаи барои пурратар ва васеътар дарқ намудани моҳият ва қонунҳои инкишофи олами зинда кӯмаки қалон мөрасонанд. Аз ҳамин сабаб дарванизм ҳамчун фан оиди эволюцияи табиати зинда ба барномаи мактабҳои олии мамлакатамон дохил мешавад ва зиёда аз ним аср зиёдтар таълим дода мешавад. Зиёда аз 100 сол пештар аввалин бср энсияти табиати зинда аз тарафи олими англisis Ч.Дарвин пурра аз нуқтаи назари илми асоснок карда шудааст. Бинобар он назарияи таълимоти эволюционӣ бо номи қашғунандай ин назария “дарванизм” гузошта шудааст. Вақтҳои охир дар баязе адабиёт мағҳуми “дарванизм” ба “таълимоти эволюционӣ” иваз карда мешавад. Ин моҳият дарванизмро дигар намекунад, зоро асосгузори аввалини таълимоти эволюционӣ худи Ч. Дарвин мебошад.

МАВЗУЙ ВА ВАЗИФАХОИ ФАННИ ДАРВИНИЗМ

Дар асоси тадқиқотҳои фанҳои ҳозиразамон муқаррарар карда шуд, ки табиат дар ҳақиқат таърихи дуру дарози худро дорад. Бинобар он ҳар як давраи тараққиёт ба хусусиятҳои хоси худ соҳиб аст. Қонуни тараққиёт ба тамоми олами зинда (наботот, ҳайвонот ва ҷамъият) даҳл дорад. Ҳаёт димо дар инкишоф аст ва дар он дсимиш пешравӣ, ташаккул ва инхизор мушоҳида мешавад. Ҳаёт пай дар пай ва мунтазам инкишоф меёбад. Мавҷудиятҳои зинда дар шароити гупогуни муҳити зист зиндагӣ мекунанд ва онҳо бояд бо омилҳои ҷои зисти худ мутобиқ шабанд. Бечуну ҷаро он фарҳҳое, ки ба омилҳон шароити зиндагӣ мутобиқат пайдо карда наметавонанд, ниҳоят ҳалок мегарданд. Ҳар як фан як шакли муайянни ҳаракат, ё шаклҳои дигаргуншавии онро меомӯзад. Проблемаи омӯзиши тараққиёти таърихи ба фанни маҳсус - яъне таълимоти эволюционӣ ё Дарвинизм тааллуқ дорад. Дарвинизм ҳамчун илм сиди қонуниятҳои умумии объективии инкишофи таърихии олами зинда роҳҳо ва сабабҳои тағирёбии онҳо баҳс менамояд. Ин фан қонуниятҳои маҳсуси худро дорад, аз ҷумла:

1. Инкишоф, яъне эволюцияи намудҳо дар шароити муайян ба амал меояд. Муҳите, ки организмро иҳота кардааст. зиндагӣ ном дорад. Дар ин маъно системаи таърихии омилҳои ғайри зинда (абиотикӣ), инҷунин мавҷудоти зинда (биотикӣ), ки организмҳои гуногуъ дар натиҷаи муносибатҳои байни худ ҳосил мекунанд, фаҳмида мешавад. Омилҳо ба ҷараёни эволюция таъсир мекунанд.

2. Қонуни мутгасил ҷавом кардани ҷараёни эволюционӣ. Ҳар як намуд дар фазо аз силсилаи авлодҳои паси ҳам ҷойгиршуда иборат мебошад. Агар яке аз онҳо дар ҳама ҷой барҳам ҳӯрад, ин ба тамоман маҳв шудани намуд бурда мерасонад. Бинобар он мутгасил ҷавом ёфтани эволюцияи авлодҳо ин асоси моддии ҷараёни эволюционӣ мебошад. Баъзан авлодҳои намудҳо пурра паси ҳам инкишоф намёбанд. Дар байни онҳо ҷараёни эволюционӣ қанда мешавад ва намудҳо бо роҳи регресси биологӣ содла мешаванд ё ки алломатҳои авлодҳои гузаштаро такрор мекунанд. Бинобар он паси ҳам қанда нашуда ва қанда шуда давом кардани ҷараёни эволюционӣ ин қонуни муҳим мебошад. Ин қонун ба қонуни диаљектика инкору инкор тақъя мекунад.

Солҳои схир барои донишчӯёни донишкадаҳои олӣ омӯзгорӣ ва донишгоҳҳо якчанд дастурҳои методӣ ва китобҳо нашр шудаанд, ки асосҳои назарияи ҳозирӣи эволюцияи олами зиндаро инъикос мекунанд, (Парамонов А.А. 1978, Северцов А.С. 1981; Яблокова А.В. ва Юсуфов А.Г. 1981); Георгиеvский А.Б. 1985) ва ғайра ҳамаи иҷтимоӣ дар асоси барномаи нав тартиб дода шудаанд ва қонуниятҳои умумии инкишофи таърихии олами зиндаро ҳаматарафа инъикос менамояд.

Бояд тазаккур дод, ки дар ҷумҳурии мо дар ҳамаи мактабӯҳои олӣ таълим бо забоҳи модирӣ ҷойӣ да шудааст. Лезич фанҳои биологӣ, из ҷумла аз шарҳи дарвиизм адабиёти зарурӣ ба забони модарӣ мавҷудӣ за тарҷума нашудааст. Аз таурибай ҷаншиносони ҳамонро донишкадаи омӯзгории ш. Душанбе мъълум мешавад, ин дэнишҷӯён дар омӯзиши курси дарвиизм азият мекаҷанд. Ин фан чуногӣ ҷо ҷамъӣ басти дигар фанҳои бчологӣ буда, қонуниятҳои умумии таъиинати зиндаро дар баъд мегирад, аз ҳамин сабаб бо осонӣ азҳуд карданӣ он душвор мебошаад.

Донишҷӯёни барои аз ҷӯд намудани фанни дарвиизм ва тайёр намудани дарсҳои семинарии лабсраторӣ бо душвориҷои зиёде дучор мешаванд. Ҳамаи инро ба низар гирифта, мо аз рӯи таурибай бисъбрсламон дар асоси адабиёти ҳавтарини дар боло нишондодашуда курси лекцияро аз дарвиизм ба забони модарӣ тартиб додем. Дастури нобурда аз се фаъла 12 боб ибораг буда, бо забони модарии оддӣ, фаъмо пайдоши одамро ҳаматарафа инъикос менамояд.

Мо бёварии комил дорем, ки дастур мазкур барои нурратар, амиқтар ва осонтар аз худ намудани илми таълимоти эволюционӣ ё дарвиизм ба донишҷӯён кӯмаки қалон ҳоҳад ӯзсонид.

Чоилини диққат аст, ки ин дастур нахусгин васоъти таълими ба забони тоҷикиӣ буда, барои донишҷӯёни фахътаҳои табииатииности оиди омӯзиши эволюцияи табииати зинда ба шумор меравад ба аз эҳтимол дур нест, ки аз нуқсонаҳо ҳолӣ бошад. Бинобар ин ме умединдем, ки дар оянда мутолиакунандагон фикру парҳостҳои худро ба мо баён мекунанд ва онҳо дар гакмилу нурратар намудани китоб кӯмаки қалон ҳоҳанд расонид.

3. Җамъшавии тағиироти миқдор ба тағырыббии сифаги бурда мерасонад. Дар натиҷаи мутобиқи әви намудхо шаклү сөхти худро сифатан ва миқдоран дигар мекунад. Бинобар он тағырыббии миқдер, ки минбаъд ба тағырыббии сифаг бурда мерасонад, яке аз қонунҳои муҳими эволюцияи олами зинда ба шумор меразад. Ин қонун ҳам ба қонуни диалектикӣ такъя мекунад.

4. Эволюцияи олами органикӣ баргарданда аст. Дарвин гуфта буд: 'Намуде, ки маҳв шуд, вай ҳеч вакт дигар барнамегардад. Гарчанде, ки шароит фароҳам муҳайё меинавад. Лекин дар ҷараёни конвергенция намудхо аломатҳои ба ҳам монанд пайдо карда метавонанд. Ии қонун дар асоси иқоти полеонтологӣ исбот карда шудааст.'

5. Җараёни эволюциенӣ ба ҳусусияти мутобиқи соҳиб аст. Агар организмҳои зинда ин гуна ҳусусиятҳоро нам ҷонанд. зинда монда наметавонистанд. Мутобиқшавии растаниҳо ва ҳайвоноти хонагӣ бо роҳи таъмин намудани эҳтиёҷоти инсон ба амал меояд. Дар шароити табии намудхо дар асоси омилҳои эволюционӣ, яъне тағырпазирӣ ъа ирсият ба шароит мутобиқ мешаванд.

6. Нобаробари ва ибаз шудани шаклҳои эволюция. Җараёни эволюция яхела, мунтазам ва ба як хел суръат давом намекунад. Балки бо равияҳои гуногуни филогенетикий давом мекунад. Ч.Дарвин гуфта буд, ки суръати табадулати эволюционӣ ба шароити фароҳам ва тағырыб. и омилҳои муҳътизист вобаста мебошад. Агар шароит фароҳам бошад, суръати эволюция тез мегузарад ва баръакс.

7. Самти прогрессиви доштани эволюция (прогресси биологӣ). Җараёни олаи органикӣ ҳамеша ба ташаккуъбии организмҳо бурда мерасонад. Ин як самти умумии инкишоф буда, тамоми мавҷудсти зинҷаро аз содда ба мурраккаб бурда расонидааст. Инро инкишофи олами зинда аз як ҳӯҷайрагӣ го ба мавҷудоти зинди олиташкил - одам исбот мекунад. Еарон ифодаи ин дар илм мағҳуми умумии "арогенез" яслифода бурда мешавад, ки мазмунаш болоравии умумӣ аст.

8. Қонуни дигар, ин ба гуногуншаклии олами органикӣ бурдани ҷараёни эволюциенӣ мебошад, ки инсонро ба ҳайрат меорад. Ҳоло муайян шудааст, ки зиёда аз 1.5 миллиард намуди ҳайвонот ва 500000 намуд растани мавҷуд аст. Боди гуфт, ки гуногуншаклии олами органикӣ ба қонунҳон муайян такъя мекунад. Олами органикӣ гуногун бошад, ҳам, дар ҳамаи онҳо

МАВЗҮЙ ВА ВАЗИФАХОИ ФАННИ ДАРВИНИЗМ

Дар асоси тадқиқотҳои фанҳои ҳозиразамон мүқаррар карда шуд, ки табиат дар ҳақиқат таърихи дуру дарози худро дорад. Бинобар он ҳар як даераи тараққиёт ба хусусиятҳои хоси худ соҳиб аст. Қонуни тараққиёт ба тамоми олами зинда (наботот, ҳайвонот ва ҷамъият) дахл дорад. Ҳаёт димо дар инкишоф аст ва дар он дисимо пешравӣ, ташаккул ва инҳироз мушоҳида мешавад. Ҳаёт пай дар пай за мунтазам инкишоф меёбад. Мавзудиятҳои зинда дар шароити гуногуни муҳити зист зиндагӣ мекунанд ва онҳо бояд бо омилҳои ҷои зисти худ мутобиқ шаванд. Бечуну ҷаро он фардҳое, ки ба омилҳои шароити зиндагӣ мутобиқат пайдо карда наметавонанд, ниҳоят ҳалок мегарданд. Ҳар як фан як шакли муайянни ҳаракат, ё шаклҳои дигаргуншавии онро меомӯзад. Проблемаи омӯзиши тараққиёти таърихи ба фанни маҳсус - яъне таълимоти эволюционӣ ё Дарвинизм тааллуқ дорад. Дарвинизм ҳамчун илм сиди қонуниятҳои умумии объективии инкишофи таърихии олами зинда роҳҳо ва сабабҳои тағирёбии онҳо баҳс менамояд. Ин фан қонуниятҳои маҳсуси худро дорад, аз ҷумла:

1. Инкишоф, яъне эволюцияи намудҳо дар шароити муайян ба амал меояд. Муҳите, ки организмо иҳота кардааст. зиндагӣ номдорад. Дар ин маъно системаи таърихии омилҳои ғайри зинда (абиотикӣ), инчунин маҷудудоти зинда (биотикӣ), ки организмҳои гуногӯй дар натиҷаи муносибатҳои байнӣ худ ҳосил мекунанд, фаҳмида мешавад. Омилҳо ба ҷараёни эволюция таъсир мекунанд.

2. Қонуни мутгасил лавом кардан ҷараёни эволюционӣ. Ҳар як намуд дар фазо аз силсилаи авлодҳои паси ҳам ҷойгиршууда иборат мебошад. Агар яке аз онҳо дар ҳама ҷой барҳам ҳурд, ин ба тамоман маҳв шудани намуд бурда мерасонад. Бинобар он мутгасил давом ёфтани эволюцияи авлодҳо ин асоси моддии ҷараёни эволюционӣ мебошад. Баъзан авлодҳои намудҳо пурра паси ҳам инкишоф намеёбанд. Дар байнӣ онҳо ҷараёни эволюционӣ қанда мешавад ва намудҳо бо роҳи регресси биологӣ содла мешаванд ё ки алломатҳои авлодҳои гузаштаро такорор мекунанд. Бинобар он паси ҳам қанда нашуда ва қанда шуда давом кардан ҷараёни эволюционӣ ин қонуни муҳим мебошад. Ип қонун ба қонуни диафектика инкору инкор тақъя мекунад.

3. Җамъшавин тағыйироти миқдор ба тағыйирьёбии сифагй бурда мерасонад. Дар натиҷаи мутобиқшави намуджо шаклү соҳти худро сифаган ва миқдоран дигар мекунад. Бинобар он тағыйирьёбии миқдер, ки минбаъд ба тағыйирьёбии сифаг бурда мерасонад, яке аз қонунҳои муҳими эволюцияи олами зинда ба шумор меравад. Ин қонун ҳам ба қонуни диалектикаи такъя мекунад.

4. Эволюцияи олами органикӣ баргарданда аст. Дарвин гуфта буд: 'Намуде, ки маҳв шуд, вай ҳеч вакт дигар барнамегардад. Гарчанде, ки шароит фароҳам муҳайё мешавад. Лекин дар ҷараёни конвергенция намуджо аломатҳои ба ҳам монанд пайдо карда метазонанд. Их қонун дар асоси тағыйироти полеонтологӣ исбот карда шудааст.'

5. Җараёни эволюсионӣ ба хусусияти мутобиқшави ҳаб аст. Агар организмҳои зинда ин гуна хусусиятҳоро намеланд, зинда монда наметавонистанд. Мутобиқшавии растаниҳо ва ҳайвоноти хонагӣ бо роҳи таъмин намудани эҳтиёҷоти инсон ба амал меояд. Дар шароити табии намуджо дар асоси омилҳои эволюционӣ, яъне тағыйирпазири ъа ирсият ба шароит мутобиқ мешаванд.

6. Нобаробари ва ибаз шудани шаклҳои эволюция Җараёни эволюция яхела, мунтазам ва ба як хел суръат давом намекунад. Балки бо равияҳои гуногуни филогенетикий давом мекунад. Ч.Дарлин гуфта буд, ки суръати табадуллоти эволюционӣ ба шароити фароҳам ва тағыйиръёб и омилҳои муҳиги зист вобаста мебошад. Агар шароит фароҳам бошад, суръати эволюция тез мегузарад ва баръакс.

7. Самти прогрессиви доштани эволюция (прогресси биологӣ). Җараёни олаи органикӣ ҳамеша ба ташакульъёбии организмҳо бурда мерасонад. Ин як самги умумии инкишоф буда, тамоми мавҷудсти зинҷаро аз содда ба мураккаб бурда расонидааст. Инро инкишофи олами зинда аз якӯҷчайрагӣ го ба мавҷудоти зиндаи олиташкӣ - одам исбот мекунад. Еарон ифодай ин дар илм мағҳуми умумии "арогенез" ислаҳода бурда мешавад, ки мазмунаш болоравии умумӣ аст.

8. Қонуни дигар, ин ба гуногуншаклии олами органикӣ бурдани ҷараёни эволюсионӣ мебошад, ки иносиро ба ҳайрат меорад. Ҳоло муайян шудааст, ки зинҷа аз 1,5 миллион намуди ҳайвонот ва 500000 намуҷ растани мавҷуд аст. Бояд гуфт, ки гуногуншаклии олами органикӣ ба қонунҳои муайян такъя мекунад. Олами органикӣ гуногун бошад, ҳам, дар ҳамаи онҳо

3. Җамъшавин тағириоти миқдор ба тағырыбии сифаги бурда мерасонад. Дар натиҷаи мутобиқи ҳам ба намудҳо шаклу соҳти худро сифаган ва миқдоран дигар мекунанд. Бинобар он тағырыбии миқдер, ки минбаъд ба тағырыбии сифаг бурда мерасонад, яке аз қонунҳои муҳими эволюцияи олами зинда ба шумор меравад. Ин қонун ҳам ба қонуни диалектикаи такъя мекунад.

4. Эволюцияи олами органикӣ баргарданда аст. Дарвин гуфта буд: 'Намуде, ки маҳв шуд, вай ҳеч вакт дигар барнамегардад. Гарчанде, ки шароит фароҳам муҳайё мешавад. Лекин дар ҷараёни конвергенция намудҳо аломатҳои ҳам монанд пайдо карда метавонанд. И: қонун дар асоси тез полеонтологӣ исбот карда шудааст.

5. Җараёни эволюсияси ҳам ба хусусияти мутобиқи аст. Агар организмҳои зинда ин гуна хусусиятҳоро ҷамъӣ зинда монда наметавонистанд. Мутобиқшавии растани ва ҳайвоноти хонагӣ бо роҳи таъмин намудани эҳтиёҷоти инсон ба амал меояд. Дар шароити табии намудҳо дар асоси омилиҳои эволюционӣ, яъне тағырпазирӣ ъа ирсият ба шароит мутобиқ мешаванд.

6. Нобаробари ва ибаз шудани шаклҳои эволюция Җараёни эволюция якхела, мунтазам ва ба як хел суръат давом намекунад. Балки бо равияҳои гуногуни филогенетики давом мекунад. Ч.Дарлин гуфта буд, ки суръати табадуллоти эволюционӣ ба шароити фароҳам ва тағырыбӣ и омилиҳои муҳиги зист вобаста мебошад. Агар шароити фароҳам бошад, суръати эволюция тез мегузарад ва баръакс.

7. Самти прогрессиви доштани эволюция (прогресси биологӣ). Җараёни олаи органикӣ ҳамеша ба ташаккуъбии организмҳо бурда мерасонад. Ин як самти умумии инкишоф буда, тамоми мавҷудсти зиндаро аз содда ба мураккаб бурда расонидааст. Инро инкишофи олами зинда аз якӯҷаҳрагӣ го ба мавҷудоти зиндаи олиташкил - одам исбот мекунад. Барон ифодаи ин дар илм мағҳуми умумии "арогенез" ислаҳода бурда мешавад, ки мазмунаш болоравии умумӣ аст.

8. Қонуни дигар, ин ба гуногуншаклии олами органикӣ бурдани ҷараёни эволюсияи мебошад, ки инсонро ба ҳайрат меорад. Ҳоло муайян шудааст, ки зинёда аз 1.5 миллион намуди ҳайвонот ва 500000 намуц растани мавҷуд аст. Боди гуфт, ки гуногуншаклии олами органикӣ ба қонунҳои муайян такъя мекунад. Олами органикӣ гуногун бошад, ҳам, дар ҳамаи онҳо

МАВЗУЪ ВА ВАЗИФАҲОИ ФАННИ ДАРВИНИЗМ

Дар асоси тадқиқотҳои фанҳои ҳозиразамон мұқаррар
карда шуд, ки табиат дар ҳақиқат таърихи дуру дарози худро
дорад. Бинобар он ҳар як давраи тараққиёт ба ҳусусиятҳои ҳоси
худ соҳиб аст. Қонуни тараққиёт ба тамоми олами зинда
(наботот, ҳайвонот ва ҷамъият) даҳл дорад. Ҳаёт димо дар
инкишоф аст ва дар он доимо пешравӣ, ташаккул ва инқироз
мушоҳида мешавад. Ҳаёт пай дар пай за мунтазам инкишоф
меёбад. Мавҷудиятҳои зинда дар шароити гуногуни мұхити зист
зиндагӣ мекунанд ва онҳо бояд бо омилҳои ҷони зисти худ
мутобиқ шаванд. Бечуну ҷаро он фардҳое, ки ба омилҳои
шароити зиндагӣ мутобиқат пайдо карда наметавонанд, ниҳоят
ҳалок мегарданд. Ҳар як фан як шакли муайянни ҳаракат, ё
шаклҳои дигаргуннавии онро меомӯзад. Проблемаи омӯзиши
тараққиёти таърихи ба фанни маҳсус - яъне таълимоти
эволюционӣ ё Дарвинизм тааллуқ дорад. Дарвинизм ҳамчун илм
сиди қонуниятҳои умумии объективии инкишофи таърихии олами
зинда роҳҳо ва сабабҳои тағирёбии онҳо баҳс менамояд. Ин фан
қонуниятҳои маҳсуси худро дорад, аз ҷумла:

1. Инкишоф, яъне эволюцияи намудҳо дар шароити муайян
ба амал меояд. Мұхите, ки организмро иҳота кардааст. зиндагӣ
ном дорад. Дар ин маънно системаи таърихии омилҳои ғайри зинда
(абиотикӣ), ишчунин мавҷудоти зинда (биотикӣ), ки организмҳои
гуногӯ дар натиҷаи муносибатҳои байни худ ҳосил мекунанд,
фаҳимда мешавад. Омилҳо ба ҷараёни эволюция таъсир
мекунанд.

2. Қонуни мугтасил давом кардани ҷараёни эволюционӣ.
Ҳар як намуд дар фазо аз силсилаи авлодҳои паси ҳам ҷойгиршуда
иборат мебошад. Агар яке аз онҳо дар ҳама ҷой барҳам хӯрад, ин
ба тамоман маҳв шудани намуд бурда мерасонад. Бинобар он
муттасил давом ёфтаки эволюцияи авлодҳо ин асоси моддии
ҷараёни эволюционӣ мебошад. Баъзан авлодҳои намудҳо пурра
паси ҳам инкишоф намеёбанд. Дар байни онҳо ҷараёни
эволюционӣ қанда мешавад ва намудҳо бо роҳи регресси биологӣ
садла мешаванд ё ки алломатҳои авлодҳои гузаштаро такрор
мекунанд. Бинобар он паси ҳам қанда нашуда ва қанда шуда
давом кардани ҷараёни эволюционӣ ин қонуни мұхим мебошад.
Ин қонун ба қонуни диалектика инкору инкор тақъя мекунад.

МАВЗҮЙ ВА ВАЗИФАХОИ ФАННИ ДАРВИНИЗМ

Дар асоси тадқиқотҳои фанҳои ҳозиразамон мұқаррар парда шуд, ки табиат дар ҳақиқат таърихи дуру дарози худро дорад. Бинобар он ҳар як даераси тараққиёт ба хусусиятҳои хоси худ соҳиб аст. Қонуни тараққиёт ба тамоми олами зинда (наботот, ҳайвонот ва ҷамъият) дахл дорад. Ҳаёт дўимо дар инкишоф аст ва дар он дсимиш пешравӣ, ташаккул ва инқизор мушоҳида мешавад. Ҳаёт пай дар пай ва мунтазам инкишоф мейёбад. Мавзудигъюн зинда дар шароити гуногуни муҳити зист зиндагӣ мекунанд ва онҳо бояд бо омилҳои ҷои зисти худ мутобиқ шаванд. Бечуну ҷаро он фардҳое, ки ба омилҳои шароити зиндагӣ мутобиқат пайдо карда наметавонанд, ниҳоят ҳалок мегарданд. Ҳар як фан як шакли муайянни ҳаракат, ё шаклҳои дигаргунишавии онро меомӯзад. Проблемаи омӯзиши тараққиёти таърихи ба фанни маҳсус - яъне таълимоти эволюционӣ ё Дарвинизм тааллуқдорад. Дарвинизм ҳамчун илм сиди қонуниятҳои умумии объективни инкишофи таърихии олами зинда роҳҳо ва сабабҳои тағирёбии онҳо баҳс менамояд. Ин фан қонуниятҳои маҳсуси худро дорад, аз ҷумла:

1. Инкишоф, яъне эволюцияни намудҳо дар шароити муайян ба амал меояд. Муҳите, ки организмро иҳота кардааст. зиндагӣ номдорад. Дар ин маъно системаси таърихии омилҳои ғайри зинда (абиотикӣ), инҷунин мавҷудоти зинда (биотикӣ), ки организмҳои гуногӯй дар натиҷаи муносибатҳои байнӣ худ ҳосил мекунанд, фаҳмида мешавад. Омилҳо ба ҷараёни эволюция таъсир мекунанд.

2. Қонуни мутгасил давом карданни ҷараёни эволюционӣ. Ҳар як намуд дар фазо аз силсилаи авлодҳои паси ҳам ҷойгиршууда иборат мебошад. Агар яке аз онҳо дар ҳама ҷой барҳам хӯрад, ин ба тамоман маҳв шудани намуд бурда мерасонад. Бинобар он мутгасил давом ёфтаки эволюцияи авлодҳо ин асоси моддии ҷараёни эволюционӣ мебошад. Баъзан авлодҳои намудҳо пурра паси ҳам инкишоф намеёбанд. Дар байнӣ онҳо ҷараёни эволюционӣ қанда мешавад ва намудҳо бо роҳи регресси биологӣ содла мешаванд ё ки алломатҳои авлодҳои гузаштаро тақрор мекунанд. Бинобар он паси ҳам қанда нашуда ва қанда шуда давом карданни ҷараёни эволюционӣ ин қонуни муҳим мебошад. Ин қонун ба қонуни диалектика инкору инкор тақъя мекунад.

3. Җамъшавии тағиироти миқдор ба тағырыббии сифаги бурда мерасонад. Дар натиҷаи мутобиқи, ави намуджо шаклу сохти худро сифатан ва миқдоран дигар мекунад. Бинобар он тағырыббии миқдер, ки минбаъд ба тағырыббии сифаг бурда мерасонад, яке аз қонунҳои муҳими эволюцияи олами зинда ба шумор меравад. Ин қонун ҳам ба қонуни диалектикӣ такъя мекунад.

4. Эволюцияи олами органикӣ баргарданда аст. Дарвин гуфта буд: 'Намуде, ки маҳв шуд, вай ҳеч вакғ дигар барнамегардад. Гарчанде, ки шароит фароҳам муҳайё мешавад. Лекин дар ҷараёни конвергенция намуджо алематҳои ба ҳам монанд пайдо карда метавонанд. Иш қонун дар асоси тадқиқоти полеонтологӣ исбот карда шудааст.'

5. Җараёни эволюсионӣ ба ҳусусияти мутобиқшави соҳиб аст. Агар организмҳои зинда ин гуна ҳусусиятҳоро намедситанд, зинда монда наметавонистанд. Мутобиқшавии растаниҳо ва ҳайвоноти хонагӣ бо роҳи таъмин намудани эҳтиёҷоти инсон ба амал меояд. Дар шароити табии намуджо дар асоси омилиҳои эволюционӣ, яъне тағырпазири ӯа ирсият ба шароит мутобиқ мешаванд.

6. Нобаробари ва ибаз шудани шаклҳои эволюция. Җараёни эволюция яхела, мунтазам ва ба як ҳел суръат давом намунаад. Балки бо равияҳои гуногуни филогенетики давом мекунад. Ч.Дарлин гуфта буд, ки суръати табадулати эволюционӣ ба шароити фароҳам ва тағырыбӣ и омилиҳои муҳъиги зист вобаста мебошад. Агар шароит фароҳам бошад, суръати эволюция тез мегузарад ва баръакс.

7. Самти прогрессиви доштани эволюция (прогресси биологӣ). Җараёни олаи органикӣ ҳамеша ба ташакульбии организмҳо бурда мерасонад. Ин як самти умумии инкишоф буда, тамоми мавҷудсти зигҷаро аз содда ба мураккаб бурда расонидааст. Инро инкишофи олами зинда аз якҷӯҷайрагӣ го ба мавҷудоти зиндаи олиташкӣ - одам исбот меҳунад. Еарон ифодаи ин дар илм мағҳуми умумии "ароғечез" ислаҳода бурда мешавад, ки мазмунаш болоравии умумӣ аст.

8. Қонуни дигар, ин ба гуногуншаклии олами органикӣ бурдани ҷараёни эволюсионӣ мебошад, ки инсонро ба ҳайрат меорад. Ҳоло муайян шудааст, ки зиёда аз 1,5 миллиард намуни ҳайвонот ва 500000 намуд растани мавҷуд аст. Бояд гуфт, ки гуногуншаклии олами органикӣ ба қонунҳои муайян такъя мекунад. Олами органикӣ гуногун бошад, ҳам, дар ҳамаи онҳо

базэ хусусиятъо умуми зөхир мешаванд, ки бо ҳам монаанд мебошанд. Масалан: չараёни тақсимшад, бордоршавй, хүркхүрй, нафаскашй ва гайра, ки ба ҳамаи маҷчудоти зинда ҳосанд. Ин ҳонун ягонагии пайдоиши олами органикро исбот мекунад. Олами органикӣ аз як сарчашма (манофил) пайдо шудааст. Ин ягонагии гуногуншаклиро инкор намекунад. Олами органикӣ аз як сарчашма пайдо шуда бошад ҳам, бо роҳи дивергентӣ (аз ҳам дур шудани алломатъо) давом карда, дар давраҳои гуногуни инкишофи олами зинда намудҳо ва гурӯҳҳои гуногунро пайдо намудааст.

Қонунҳое, ки мо номбар кардем, сабабҳои гуногун дӯранд. Ошкор кардан ин сабабҳо ба омузиш ва муайян намудани омилҳои эволюцияи олами органикӣ вобаста мебошад. Асоси илмии инкишофи олами органикро бори аввал олимӣ англис Ч.Дарвии (1809-1882) исбот намудааст. Ч. Дарвии назарияи таълимоти эволюциониро бунъёд кард. Вай сабабҳои эволюция, ҳувеаи ба ҳаракатоварандай онро нишон дод. Дарвин муайян кард, ки инкишоф ба воситаи интиҳоби табии пеш меравад. Бинобар ин вай нишон дод, ки организмҳое, ки ба шароити муҷити зиндагӣ мутобиқ шуда натавонистанд, мунқариз мешаванд. Назарияи эволюционии Ч.Дарвии нишон дод, ки эволюция ин зарурати табии ва биологӣ мебошад. Аз назарияи Дарвии чунин ҳулоса баровардац мумкин аст:

1. Инкишоф ин як шакли маҳсуси ҳаракати материя аст.
2. Ҷараёни эволюцияро таълимоти эволюционӣ ё “дарвинизм” меомӯзад.
3. Ин фан ҳама сабабҳои (омилҳои) моддии эволюцияро фаҳмонида медиҳад. Бинобар он аз сабаби асосгузори ин фан будани Ч. Дарвин ин фан Дарвинизм ном гирифтгааст.

МАЗМУН ВА ПРОБЛЕМАҲОИ АСОСӢ. ПРИНЦИПҲО РА МЕТОДҲОИ ОМӮЗИШИ *2 ЭВОЛЮЦИЯИ ОЛАМИ ОРГАНИКӢ*

Муҷият шуд, ки эволюцияи олами органикӣ ин ҳодисаи табии аст, аммо гуфтан зарур аст, ки ҷараёни инкишофи олами зинда дар давраҳои гуногун ва дуру дарози геологӣ ба амал месяд. Аз ин чунин ҳулоса бармеояд, ки ҳеч кас ҳодисаи эволюциониро аз сар то охири мушоҳида карда наметавонад. Еарои аз назар гузаронидани тамоми ҳодисаҳо, ки дар вақти

эволюция ба амал меоянд, онҳо бояд дар асоси далетҳои гуногун таҳлил ва ситеz карда шаванд. Бинобар он далелҳои эволюционӣ ин проблемаи якуми дарвинизм буда, асоси илмии онро ташкил мекунад. Аммо танҳо ҷамъ намудани далелҳо маълумоти пурра намедиҳад, бинобар он бояд аз сабаб, инчунин қувваҳои ба ҳаракатоварандай эволюция муайян карда шаванд. Муайхн намудани омилҳо ва қувваи баҳарқатоварандай ҷараёни эволюционӣ проблемаи дуюми дарвинизм ба шумор меравад. Ч.Дарвин муайян карда, ки эволюцияи олами органикӣ дар асоси таъсири З омил давом кардааст:

1. Тағъирпазирӣ
2. Ирсият
3. Интихоб

Тағъирпазирӣ барои намуд дар эволюция маводи сифатан нав медиҳад: ирсият ин тағъиротро ба авлодони дигар мегузаронад ва мустаҳкам мекунад. Интихоб бошад намудҳои мутобиқнашударо маъж карда мутобиқшударо, ки алломатҳои нав пайдо карда тавонистанд нигоҳ медорад. Бинобар ин омилҳо асоси ҷараёни эволюционӣ мебошанд. Омилҳои эволюционӣ қувваи баҳарқатоварандай олами органикӣ ҳисоб мешаванд. Самти инкишоф проблемаи сеюми дарвинизм мебошад. Ин самт асосан ба омӯзиши инкишофӣ фардӣ вобастааст, ки он “онтогенез” ном дорад, аммо организмҳо дар ҷараёни инкишофӣ фарди алломатҳои авлодони гузаштаи худро тақрор мекунанд, ки ин “филогенез” ном гирифтааст.

Бинобар он мо алломатҳои онтогенезро бо филогенез мӯқиса карда, ҳешигии онҳоро муайян мекунем, ки онро фанни филогенетика меомӯзанд. Асосан мазмун ва проблемаҳои дарвинизм аз ҳаминҳо иборатанд.

УСУЛ ВА ПРИНЦИПҲОИ ОМӮЗИШИ ЭВОЛЮЦИЯ

Назарияи эволюционӣ ба ду принцип: таърихӣ ва аствуали асоснок карда мешавад, ки онҳо ба усулу равияҳои тадқигӣги эволюции олами органикӣ алоқаи зич доранд.

1. Принципи таърихӣ. Барои омӯзиши маъвҷудоти синдан ҳозиразамон маълумотҳои истифода бу; да мешаванд, ки онҳо дар омӯзиши эволюцияи олами органикӣ гузашта ба даст оварда шуда будаанд. Дар асоси ин принцип ду усул мӯқисазӣ ва генетикӣ истифода бурда мешавад.

Усули мүқоисави. Дар асоси ин усул аз рўи организмҳси бавуҷудомада, монандӣ, фарқият ва вазифаҳои узвҳои гурӯҳҳои гуногуни мавҷудоги зинда омӯҳта мешавад. Ин усули омӯзиш дар соҳаҳои гуногуни анатомия қиёсӣ ва эмбриология бо таври васеъ истифода бурда мешавад. Дар солҳои охир вазифаҳои гуногуни систематикаи филогенетикий (муқарраркунни алломатҳои наздикии гурӯҳҳои гуногуни организмҳси зинда) дар асоси тадқиқотҳои биологияи молекулярӣ (электрофорез) муайян карда шуданд.

Учи генетикий. Дар асоси ин усул сабабҳои пайдоиши алломатҳои нави организмҳо ва шаклҳои гуногуни онҳо муайян карда мешавад. Ин усул ба маълумотҳои палеонтологӣ, морфологӣ, эмбриологӣ ва биogeографӣ такъя мекунад.

2. Принципи актуалӣ. Моҳияти ин принцип дар он аст, ки маълумотҳои нави ҳанӯй барои омӯзиши эволюцияи организмҳои гузашта истифода бурда мешаванд. Яъне ҷараёни микрозволюционе, ки дар пеши назари мо мегузаранд, сабабҳо механизмҳо ва дигар хусусиятҳои эволюцияи гузашта истифода бурда мешаванд. Яъне дар ҷараёни микрозволюционе, ки дар ҷеши назарӣ мо мегузарад, сабабҳо, механизмҳо ва дигар хусусиятҳои эволюцияи гузашта татбиғӣ ва исбот карда мешаванд. Бо сабабе, ки эволюция дар популация мегузарац, барои омӯзиши он усули омории популяционӣ истифода бурда мешавад. Ин усул ба илмҳои математика, назарияи эҳтимолият ва таҳлили оморӣ, такъя мекунад. Инду принцип ба ҳам зич алоқаманд мебошанд.

АҲАМИЯТ ВА АЛОҚАИ ДАРВИНИЗМ БО ФАНҲОИ ДИГАР

Бозд гуфт, ки унсурҳои ҷудогонаи системаи дарвинизм барои фаяҳои мажсус, бунъёд намудани зотҳои нави ҳайвонот, селекция, сабзапоткорӣ асос карда шудаанд. Бинобар дарвинизм натиҷаи амалияи ҳоҷагии қишлоқро истифода мебарад ва ба ривоҷ ёфтани си сабаб мешавад. Ғайр аз ин дарвинизм аҳамияти тарбияи ҷаҳонбинии материалистӣ низ дорад, ки ишро асосгузорони марксизм-ленинизм таъкид карда гузаштанд. Аз рўзи ишёндиши дарвинизм муборизан равияҳои идеализм ва материализм пурзӯртар шудааст, зоро дарвинизм такъягоҳи материализм аст.

Аксари қонуқҳои фалсафа дар асоси маълумоти биологии отакли мушакҳас метирад ва исбот карда мешаванд. Дарвинизм дар итифоқи мамлакатҳои соҳибияти дурумин ватани ҳудо ёфтааст. Дарвинизм имконияти ғалон медиҳад, ки бар зипди

идеализм ва урфу одатҳои гуногуни ғайришими мубориза бурда шавад. Аз ин рӯ дар винизм аҳамияти тарбиявӣ низ дорад.

Омӯзиши таълимоти эволюционӣ ва қувваи ба ҳаракат-озарандай он на танҳо аҳамияти назариявӣ, балки амалӣ низ дёрад. Инсон дар назди худ вазифа мегузорад, ки пурра аз болои табиат ҳукмронӣ кунад. Қонунҳои табиатро ҳаматарафа дарк намуда, онҷоро ба манфиати худ барои ба вучуд овардани зотҳо ва наъъҳои гуногуни ҳайвонот ва растаниҳо истифода мебарад.

Таълимоти эволюционӣ ҳамчун фанни маҳсуси биологӣ ба соҳаҳои гуногуни табиатшиносӣ, социологӣ ва фалсафа, диалектикаю материалистӣ алоқаи зич дорад.

Вай ба соҳаҳои гуногуни биология (палеонтология, морфология, эмбриология, генетика, экология ва ғайра), бо илмҳое, ки аҳамияти амалӣ доранд, алоқаи зич дорад. Ба ғайр аз ин барои ҳалли проблемаҳои умумӣ ва фалсафаи биология асос шуда метавонад.

Омӯзиши соҳти умумии олами зинда назарияи эволюцияро бо дигар фанҳои ғайрибиологӣ алоқаманд мекунад. Сатҳи умумии олами зинда аз ҳучайра, бофта, системаи узвҳо иборат аст. Бинобар онҷоро генетикай молекулярӣ, биохимия, цитология, анатомия, физиология меомӯзанд. Шаклҳои аъзоҳои зиндаи зикргардида (биоценоз, популяция ва ғайра) аз тарафи генетика, экологиия, биогеоцеонология омӯхта мешавад. Заминаҳои аввалини эволюцияро фанҳои дигар - морфология ва физиология эволюционӣ, генетика, экология, палеонтология, эмбриология, филогенетика ва ғайра меомӯзанд. Ин фанҳо оиди тағъиръёбии фардҳои популяция, мутобиқишаӣ, самтҳои эволюция, тараққиёт ва маҳвшавӣ маълумот медиҳанд. Ҳамаи фанҳое, ки бо омӯзиши эволюциия материияи зинда машғуланд, ба як ном “биологияи эволюционӣ” муттаҳид карда мешаванд.

Дар замони мо маълумотҳои эволюциия табииати зинда дар техника низ татбиқ карда мешавад, ки ин фанн бионика ном гирифтааст. Яъне, бисъёр қисмҳои техникий аз рӯи аналогияи узвҳои ҳайвонот гирифта шудаанд. масалан, парранда ва самолёт, моҳӣ ва қишидӣ ва ғайра. Дар вақтҳои охир бисъёр муваффақиятҳои биологӣ дар техника ба амал татбиқ карда шудаанд.

Дар асоси маводи назарияи эволюция бисъёр проблемаҳои диалектикаи фалсафа шарҳ дода мешавад.

**ФАСЛИ I.
ПАЙДОИШ ВА ТАРАҚҚИЁТИ НАЗАРИЯИ
ЭВОЛЮЦИОНӢ**

**БОБИ I. ПАЙДОИШ ВА ТАРАҚҚИЁТИ ҒОЯҲОИ
ЭВОЛЮЦИОНӢ ДАР ДАВРАИ ТО ДАРВИН**

Тасавиурот оиди пайдоинии олами органикӣ дар Юнони қадим.

Дар асрҳои УШ-УІ пеш аз милод дар таърихи Юнони қадим бори аввал ибтидои фанҳо бунъёд шуд. Асосгузорони фалсафаи Юнони қадимро одатай файласуфон Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит ташкил медоданд. Аз рӯи таълимоти онҳо олами органикӣ ҳуд аз ҳуд бо роҳи табии пайдо шудааст. Чунончи, олим Фалес таъкид мекунад, ки асоси тамоми оламро об ташкил мекунад ва ҳама аз об бунъёд шудаанд. Олим Анаксимандр чунон мешуморад, ки олам аз ягона моддаи абадӣ пайдо шудааст ва ин моддаро вай “анейрон” меномад, ки он доимо дар ҳаракат ва тағъирёбист. Ҳаман организмҳои зинҷа аз ин модда пайдо шудаанд. Ҳайвонот з намино ҳек, ки офтоб гарм кардааст, пайдо шудааст. Танҳо Анаксимандр пайдоинии одамро, аз дигар намудҳо мешуморад. Ӯ таъкид ме: унад, ки ҷанини одам бори аввал дар бачадони организми моҳимонаанд пайдо шуда, дар шакли марду зан ба рӯи зӯмин баромадааст. Аз рӯи гуфти файласуф Анаксимен олами органикӣ аз ҳаво иборат аст. Тағъирёбии ҳаво маҳлуқҳои гуногуниро пайдо мекунад. Ҷони одам ҳам аз ҳаво иборат аст. Гераклит яке аз машҳуртарин олими Юнони қадим бул. Дар бораи табият ақидаи дуруст нағуфта бошад ҳам, аммо фарзияи ӯ дар биология, фалсафа ҷон намоёнро ишғол мекунад. Вай намояндани диалектикаи стихиявӣ мебошад. Вай чунин мешуморид, ки ибтидои ҳаёт аз отаҷ иборат аст. Мубориза ҷузъҳои наъ ба навро пайдо мекунад. Ин ақида содда бошад ҳам, аммо ақидаи дуруст аст. Гераклит мегуфт: Предметҳо доими нестанд, доимо тағъир мёёбанд”. Тағъирёбӣ дар давраи муайян ме: узарад, яъне Гераклит инишиҳои таърихиро намебинад.

Дар нимаи асри VI то милод мактаби нави файласуфон бо сардории Пифагор ба вуҷуд меояд. Асоси материализми ин

асарро минбаъд файласуфони Юнопи қадим хело ривоҷ медиҳанд. Онҳо кӯшиш мекунанд, ки проблемаи соҳти атомӣ ҳал намоянд. Ин назарияро бори аввал Левкип ба миён гузаштааст. Дар ин давра яке аз намояндаҳон назарияни соҳти атомӣ Анақсағор ба миён омад. Аз рӯи ақидан ў материя аз қисмҳои майдатарин иборат мебошад, ки онҳоро Анақсағор тухмчаҳо номида буд. Аристотель онҳоро ғомойомерҳо-қисмчаҳо номида гӯё ки ин тухмчаҳо дар табиат дар таносуби гуногун дар таркиби замин, об, ҳаво, оташ, тилло, оҳан, хун, гӯнт, устухон муноҳида мешаванд. Ба фикри ўхӯрок, масалан об ё ион аз шакли беруни бо ҳам монанданд. Дар ҳақиқат аз тухмчаҳои гуногун иборатанд. Дар ғӯраёни ҳазмшавӣ ин тухмчаҳо аз ҳамдигар ҷудо шуда қисмҳои хун, мушак ва устухонҳоро пайдо мекунанд ва ба хун, мушак ва устухон мераванд. Ба фикри Анақсағор дар нағиҷаи якчояшавии ҳамин тухмҳо ба воситаи намӣ, ҳаво аввал ҷанин, баъд маҳлуқҳо пайдо шудаанд. Фарқияти байни ҷинсҳо "и тухм вобаста аст. Ба ақидан ў тухм фақат аз ҷинси нарина пайдо мешавад", ҷанини дар бачадон ҷойгиршуда дар ҷанин аввал майнаи сар пайдо мешавад, чунки ба он узвҳои ҳиссенёт: биной, лаззат ва гайра вобастаанд.

Бо ақидан Анақса ор байни ҳайвоноту наботот фарқи калоне нест, дар наботот ҳам ҷонанди ҳайвонот, ҳам шурӯр ва ҳам дониши мавҷуд аст.

Намояндан дигари ин давра Эминтоказ мебошад. Мувоғиҳи ақидан ў олам аз ҷор үнсир ибо, ат аст. Ин ҷор моддаи материяни олам аз инҳо иборатанд: оташ, замин, ҳаво ва об. Ин үнсурҳо бо ҳамдигар ҳамроҳ мебошанд. Дар байни онҳо ду қувва (қувваи бо ҳам зид ва қувваи бо ҳам муносиб) дида месавад. Дар асоси ин қувваҳо сифатҳои наъ пайдо мешаванд.

Азбаски ин моддаҳо бо қисмчаҳои бо ҳуд монанд ҳамроҳшавиро меҳоҳанд, бинобар он организмҳо ҳӯрок меҳӯранд ва месабзанд. Организми одам аз бофтаҳо иборат аст. Онҳо аз 4 үнсури асоси таркиб ёфтаанд. Ҷанин аз ҳисоби якчояшавии ҳуҷайраҳои наринаю модина ба вуҷуд меояд. Бо ақидан Эмпидокл растаниҳо "исбат ба ҳайвонот пештар пайдо шудаанд. Гуногуншаклии наботот бо таркиби ҳӯрокашон вобастааст. Тасаввуроти Эмпидокл барои муқаррар қардани роҳи табии олами органикӣ асос шуд. Тасаввуроти ў аз тарафи Демокрит инкишоф дода шуд. Ба ақидан ў олам аз атомҳои майдатарини тақсимшаванди доимо дар фазо ҳаракаткунанда иборат аст. Атомҳо тағъирнаёбанданд, ҳеч кас онҳо ҳо бунъёд накардааст ва ҳеч кас барҳам дода наметавонад. Хоси ги ҷудонашавандагӣ атом

пайваста мелонад. Аристотель фикри худро оид ба қысмҳои ҳайвонот баён карда мегүйд, ки дар организм гүё қисмчаҳси якхела мавҷуданд, онҳо бофтаҳо мебошанд. Асари дигари Аристотель “Оид ба пайдоиши ҳайвонот” аст, ки он ба эмбрисологияи ҳайвон ва одам асос ёфтааст. Муҳимтарин асари ў бо номи “Оид ба ҷон” мебошад. Дар ин асар ҳиссият, тафаккур ва қобилияти шурӯнокии инсон тавсиф карда мешавад. Аристотель дар бораи маънуд будани фарқияти анатомий ва физиологий дар байнҳо гурӯҳҳои гуноғуни ҳайвонот тасаввуроти қалон дошт. Ба фикри у яке аз алломатҳои фарқунандаи ҳайвон ин доштани ҳамроҳӣ мебошад, ки ин алломат дар моҳиҳо диде намешаванд. Аз ҳамин сабаб моҳиҳоро аз ширхӯрон ҷудо карда, киту дельфинҳоро ба гурӯҳи маҳсус доҳил кардааст. Аристотель ҳаман ҳайвонотро ба 2 синф ҷудо намудааст:

1. Ҳайвоноти хундор (мӯҳрадорҳо)
2. Ҳайвоноти бехун (бемӯҳраҳо)

Хундорон дар навбати худ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд зиндазоён (одам, китҳо) ва ҷорӣҳо (туҳмзоён ва туҳмзиндазоён (паррандаҳо, туҳмдорҳои ҷорӣ, ширхӯрон) мору моҳиҳо).

Бехунонро ба сарпойдорон, ҳарҷангшаклон, гурӯҳи маҳсус, ки туҳм наидо мегӯианд: (ҳашарот, тортанакшаклон, қаждумон) ва инчунин ба маллюскаҳо тақсим меҷунад. Аристотель бори якум зинай слами органикӣ қашф карда буд, ки ин аҳида дар инкишсфи биологиии асри ХУШ аҳамияти хеле қон дошт.

УСЛУБИ КҶРИ К. ЛИННЕЙ

К. Линней асосгузори илми систематика (таснифот) мебошад. Ў дар ин соҳа асарҳои зиёдеро навишта аст. Асари асосии ў “Таснифоти табиат” ном дошт, ки то асри ХУШ роли қалонерс бозидааст. Линней миҳдори зиёди ҳайвоноту набототро таснифот додааст. Вай 1260 авлод 7540 намудро дар асаи худ “Намудҳои ҳайвонот” тасвир карда буд. Линней растаниҳоро ба 24 синф тақсим карда буд. Вай ба гардбаргаҳои гули сиҳо лиққати коғи дод. К. Линней 13 синфи растаниҳоро мувофиқи гардбаргаҳо, 16-17-18 синфҳоро мувофиқи якҷоя пайвастшавни сиҳо ва 22-умро синфи растаниҳоро дуҳонддор, 24-синфро оиласи пӯшидатухмон ҳисоб карда буд. Дар доҳили синфҳо Линней қаторҳоро ҳам тавсиф кард. Аммо системаи ў системаи табиӣ набуда, балки системаи сунӣ буд, зеро ки вай фақат аз аз рӯи як ду алломати беруи ҳешигии растаниҳоро мӯайян карда, онҳоро ба синфҳо ҷудо мекард. Ин сунъӣ будан: таснифоти вайре инъикос

ҳаракат аст, зеро дар күчое, ки атом мавчуд бошад, ҳаракат ҳам дидә мешавад.

НАЗАРИЯИ ТЕОЛОГИИ АРИСТОТЕЛЬ

Маълум аст, ки дар юнони қадим дар соҳаи фалсафа ду равия пайдо шуда буд, якум олимоне, ки олами органикиро мӯъчизи табии ҳисоб мекарданд. Онҳо гурӯҳи материалистони стихиявиро ташкил карда буданд. Дар як маврид равияҳо ҳам бунъёд шуданд, ки оламро инъикоси шуур меҳисобиданд. Бинобар он тарафдорони ин фикр равияни дуюм - идеализмо пайдо карданд, ки асосгузорони он Афлотун ва Суқрот буданд.

Якумин файласуфе, ки идеализми Афлотунро баргариф кардани буд, ин Аристотель (Арасту) буд. Ў бори аввал таълимотро оид ба ҳаракат ва шаклҳои онро пешниҳод кард. Ў бар зидди назарияни идеалистии Афлотун назарияни сенсуалистиро барои омӯхтани олам пешкаш кард, ки мувофиқи он сарчашмаи ҳаёт дониш ҳисоб карда мешуд. ки онро шуур кор карда мебарояд. Гарчанде ки Аристотель дар масъалаи асосии фалсафа ақидаи материалистиро пешкаш карда бошад ҳам, аммо ў дар байни ду равия мекалавӣ. Аристотель ду шакли материяро бо ҳамдигар муқобил мегузашт. Ба фикри ў материя пассив буда, ҳаракати материяро аз нуҷтаи назари теологӣ мефаҳымид. Ба фикри ў якумин қуввае, ки материяро ба ҳаракат мөорад, ин қувваи илоҳист.

Дар тасаввуроти умумии Аристотель мо равияни дуалистиро мебинем. Дуализми Аристотель дар ҳамаи масъалаҳо мушоҳида мешавад. Масалан, ду тирафи материяро бо ҳам зид мегузорад. Мувофиқи ақидаи ў шакл дар як маврид сабаби табдилёбӣ аст. Аз рӯи гуфтаи ў чанин дар натиҷаи якҷояшавии тухмҳои нарина ва модина пайдо мешавад. Ҷинсҳои модина материяро бунъёд мекунанд, аммо вай дар он маврид инкишоф месбад, ки агар ба онҳо шакл назорат кунад бинобар ин дар тухм шакл ин ҷон аст. Таъсири он ба созгори мувофиқи соҳт ва ҳаётгузаронии организм мерасад. Таъсири ҷонро материя маҳдуд мекунад. Бо ақидаи ў се хел ҷон мавчуд аст:

1. Ҷони растаниҳо ё ки ҷони ҳурокхӯр.
2. Ҷони ҳискунанда (ҳайвонот)
3. Ҷони шуурдор

Яке аз асарҳои машҳури Аристотель ин "Гаърихи ҳайвонот" аст. Дар ин асар соҳти дарӯйӣ ва берунии узвҳои одамро ба таври муқоисавӣ тасвир намудааст. Аристотель тарзи ҳаётгузаронӣ ва ҳалоқатро таҳдии намуда, ин ҳолисаро ба ҳурок

таєсиф карда буд. Ү креаціонист буд - яне назарияи офарида шудани намулҳоро тарафдорӣ мекард. Дар асоси назарияи Г.Лейбниц ва Шарл Боннэ ғояи "зинаи табиатро" асос карда, дюри ин назария якчанд асаарҳо навишт. Масалан, с. 1764 "Хисқунни табиат", "Зинаи табиат" ва ғайраҳоро нашр намудааст.

Мувофиқи ақидаи ӯ олами органики аз соддатаринҳо пайдо шудааст, ки дар ғбитидо онҳо монаҷӯо буланд. Минбаъд аз ҳамин монадҳо якҳуҷайра - сеҳӯҷайра - бемуҳра - муҳрадорон - одам пайдо шудаанд. Аз рӯи гуфтани Линней онҳо аз замин, тилло ва оҳат пайдо шудаанд. Вай бори аввал дар илми таснифоти растаниҳо ва ҳайвонот мағҳуми намуд ва номгузории дуном (бинарӣ)-ро, ки и. ми авлодӣ ва намудиро ифода меӯнад, пешниҳад намудааст. Ин то замони ҳозира дар илми ботаника ва зоология пурра исрафида Бурда мешавад.

К. Линней дар таснифоти олами ҳайвонот ба синфҳо фақат ҳусусиятҳои гардиши хун ва нафасигириро ба назар гирифтааст. Ҳайвонҳоро вай ба 6 синф: ширхӯрон, паррандагон, обио - хокиҳо, моҳиҳо, ҳашаротҳо ва кирмҳо ҷудо намудааст. Ба камбудиҳо нигоҳ чакарда ғояҳои мусбии вай дар илмҳои табиатшиносии ҳозира истифода бурда мешавад.

С ИБТИДОИ ТРАНФОРИЗМ ДАР ТАЪЛИМОТИ Ж.БЮФФОН ВА ЭРАЗМ ДАРВИН

Тасаввурот оид ба тағъиръёбии олами органики бо таъсири ҳӯрок, иқлим, хок, машқӯнӣ, дастпарваркӯнӣ یа ирсият дар асри ХУШ хело вассеъ паҳн: шуда буд. Масалан: бо таъсири муҳит, иқлим тағъир ёфтачи узвҳои саг, дароз шудани ғӯш, тағъиръёбии ранг ғафира ба амал меояд. Ж.Бюффон таъкид ҳарда, буд, ки дар тағъиръёбии ҳайвонот дурагакунӣ хеле роли қалонро мебозад. Вай навишта буд, ки намудҳои бо ҳам монанд аз таъсири омилҳои муҳит, он аз ҳам дур шуданд ва тағъир ёфтаанд. Ба фикри ӯ ҳайвонҳои давраи қадим аз ҳайвонҳои замони ҳозира ғарқ мекунанд, лекин онҳо бо ҳамдигар аломатҳои ҳешигӣ доранд. Дар охири асри ХУШ дар асрҳои бобои Дарвин, Эразм Дарвин таълӯм дода мешуд, ки аз таъсири муҳит ғафира дастпарваркӯнию дурагакунӣ тағъир ёфтани растаниҳои ҳайвонот ба амал меояд, ҳамин тавр бо таъсири омилҳои табииӣ, моҳӣ, оҳу, ҳартуми фил пайдо шудаанд. Бинобар он дар асри ХУШI тасаввурот оид ба тағъирпазирӣ вассеъ паҳн шуда буд. Ҳам

паррандагон гомолоғ мөшшад. Дар байни Сент-Иллер ва Кювье аз рўи ақидаҳояшон иддият ба вучул омад Сент-Иллер тарафдори соҳти ягонаи ҳайвонот буд. Кювье бошад, аз чор турӯз, иборат будани ҳайвонот (мӯҳрадорон, моллюскаҳо, буғумпойҳо ва нурдорон) ва доштани фарқияти кули дар байни очхоро тарафдорӣ мекард. Ин мубоҳиса то академияи улуми Париж маълум шуд ва якчанд рӯз давом кард. Азбаски Сент-Иллер далели коғи надошт ва ба ақидаи соҳти ягона доштани ҳайвонҳо на танҳо мӯҳрадоронро, балки бемӯҳраҳоро низ дохил карда бут бинобарон дар оҳир мағлуб шуд. Лекин ақидаи Сент-Иллер дар хусуси соҳти умумӣ доштани гурӯҳҳои муайян аз як тараф дуруст буд, зероқи онҳо аз як авлоди пештар пайдо шудаанд.

АВВАЛИН НАЗАРИЧИ ЭВОЛЮЦИОННИ Ж.Б. ЛАМАРК

Аввалин олим, ки ба омӯзиши эволюцияи олами органикӣ машғул шуд, ин олими француз Ж.Б.Ламарк буд. Вай дар оилаи дворҷчини камбағал таваллуд ёфта, дар синни 15-солагӣ ба сафи армия даъват шуд. Ў қаҳрамонӣ нишон дода, ба унвони ҳарбии офицери олий соҳиб шуд ва ба истеъло баромада, ба корҳои илмӣ машғул шуд. Бори аввал дар музеи зоологии Франция коргари илмӣ шула кор кард. Вай назарияи худро дар асоси маълумоти замонаи лудаи кор карда баромад. Назарияи фалсафаи Ламарк ба дуализм асос ёфта, тарафдори назарияи флюидҳо буд. Ў гуфта буд, ки материя пассив аст, қобилияти ҳаракаткунаандагӣ надорад ва вақте ки заррачаҳои маҳсус, ки “флюид” ном доранд, ба он таъсир мекунанд, ба ҳаракат медарояд. Аммо инкишофи ояндаи олам ба фикри ў дар асоси қонунҳои табииӣ ба ғамал меояд. Ламарк бар зидди витализм баромад мекард. Ақидаи ў чунин буд: Найдошии моддаҳои зинда ба материя вобастааст, аммо материя дар вақте зинда мешавад, ки ба он флюид дохил шавад. Ҳаёти организмҳои соддаро флюидҳо муайян мекунанд. Моддаи зинда аз ғайризинда пайдо мешавад. Флюидҳо ба ин моддаҳо таъсир мебахшанд. Якӯмин организмҳо худ аз худ пайдо шуданд, ҳоло ҳам пайдо мешаванд.

НАЗАРИЯИ ГРАДАЦИЯ

Ба фикри Ламарк якӯмин организмҳо худ аз худ бо роҳи табииӣ пайдо шудаанд, минбаъд аз онҳо организмҳои дигар ҳосил

Ж.Бюффон ва ҳам Э.Дарвин тарафдори инназария буданд. Онҳо аз як намуд ба шакли намуди дигар тағъир ёфтанашро эътироф мекарданд, ки инро транформация (шаклдигаркунӣ) меноманд. Трансформистон бар зидди креационистон мубориза мебурданд. Ж.Бюффон ва Э.Дарвин аввалин олимоне буданд, ки дар бораи трансформизм фикри худро баён карда буданд. Таълимоти Ж.Кювье (назарияи фалокат) ва Э.Ж. Сент-Илер муваффақияти анатомия ва морфологияни киёси ва ҷори намудани онҳо дар таснифоти олами ҳайвонот ба номи олим Ж.Кювье зич алоқаманд аст. Ж.Кювье дар таснифи ҳайвонот бар хилофи К.Линней аломатҳои анатомияни қиёсиро истифода бурдааст. Ин услуб фақат барои муқонисакунии аъзои организмҳо имконият медиҳад. Ба фикри ў ҳар як узв ҳосияти гуногун дорад. Ба услуб даровардани онҳоро субординации аломатҳо меноманд. Кювье ба таснифи ҳайвонот ва ҳодисаи кореляция (нисби будани тағъиротҳо) аҳамияти хеле қалон додааст. Кювье узвҳоре ба ҳам муқонаса карда, онҳоро аз рӯи функция (вазифа) тасниф кард. Вай олами ҳайвонотро ба 4 синф тақсим карда буд:

1. Мӯҳрадорон. 2.Моллюскаҳо.

3.Буғумпойҳо.

4.Нурдорон. Ў фарқияти синфҳоро аз рӯи сохташон муайян карда буд. Кювье ба кофтукови ҳайвоноти аз байн рафта низ машғул буд. Вай соҳти скелети якчанд мӯҳрадоронро омӯҳта, шакли тахминии онҳоро муқаррар кард. Ў гуфта буд: “Ба ман ягон усуҳонро дижед, аз қадом ҳайвон будани онро мегӯйим”. Бояд қайд кард, ки Кювье низ креационист буд. Гарчанде, ки вай дар соҳаи палеонтология ва морфология кашфиётҳои қалон карда бошад ҳам, вай тағъирпазириро аз нуқтаи назари қувваи илоҳи шарҳ медод. Аммо дар амал кашфиётҳои вай мавҷудияти ғояҳои эволюциониро нишон медоданд. Вай назарияро кашф кард, ки онро “назарияи фалокат” меноманд. Мувофики ин назария олами органикӣ аз тарафи худо якчанд маротиба оғарида шудааст. Ҳар дафъа бо ҳаракатҳои табии барҳам ҳӯрда, боз аз нав худо оғаридааст. Вай ақидаи теологии Аристотельро боз аз нав ба вуҷуд овард. Олими дигари француз Э.Ж. Сент-Илер таълимоти соҳти ягона доштани ҳайвонотро тарафдори мекард. Ба фикри вай табиат ҳамаи ҳайвонотро аз рӯи як нақшашаи якхела оғаридааст. Ин назарияи худро анолог (ягона) номид, яъне ҳамаи ҳайвонот аз рӯи як соҳти ягонаи морфологӣ созта шудаанд. Аъзое, ки бо ҳам гомологианд, яъне пайдоиши якхела доранд, аз рӯи шакл ва функцияашон бо ҳамдигар монанд нестанд. Масалан, ласти одам пои пеш аст, бинобар сӯ ба ғон кеши асп, бели

олами органикиро инкор кунац, аз тарафи дигар мавчудияти камудрс низ инкор мекард. Тараққиёт аз содла ва мураккаб меравад, бинобар он худи мағҳуми градация тағъирпазир аст. Ламарк ду намуди тағъирпазириро пешниҳод кардааст. Ба фикри ўрастани ва ҳайвонисодда бо таъсири омилҳои муҳит тағъир меёбад. Ба ҳайвоноти дараҷаи баланд муҳит бевосита таъсир карда метавонад. Дар натиҷаи тағъиръёбии одат сабаб мешавад. Агар як узв бештар кор фармуда шавад, мураккабтар, пурзур ва пурқувват мешавад. Масалан дароз шудани гардани зуроғи ва ғайра. Бинобар он Ламарк асоси тараққиётро дар градация мебинад.

ҚОНУНҲОИ ЛАМАРК

1. Ҳар як ҳайвон, ки ба воя нарасидааст, узви вай дар муддати дуру дароз истифода бурда шавад, ба пурқувват ва мураккаб шудани он сабаб мешавад. Ва барьакс узве, ки горафт сусг кор фармуда мешавад, камқувват аст. Ва минбаъд бор ҳам ҳўданаш мумкин аст. Ин қонун дуруст аст ва асоси илмӣ дорад.

2. Ҳамаи аломатеҳое, ки ҳар як фард аз таъсири муҳити зиндаги пайдо кардааст, ё гум кардааст, агар дар муддати дуру дароз истифода бурда шавад, ин гуна аломат аз насл ба насл гузаронида мешавад.

Ин асоси илмӣ надорад. Бинобар он рафти инкишофи биологияи эксперименталӣ нодуруст будани ин қонунро нишон медиҳад. Ин аломатҳои модификационианд (ғайриири) ва аз насл ба насл гузаронида намешаванд.

ХУЛОСА

2. Таъкид кардан зарур аст, ки Ж.Б. Ламарк аввалин олим буд, ки ба назарияи эволюцияи олами органикӣ асос гузошт.

2. Ўқушиш мекард, ки олами органикиро аз рӯи назарияи эволюционӣ шарҳ, диҳад. Лекин қувваи асосии ҳаракатдиҳондаи эволюцияи олами органикиро муайян карда натавонист. Вай ин қувваро на дар худи табиат, балки дар вучуди ботинии ҳар як фарди намуд мегид. Аз ин ҷода вай идеалист буд.

3. Аз қамбузиҳои Ламарк истифода бурда, олимон якчанд равияҳои ғайриири майда ва нодурустро пайдо карданд Масалан: Ҷизиҳоламаркизм ва ғайра.

мешаванд. Организмҳои ибтидой, ки пайдо шуданд, ба туфайли хўроқхўрӣ нашъу намо, пайдо карда ташкил ёфта тавочистанд ва аломатҳои худро ба мерос гузаронидаанд. Аз онҳо минбаъд синф ва тартибҳои гуногуни олами органикӣ бо ҳоди тэбий ҳосил шудалид. Дар давраи Ламарк таълимот оид ба зинаҳои олами зинда ҳело нахи буд. Ламарк ҳам ба он такъя карда, назарияи градацияро пешниҳод кард. Бояд гуфт, ки Ламарк ба назарияи зинаи ҳайвонот тағъирот даровард. Масалан, файласуфон Ш.Боннэ, Г.Лейбниц, маҳлуқҳои дар зина бударо оғаридаи илоҳи медонистанд ва тағъиропазир мешуморианд. Бар ҳилофи ин гуна назария, ғояи градацияи ў ҷараёни инкишофи як шакл аз дигар, як авлод аз авлоди дигарро инъикос мекунад. Ба фикри Ламарк ҷараёни эволюция на танҳо ба олами ҳайвоноту наботот, балки ба одамизод ҳам даҳл дорад. Ба фикри у сада аз маймунҳои чорпой пайдо шудааст. Вай психикаро низ омӯхта буд. Ба ақидаи ў ғаъолияти психики маҳсулни ғаъолияти дуру дарози таърихии майнаи сар мебошад. Ламарк ҳидди фикри Кюве баромад, яъне олами органикро тағъиропазир меҳисобид. Дар асари “Фалсафаи зоология”, ки соли 1809 навишта буд, ў олами органикро ба 14 дараҷа ва 14 синф таҳсим кардааст.

Дараҷаи 1. Ду синфро дар бар мегирад: полипҳо ва инфузорияҳо. Ҳар дуяшон на сабаб ва узвҳои дохили доранд.

Дараҷаи 2. Кирмҳо, пурдорон. Онҳо ҳам майнаи дарозрӯя, ва ҳам узғҳои дохили доранд, лекин рагҳои хунгард ҷадоранд.

Дараҷаи 3. Тортанакшаклҳо, ҳашаротҳо майнаи сар доранд, трахея, узвҳои гардиши хун надоранд.

Дараҷаи 4. Ин дараҷа 4 синфро дар бар мегирад. Малиюскаҳо, мўйлабпоӣ, ҳалашаклон, харчангшаклон.

Дараҷаи 5. Ҳазанд ҷо ва моҳиён. Асабашоқ ба майнаи сар вобаста, дилашон сехонагӣ ва хунашон сард.

Дараҷаи 6. Ширхӯрон ва паррандагон. Ин услубро Ламарк услуби табии мешуморад. Ба ақидаи ў одам ба ҳайвони дараҷаи олий дохил мешавад. Вай таъқид мекунад, ки дар байни синфҳо тадриҷиан ривоҷъёбири дидан мумкин аст. Лекин дар дохили синф бошад, градатция дида намешавад.

Ҳар як организм барои мураккаб шудан дар зосси қувзбон ботинии ҳуд кӯшиш мекунад, ки он градация (боловази) ном дорад. Ламарк қалимаи намудро Ҷалӣ ҳисоб намекунад. И淨 одам барои осон намуда омӯхтани оріанизмҳо истифода мебарад. Организм аз таъсири дигаргункуй, тағъирёбии муҳит, ҳурок дигаргун мешавад. Ламарк аз як тараф тағъиропазир будани

БОБИ 2. ПАЙДОИШИ ДАРВИНИЗМ.

ЗАМИНАХОИ ИЛМИЙ, ТАЪРИХӢ ВА ИҶТИСОДИИ ПАЙДОИШИ НАЗАРИЯИ ЭВОЛЮЦИОНӢ

Таълимоти эволюционии Ч. Дарзин яку-якбора пайдо нашудааст, балки ҷамъбости маълумотҳое мебошад, ки дар давоми асрҳо аз тарафи олимон ба даст оварда шуда буданд. Маълумотҳое, ки дар соҳаи гуногуни фанҳои табиатшиносӣ ҷамъ шуда буданд, аз нуқтаи назари тағъирназарии олами органикӣ ё ки таълимоти номукаммали Ж.Б. Ламарк шарҳ додан имконназар буд. Бинобар он зарурате ба миён омад, ки як таълимоти материалистин биологӣ - яъне назарияи эволюционӣ ба миён оварда шавад. Аз тарафи дигар тараққиёти ҳочагии қишлоқ мақсади минбаъд тезочидани иҷтисодиёт, қувваҳои истеҳсолкунанда ба вуҷуд оварданӣ зотҳо ва навъҳои сермаҳсулӣ растаниу, ҳайвонотро талаб мекарданد, ки чунин назария ба вуҷуд оварда шавад. Дар ин давра дар Англия тиҷораг ва саноат инкишофт ёфт, маҳсусан саноати боғандагӣ, аз ин рӯ гӯсфандпарварӣ пеш рафт, селекция ҳамчун илм инкишофт мейфт. Аз хамин сабаб дар аввал ва мобайчи асри ХУШ дар Англия барои бунъёд кардани назарияи эволюция шароити мусоид пайдо шуд. Инро рафти инкишофи босуръати фанҳои табиатшиносӣ (инкишофи анатомия ва морфологияи қиёсӣ, эмбриология, палеонтология, геологияи таърихӣ, экология, биогеография ва қашфи ҳучайра), ташкилотҳои гуногуни илми таърихӣ, иҷтисодӣ ба вуҷуд оварданд. Бинобар он Ч.Дарвин ба ҳаиф намудани ин назария мұйссар гардид.

ҲАЁТ ВА ФАҶОЛИЯТИ Ч. ДАРВИН

Ч. Дарвин 12 феврали соли 1809 дар шаҳрчан Шрусбери Англия дар оилаи тэбиг таваллуд ёфт. Падараш орзӯ дошт, ки ў табиг шавад. Маълумоти ибтидоиро дар оилааш гирифт, баъд ба Донишгоҳи Эдинбург ба факултати тиббӣ дохил шуд. Ў бештар вақти худро ба омӯзиши ҳодисаҳои табииӣ, ҷамъ кардан ва коллекция кардани ҳашаротҳо ва омӯхтани онҳо, гербария кардани растаниҳо, широрчигӣ, моҳидорӣ сарф мекард. Падараш ўро аз факультети тиббӣ ба факультети ҳудошиносии

(теологияи) Донишгоҳи Ҳембридж мегузаронад. Ч.Дарвин соли 1831 ин факультаро ҳатм кард. Дар солҳои таҳсил Дарвин донишни худро оид ба ҳодисаҳои табии амиқ соҳт ва бо олимони машҳури он замон ботаник Дж.Генсло, геолог А.Седжвик ва дигарон шинос шуд.

Онҳо ўро ҳамчун донишманди боистеъдод мешумориданд ва аз ин сабаб наъз аз ҳатми донишгоҳ олим Генсло ўро ба киштии Бигъуль барои саёҳати умуми ҷаҳонӣ бо вазифаи зоолог-табииатшинос гавсия намуд. Ин саёҳат солҳои 1831-36 давом кард. То ин саёҳат Дарвин ба қитоби Инҷил (қитоби муқаддаси масеҳиён), ба тағъирнопазирӣ намуд ва олами органикӣ бовари дошт. Сели 1830. геологи машҳур Ч.Лайель дар бораи таърихи қабатҳои замин қитобе нашр намуд. Дар ин қитоби ҳуд ў тағъирнопазирӣ оламрӯ ошкор карда буд. Ч.Дарвин бо ин асар дар вақти саёҳат шинос шуд. Дар давоми саёҳат Ч. Дарвин ба ҳайрат омад, ки олам чи гуна гуногунишакл ва мураккаб аст. Агар олам тағъирнопазир мешуд, ин гуна гуногунишакли дар олами зинда ба вучуд намеомад. Олам тағъирнапазир аст, маҳсусан фауна-флораи ҷазираҳои Галапагос ўро ба ҳайрат овард. Ў дар ин ҷо ҳайвоноти гуногун ва боқимондаиҳои онҳоро аз назар гузаронд ва қарор дод, ки ҳамаи ин шаклҳо дар натиҷаи инкишофи тадриҷии эволюция, ки миллионҳо сол давом ёфтааст, ба вучуд омаданд. Дар вақти саёҳат Ч.Дарвин иқрор шуд, ки тағъирёбии слами органикӣ хеле суст ва мунтазам инкишоф мёбадӣ. Ёфтани боқимондаи ҳайвонҳои гуногун, масалан: зиреҳдорони азимчусса, ки авлодҳои зиреҳдорони дозираанд, ўро ба ҳулосае овард, ки дар байни шаклҳои барҳамхӯрдао ҳозира ҳешигии наздик мавҷуд будааст.

Сели 1836 Ч. Дарвин ба Англия ҳамчӯз эволюционисти матин Баргашт ва барои муқаррар намудани механизми ҷараёни эволюция, ё ки қувваи пешбаранди он шурӯй намуд. Ч.Дарвин таърихи пайдо намудани зотҳои қабӯтарҳо, сагҳо, ҳайвоноти ҳонагӣ, ҳавъҳои растаниҳои дастпарварро омӯҳт ва ба ҳулоса смад, ки фарқияти онҳо ба эҳтиёҷоти инсон вобастааст. Инсон барои қаноатмандии эҳтиёҷоти ҳуд зотҳои беҳтарини ҳайвоноти ҳонагӣ, ҳавъҳои растаниҳоро нигоҳ, доштааст ва зиёд намудааст. Якӯмин қонуне, ки инсон ба ғоидай ҳуд инкишоф додааст, ин интиҳоби сунъӣ мебошад. Интиҳоби сунъӣ ду хел мешавад:

1. Интиҳоби сунъӣ бешӯр
2. Интиҳоби сунъӣ бошуур-методӣ

Бинобар он гуногуншаклии ҳайвоноти хонагӣ, растаниҳои дастпарвар ин маҳсули фаъолияти инсон - яъне интихоби сунъӣ мебошад. Дарвин интихоби сунъиро амиқ, омӯхта, ба ҳулемасе омад, ки бояд дар табииат ҳамин хел ҳодиса мавҷуд бошад, ки ин омил барои ҷамъ намудани аломатҳои ҳурдтарини барои организм фоидарасон, мубориза барои зиндагӣ бо муҳит ин гуна аломатҳои фоиданокро дошта бошанд, сиҳоро ин гуна қувва нигоҳ медорад. Онҳое, ки ба ин гуна аломатҳои фоиданок соҳиб нестанд, дар давоми зиндагӣ бояд мунқариз шаванд. Ин гуна қувваро Дарвин интихоби табиий помид, ки вай қувваи баҳаракатоваранди ҷараёни эволюционӣ мебошад.

Соли 1839 Ч.Дарвич барои ғуввалин китоби ҳудро бо номи "Саёҳати умумиҷаҳонии натуралист дар қиштии Бигль" нашр намуд. Минбаъд дар давоми чор сол таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳои гуногун гузаронид, гербарияи растаниҳо, колекцияҳои ҳашаротҳоро ҳаматарафа омӯхта, дар соли 1842 ғуввалин бор оиди интихоби табиий мақола навишт, ки он аз 35 саҳифа иборат буд. Баъд аз ду соли фаъолияти кори саломатиаш бад шуд. Бинобар он вай васият кард, ки мақолаи ҷавиштаи ўро баъд аз ҷафоташ нашр намоянд. Соли 1842 ба қишлоқи Даун рафт ва 40 сол дар он ҷо истиқомат кард.

Дар ин ҷо саломатиаш оҳиста-оҳиста беҳтар гардид. Ч.Дарвин ҳамон асари 230-саҳифагиашро ба 2000 саҳифа расонид, лекин барои чоп кардан ҷуғъат накард. Соли 1858 ҳамзамони Дарвин А.Уоллес ба саёҳат баромад ва бо таври кӯтӯҳ идеяи Дарвииро ки 27 сол инҷониб мавҷуд буд, дар мақолаи 25 саҳифааш ҷавишта фиристод ва ҳоҳиш негмуд, ки онро чол қунанд. Дарвин мақолат, ба олимон Д.Гуккер низон дод, онҳо аз кори якчанд сюлаи Дарвин боҳабар буданд.

Дар мақолаи А.Уоллес фикрҳои интихоби табииӣ, мубориза барои ҳаёт ҳамчӯз "сабабҳои эволюция инъикос шуда буданд. Ин фикрҳо ба назарияи Дарвин хело мувоғиқ омаданд. Дир соли 1858 Дарвин ҳам мақола навишт ва ҳарду мақола ҳам нашр шуданд. Яке аз онҳо ба дастӣ Уоллес фаромад, ў мақолги Дарвииро ҳонда баромад ва ба Дарвин мактуб ҷавишта гуфт, ки Шумо якӯмин қашфиётчии назарияи эвслочияни слами зинза ҳастед. "Пайдоиши намудҳо бо роҳи интихоби табииӣ ё ки нигоҳ доштани ҳусусиятҳои муғид дар мубориза барои ҳаёт"-ро якчанд сол пештар ҷавишта будед. Бинобар он иш назария ба Шумо тааллук дорад. Баъдтар соли 1875 ҳуди Уоллес китоби ҳудро бо номи Дарвиизм нашр намуд. Дар с. 1859 Ч.Дарвич асари ҳуҷро

1250 нусха нашр кард. Ин асари хело ҳам бузург дар муддати се рӯз ба фурӯш рафт. Баъди ду ҳафта ин асарро Ф.Энгельс хонда баромад ва ба К.Маркс мактуб фиристод. Дар мактуб қайд карда шуд, ки таълимоти Ч.Дарвин ба аҳамияти бузурги илми материалистӣ соҳиб мебошад. Вай аввалин бор биологиире ба заминан қомилан илми гузошт ва ба ақидаҳое, ки олами зиндаро тасодуфи оғаридашуда ва тағъирназар мешумориданд, зарбаи қатъӣ зад.

Дар давоми ҳаёти Ч.Дарвин асари бузурги ў боз шаи бор ба тағрири худаш аз нав нашр карда шуд. Дар соли 1868 Ч.Дарвин дӯсмин ҳасари бузурги ҳудро, ки “Тағъиръёбии ҳайвоноги хонагӣ ва расстаниҳои мадани” ном дошт, нашр намуд. Ин асар асосан ба таълимот сиди интиҳоби сунъӣ бахшида шудааст. Дар соли 1871 асари сеюмини Ч.Дарвин бо номи “Пайдоиши одам ва интиҳоби ҷинсӣ” нашр шуд. Ин асар ба проблемаи табии пайдоиши одам, давраҳои антропогенез ва омилҳои асосии он бахшида шудааст. Дар давраи Дарвин бисъёр олимон, ҳуди Уоллес ҳам пайдоиши оламро аз ғанҳои табиатшиноси дур ҳисоб мекарданд. Ба вуҷуд омадани ин асар ба ҷунин ақидаҳои ғайрииљӣ зарбаи охирий зад. Ҳамин тавр тамоми фаъолияти Ч.Дарвин барои омӯзиши табиати зинда ва инкишофи он бахшида шуд. Таълимот ва асарҳои Ч.Дарвин то давраи мо қимати ҳудро гум накардаанд ва дар тамоми мамлакатҳо омӯхта мешаванд. Олим ва табиатшиноси бузург Ч. Дарвин 19 апрели соли 1882 аз дунъё ҷашм пӯшид. Ҷасади ў дар назди қабри олимони бузурги Англия, ба монанди Ньютон ва дигарон ба ҳок супорида шудааст.

МОҲИЯТИ ТАЪЛИМОТИ ЭВОЛЮЦИОННИИ Ч.ДАРВИН

Хизмати шоёне, ки Ч.Дарвич кардааст, на таҳо ба исботи эволюция дар табиат вобастааст, балки ў қонунҳои ҷараёнҳои инкишофи таълаккульъёбии намудҳо ва механизми эволюцияни олами зиндаро сикор ва аз нуқтаи назари илм исбот кардааст.

1. Дарвич ба далелҳои сершумори соҳаҳои гуногуни биология, амалияи расстани парварон, ҷорводорон такъя карда, ба ҳулосае омад. ки дар табиат ҳар як намуд қобилияти афзоиши геометрии прогрессивӣ дорад. Ин қонуниятҳо дар ҳаман олами зинда дсими амал меънанд Ҳар як намуд имконияти зиёдтар дорад, ки нисбатан миъдори зиёди фардҳои он зинда монанд.

Бинобар он адади фардҳои ба балофат расидаи ҳар як намуд қариб доимӣ аст. Масалан, модагов дар давоми ҳаёташ 5-7 бор таваллуд мекунад. Адади зиёди фардҳои ҳайвонот мунқариз мешаванд. чунки аксарияти онҳо дар нигиҷаи мубориза барои ҳаёт мемирад. Аз назаргузаронии маълумоти сершумори соҳаҳои табиатшиносӣ, омӯзиши онҳо Дарвинро ба хулосаи дигар меорад, яъне ҳар як фард дорои қобилияти тағъирпазири мебошад. Тағъирпазири ин қонуни табиист ва ба ҳамаи организмҳои зинда дахл дорад. Як фард ба фарди дигар 100% монанд нест. Тағъирпазири бо муҳити зиндаги вобастааст, омили ҳалқианд ҳисоб мешавад.

2. Бузургии Дарвин дар он аст, ки ў тағъирпазирии ҳамаи аломату ҳосиятҳоро истифода карда, муайян намуд, ки дар табиат қуввае мавҷуд аст, ки он ба такмил ёфтани баъзе фардҳо ва барҳам ҳӯрдани дигари онҳо сабаб мешаванд. Ин қувва интихоби табии аст. Тағъирпазири дар ибтидо ба назар нонамоён аст. Агар он ба фоидай организм бошад, интихоби табии онро ҷамъ мекунад ва аз насл ба насл мегузаронад. Организмҳое, ки онҳо ба аломатҳои муфид соҳибанӣ, дар мубориза барои зиндаги бартари пайдо мекунанд.

3. Аз ин маълум мешавад, ки ҳар як аломате, ки барои зинда мондан бартари доштааст, барои ҳамон организм фоиданек ҳисоб мешавад ва азҳамин сабаб аз насл ба насл гузаронида мешавад. Бинобар он барои мерос гузаштан омили сююро Дарвин муайян кардааст, ки он ирсият мебошад. Ирсият ҳусусияти ҷудошаванди ҳамаи организмҳо ва сарчаймаи асосии инкишофи олами органикӣ ба шумор меравад. Ч. Дарвин тағъирпазиро ба ду гурӯҳ тақсим кардааст:

1. Тағъирпазирии индивидуали (фардӣ, ирсӣ) ё ки номуайян (аз насл ба насл мерос мегузарод ба омилҳои муҳити зист вобастааст.) Баъдтар ин номи мутацияро гирифтааст.

2. Тағъирпазирии муайян ё ғурӯҳӣ (аз насл ба насл мерос намегузарал, ба омилҳои муҳити зист вобастагии қалон дорад).

Ҳамин тавр Ч.Дарвин асосгузори назарияи эволюцияи олами органикӣ ҳисоб мешавад. Вай дар исботи таълимоти эволюциони се омили асосиро истифода намудааст:

1. Тағъирпазири
2. Ирсият
3. Интихоб

БОБИ З.ИК ШОФИ МИНБАЛЬДАЙ ТАЪЛИ- МОТИ ЭВОЛЮЦИОННИЙ Ч.ДАРВИН

Ч. Дарвин дар асари бузурги худ “Пайдоиши намудҳо бо роҳи интихоби табий” сабаби тағъирпазирӣ, такмил ва пайдоиши алломатҳо, мутобиқият, барҳамхӯрии алломатҳо ва рудиментиавии сиҳоро аз нуқтаи назари интихоби табий исбот намудааст. Акнун дар назди олимон ва тарафдорони дарвинизм масъалаи паҳн намудани назари таълимоти эволюционӣ меистад. Аз он рӯзе, ки назарияи эволюциони ба вуҷуд омад, зиёда аз 100 сол гузашт.

Дар зарфи ин солҳо ин назария хело ривоҷу равнақ ёфт ва дар асоси муваффақиятҳои ғулмҳон замонавӣ аз нуқтаи назари илми асоснок қа да шуд. Бинобар он давраи тараққиёти таълимоти эволюционӣ байдар аз Дарвин ба 4 зина тақсим карда мешавад:

Зинаи 1. (1859-1900) - мустаҳкамшавии дарвинизм.

Зинаи 2. 1900-1920)- саршавии тадқиқоти эксперименталии қувваҳои ҳаракатдиҳандай эволюция.

Зинаи 3. (1920-1940) - ба вуҷуд омадани назарияи синтетикии эволюция.

Зинаи 4. (1950- то замони ҳозира)-тараққии назарияи синтетикии эволюция.

Зинаи 1 (1859-1900) - мустаҳкамшавии дарвинизм.

Дар давоми ин зинаи тараққиёт таълимоти эволюциони хело ва сеъ паҳн мешавад. Дар мамлакатҳои гуногун тарафдорони хело ҳам бисъёри Ч.Дарвиин ба миён меомаданд. Акнун назарияи мутлаҷи зидди эволюциони ҳуқмрон шуда наметавонист. Дар ҷараёни пахшшавии назарияи Дарвин дар Англия олимон Гексли, А.Уайлес, Д. Гукер, дар Россия К.А. Тимиризев, И.И. Мечников, А.О.Ковалевский, дар Германия Э.Геккер, Ф.Мюллер, дар ШИМА Аза Грей ва ғайраҳо назарияи Дарвино ва сеъ паҳн мекарданд. Яке аз

муборизони дарвинизм дар Англия Т.Гексли буд. Вай оиди таълимо-ти эволюционии Дарвин чунин гуфта буд: “Шумо дар ҳаракати сабаби пайдоиши намудҳоро исбот кардед. Бовари дорам, ки баъзе ашҳос фикри Шуморо нодуруст мефаҳманд, Шумо аз ин ҳичолат накашед, боваф кунед, ки ҳамаи олимон аз Шумо миннатдоранд. Еаъзан одамоне ҳам ҳастанд, ки ба назарияи Шумо ҷун саг ҳамла мекунанд. Вале фаромӯш накунед, ки дӯстони шумо ҷангваранд ба метавонанд шуморо наҷот сиҷӯанд.”

Дар соли 1860 китоби Ч. Дарвич “Пайдоиши намудҳо” ба забони немисӣ ва соли 1862, бо забони русӣ тарҷума ва нашр мешавад. Олимони мамлакатҳои бисъёре ин асари бузургро бо эҳтиром ва камоли қаноатмандӣ қабул намуданд. Яке аз дарвинистҳои матин Т.Гексли дар лекцияи худаш дар мавзӯи “Холати одам дар табиат” аввалин бор наздикии одамро бо маймунҳои олий бо далелҳои эмбриологӣ ва морфологӣ исбот намуд. Ботаникҳои намоёни англия Дж. Гукер ва Г.Уотсон таълимоти Дағвинро дар татқиқотҳои флорагии худ татбиқ намудааст. Г. Уотсон ба Ч.Дарвич навишта буд: “Шумо дар ин садсола ва садсолаҳои гузашта дар соҳаи таърихи табиатнинсӣ революционери бузург мебошед”.

Дар соли 1862 дар анҷумани дуҳтурони немис биологи немис Э.Геккел барои ҳимояи дарванизм сухан кард. Биологи дигари немис Ф.Мюллер дар соли 1864 “Барои дарванизм” ном китоби худро навишт. Дар ин кигоби худ дар мисоли ҳарчангшаклон ҳақ ва илмибудани таълимоти Дағвинро бори дигар исбот намуд.

Дар Россия олимон ғояҳои Дағвинро бо тези қабул намуданд ва ба тарғиби он шурӯъ намуданд. Мазмуни асосии таълимоти эволюционӣ аввалин бор соли 1861 аз тарафи Н.Н.Соколов нашр шуд. Дар баробари тарҷумаи китоби Дағвич “Пайдоиши намудҳо” бо забони русӣ дар маҷаллаҳои маҷалли оиди таълимоти Дағвич мақолаҳои бисъёро чоп шуданд. Дар байни онҳо мақолаҳои К.А. Тимиризев, ки он вактҳо до нишҷӯй буд, бо номи “Китоби Дағзин: таъқид ва шарҳи он” чоп шуд. Ин мақола дар тарғиби ғояҳои Дағвич дар Россия нақши хело қлон бозид. Дар Россия барои қабули таълимоти Дағвич заминаҳо маҷуд буданд. Ба ин фа олият К.Ф.Рулье ва тарафдорони ў, ки ба тафаккури баланди эволюционӣ соҳиб буданд амал намуданд.

Бо мувафақияти асосии Дарванизм дао Россия А.Н.Радищев ва А.И.Геріцен нақши муҳим бозиданд. Д.И.Писарев соли 1864 “Пргресс дар олами ҳайвонот ва растаниҳо” ном мақолаи худро чоп намуд. Вай дар ин мақолааш меғӯҷд: “Дағвич қаифиётро кард, ки монанди ин дар таърихи фанҳои ҳеч ҷаҳт, табиатшиносӣ нашуда буд”. Тарғиби ғояҳои Дағвич ба тараққиёти минбаъдан таълимоти эволюционӣ дар Россия ва дигар мамлакатҳо бо ҷамъ намудани далелҳо, исботи эволюция ва мустаҳили биологӣ давом кард. Ҷамъ намудаки маълумог ба исботи натиҷаҳои эволюция бо ду самт давом қардааст: филогенетикӣ ва экологӣ.

САМТИ ФИЛОГЕНЕТИКЙ.

Барои омӯзиши нишонаҳои эволюция гузашта бозъёфтҳои палеонтологӣ нақши қалонро бозиданд. Сиҳо далелҳои бевосита ҳисоб мешуданд ва ба ҳам ҳешигии гурӯҳҳоро нишон медоданд. Масалан: бозъёфти нахуст парранда (археоптерикс) синфи хазандагӣ ва паррандагҳо аз рӯи аломатҳои ҳудо ҳам алоқаманд мекунад. Дар исботи бевоситай эволюция тадқиқотҳои асосгузори палеонтологии эволюционӣ В.О. Ковалевский нақши ҳалкунанда бозидааст. Вай рағти эволюции оилаи аспҳоро ҳаматарафа омӯхтааст. Барои исботи алоқаи ҳешигии гурӯҳҳо (таксонҳо) Э.Геккель методи параллелизми сегарафа, муқонса намудани тадқиқотҳои морфологӣ, эмбриологӣ, эмбрионалий ва палеонтологиро пешниҳод намуд. Аз рӯи ин усул монанди (гомологияи) скелет, узвҳои доҳилий, узвҳои нафаскашӣ ва дигари гурӯҳҳои гуногун муайян карда шуд. Ин усул боз дар эмбриогенези (инкишофи ҷанин) ҳайвонҳои мӯҳралдор тагбиҳ карда шуд, ки ин маълумот аз як авлод ба вучуд омадани сиҳою иббот мекунад.

Алоқаи филогенетикий доштани ҳайвонҳои бемӯҳра ва мӯҳралдор аз тарафи А.О.Ковалевский аз рӯи тараққиёти эмбрионалии ланцетник пурра исбот карда шуд. Аз рӯи маълумоти ба даст омада аз тарафи Э.Геккель ва Ф.Мюллер қонуни биогенетикий ба вучуд оварда шуд. Дар асоси ин қонун монандии ҷанини мӯҳрадоронро дар марҳилаҳои гуногун исбот карда мешавад. Мувсифи ин қонун ҳар як фард дар инкишофи ҳуд (онтогенез) таъриҳ, инкишофи авлодончи пешинаи ҳудро (филогенез) тақрор мекунад.

САМТИ ЭКОЛОГӢ.

Тадқиқотҳои филогенетикий ба заминаи асосии таълимоти Ҷ.Дэрвин - интихоби табии диққати кофи намедиҳанд, барои сиҳо асосан сабабҳои эволюцияро мечӯянд. Барои омӯзиши интихоби табии тадқиқотҳои экологӣ ҳамчун мутобиқшавӣ натиҷаи интихоби табии нақши қалон мебозад. Дар оянда ин тадқиқот ба ғанни маҳсус - экслогияи эволюционӣ табдил ёғӣ ва соҳаҳои гуногуни ҳудро ба вучуд овард.

ТАД҆КИҚОТИ ЭКОЛОГИЮ МОРФОЛОГИ

Асосгузори ин тадқиқот олими англис Г.Бегс ба шумор меравад. Вай бори аввал дар мисоли шапалакҳо ҳодисаи мимикрияро мушоҳида карда, вобастагии андоза, шакл ва ранги болҳоро ба омилҳои чои зист муйян намуд. Баъдтар олими англис А.Уоллес, немис Ф.Мюллер ва А.Веисмэн мутобиқшавии пассивиро аз рӯи шакл дар ҳайвонҳои гуногун ва растаниҳо омӯхтанд. Ба ин гурӯҳи мутобиқшавӣ рангҳои пӯшанд ва оғоҳкунанда, рӯйпушҳои хитинӣ, устухонӣ, шоҳӣ, зиреҳо, сӯзанҳо, гӯшмоҳиҳо ва гайра доҳил мешаванд.

ТАД҆КИҚОТИ ЭКОЛОГИЮ ФИЗИОЛОГИ

Яке аз асосгузорони ин тадқиқот дар ботаника К.А. Тмиризев ба шумор меравад. Вай таълимоти Ч.Дарвинро асоси методологии тадқиқоти физиологӣ ҳисоб мекунад. Дар асоси таҷрибаҳо ҳодисаи фотосинтезро ва пайдо шудани хлорсфилдро дар барги растаниҳо ҳамчун мутобиқшави дар зери таъсри интиҳоб исбот намуд. И.И Мечников дар ҳайвонҳси якҳуҷайра ба вучуд омадани мутобиқшавиро (ҳазмшавии дохилиҳуҷайравӣ, фагоцитоз ва ғайра) ҳамчун мисоли эҷодии ғояи Дарвин Қабул намудааст.

ТАД҆КИҚОТИ ЭКОЛОГИЮ ПАЛЕОНТОЛОГИ

Яке аз асосгузорон, Е.А Ковалевский мебошад. Вай эволюцияни онлаи аспҳоро омӯхта, исбот намуд, ки авлоди аввалии онҳо ба андозаи саг баробар буд, бо роҳи дирвергенция (дуршавии аломатҳо) ва мунқариз шудани шоҳаҳои паҳӯйӣ ба вучуд омадааст. Бояд ҳайд кард, ки далелҳои овардашуда барои исботи таълимоти эволюциони имконияти шурӯра надоранд. Яъне заминаи эксперименталии дарвинизм ҳоло суст буд ва барои татқиқотҳои эксперименталий шароитҳои объективӣ ҳоло ба вучуд наомада буданд. Ҳамаи ин барои ба вучуд омадани равияҳои гуногун дар дохили дарвинизм сабаб шуд. Дар сихи соли 1850 тарафдорони дарвинизм ба З ғурӯҳ тақсим мешаванд, ки инро З равия дар дарвинизм меноманд:

мағұуми мутацияи ирсій ба илми биология дохил карда шуда буд. Баъдтар мутация дар ҳайвонот - дар мүшіхой хонагй мушоұнда шуд. Баъдгар олимон-энтомологхой англіс Е.Паультсі ва С.Сандерс аз рүи интихоби табиі дар шапалакжо тақрибаңа гузарониданд. Оліми дигари итолиёи А.Чесола исбогт кард, ки гаҳворачунбонхой сабз ба шароити зист зиёд мутобиқшуда аз душманонашон паррандагон эмін мондаанд.

Дар асоси маълумотжое, ки дар асрхой XIX ва аввали XX ҷамъ шуда буданд, ҳамаи ҳусусиятжои намуд пурратар омұхта шуд. Аввалхой аспи XX меъѣри биохимияй вә экология дохил карда шуд, ки ин намудро ҳамчун шакли устувор вә маҳсуси ҳаёт инъикос мекунад. Ботаникхой рус С.И. Коржинский вә В.А. Комаров дар таснифоти растаны жо мавчұл будани нахожи ҹуфрофири муайян намуданд. Ҳусусияти полиморфии намудро дар байні ҳайвонот аввалин бор табиатшиноси машұұр А.Г. Семенов-Тян-Шанский муайян кард. Ӯ шаклжои дохилнамудиро ба як қатор намуд ҹудо кард; расаҳои ҹуфрофий (зеринамуд) зот нахожи (тахҷой) - морофа (нахожи ба вучуд омада) вә ғайраро ҹудо намуд. Мұвағақиятжои ба дағстовардаи илмхой биология вә тезу тунд шуданни муборизаи байні дарвинизм вә равияжои гүнөгүн вә оқибат ба бұхрони таълимоти эволюционй оварда расонид. Ин бұхрон то солхой 20 аспи XX давом кард. Сабаби асосии бұхрени таълимоти эволюциені асосан аз тарағи генетикхоз нодуруст холостарории ду қашфиёт, яъне ҷори намудани табиати омилжои ирсій (генжо) вә муайян кәрдани тағырпазирии мутационй вобаста мебошад.

Маълумоте, ки дар вақти ҹуфтшавии алматжо омегта намешәванд. (тағзия ғар насли 2), ки Г.Мендель дар соли 1865 мушоұнда намудааст, ба лазарияи мұжандиси англіс Ф. Дженкин, "ирсияти якчоя" вә дигар душманони дарвичизм зарбай қалон расонид. Баъдтар оиди тағырпазирии ирсій маълумоти зиёд ҷамъ шуд. Лекин бисъёр асосгузорони генетика Г.де Фриз, У.Бэтсон, В.Иогансен вә дигарон ба қашфиётжои худашон барон тараққиёті минбаъдаи назарияи эволюция пурра баһе дода натавонистанд. Баръакс маълумотжои тағықотжои худро зайди дарвинизм гузоштанд. Онжо тағырпазирии ирсиро омиии асосии эволюция ҳисоб мекарданд вә "назарияи мутационизм"-ро пешкаш мекарданд. Аз рүи таълимоти онжо эволюция аз таълимоти якборай ирсій иборат астыа интихоби табиі нақши дуюмдарачаро иуро мекунад. Онжо концепцияи Линнейро оиди намуд ҳамчун таснифи мұраккаби шаклжои хурд инкор мекарданд. Намудро ҳамчун өвоҳиди хурди аз чихати генетики

1. КЛАСИКОНИ ДАРВИНИЗМ

Тарафдорони ин равия таълимотро оид ба интихоби табий ҳамчун қувваи ҳаракатдиҳандай эволюции олами зинда тарафдори мекарданд. Ба онҳо Ч.Дарвин, Т.Гексли, В.О. Ковалевский, И.И.Мечников, К.А. Тимирязев Ф.Мюллер ва дигарҳо доҳил мешуданд.

2. ЛАМАРКО-ДАРВИНИЗМ

Нақши интихоб ба мутобиқшавии бевоситаро дар эволюция якхела мешуморӣ данд. Тағьипазирий ва ба мерос гузаронидани аломаҳоро ҳамчун омиле меҳисобиданд, ки аз тарафи организмҳо дар вақти мутобиқшавӣ ба вучуд оварда мешаванд. Тағьириазири ва мутобиқшавиро фарқ намекарданд, нақши интихобро дар ҷалъёни эволюция эътироф намекарданд. Тарафдорони ин назария Э.Гекель, Г. Спенсер, М. Неймар ва ғайраҳо буданд.

3. НЕОДАРВИНИЗМ.

Ин равия асосан соли 1880 дар асоси назарияи биологи немис / Вейсман ба вучуд омада буд. Тарафдорони ин равия интихоби табииро рӯйрост ҳамчун омили асосӣ ва эҷодии эволюция инкор мекарданд. Онҳо якҷояшавии дарвинизм ва ламаркизмо рад мекарданд. Мутобиқшавии пассивиро (рангҳро тана, мимикрия, зиреҳҳои муҳофизати ва ғайра), ки дар натиҷаи такмили узвҳо ба вучуд меоянд, эътироф намекарданд. Даравинизмо бо услубҳои ламаркизм монанд ва якҷоя медианд. Неодарвенистҳо равияи асосиро дар тарақиёти гаълимоти Дарвина, назарияни интихобро ҳисоб мекарданд.

Зинай 2. (1900-1920) саршавии тадқиқотҳои эксперименталии қувваҳои ҳаракатдиҳандай эволюция.

Дар охири асри XIX сиди тағьириазири ирсӣ назарияҳо ва пешниҳодҳои бисъёр ба миён омаданд. Аввалин бор ботаники рус С.И.Коржинский нақш ва вазифаи мутацияро дар асоси мазъумоти таҷрибаҳои худаш исбот намуд. Вай аз аввал қўйиш мекард, ки ҷараёни ҳосилшавии намудро дар табиат мунозҳид; намояд. Ҷар баробари ин олимӣ дигари голландӣ ботаник Г.де-Фріз дар асоси таҷрибаҳои худ ҳодисам мутация ва ба насл гузаштани онро муайян кард. Аз ин вакт саркарда

дигар тақсимнашаванд мәхисобиданд. Масалан, Г.де Фриз дар таңрибаи худ мутантҳои расланин энтотера - баландқад ва қадпастро ҳамчун намуди мустақил қабул намудааст.

Баъзе генетикҳо устувории аломатҳои доминатиро ҳамчун далели исботи тағъирноазири ҳисоб мекарданд. Муаллифи назарияи "гибридогенез" Д.Ж.Лотси ҷараёни ҳосилишавии намудро фақат ҷойивазкунни генҳо дар вақти ҷуфткунни мешуморад. Ҳамин тавр, бисъёр олимон Г.де Фриз, Д.Ж. Лотси, А.Кено, В.Йогасинсен ва дигарон маълумоти генетикиро зидди дарвенизм ҳамчун яроқ истифода мебурданд. Яке аз роҳҳои асосии аз бўхрони таълимоти эволюционӣ баромадан ин дарк намудан ва икror шудан аз иштибоҳи генетикаро ба дарвенизм зид гузоштан мебошад. Бояд фаҳмил, ки генетика яке аз омилҳои эволюция- тағъирлазирии ирсиро месомӯзад. Бўхрон то ҳамон давре давом кард, ки оиди синтези дарвенизм бо генетика, экология ва микросистематика хуносачои кофи бароваъда шуданд.

З. Зинаи З. (1920-1940). Ба вучуд омадани назарияи синтетикии эволюция.

Дар ин давра кашфиётҳое ба вучуд смаданд, ки онҳо тағъирлазирии ирсӣ, мубориза барои ҳаёт ва интихобро ҳамчун омили асосии эволюция исбот мечамуданд. Яъне дар ин давра якчояшавии "даргинизм бо генетика ва экология ба вучуд омад, ки онро назарияи синтетикии эволюция" меноманд.

Яке аз муваффақиятҳои ин давра аз он иборат аст, ки себабҳои экологии намудҳосилишавӣ дар таҷриба санҷида шуд, моделҳои гаҷрибавӣ ва математикии интихоби табии соҳта шуд. Дар омӯзиши қонуниятҳои меросгузорӣ корҳои иҷрокардаи Т.Морган яке аз қадамҳои аввалин ба шумор меравад. Вай бо шогирдонаш оиди "азарияи хромосомӣ, ген, генотип, фонотип, мутацияҳои генӣ, рекомбинацияи генҳо ва ғайра маълумоти хело прўкимат ба даст оварданд. Баъдтар Э.Баур дар популяцияҳо мабчуд будани мутацияҳои хело хурдро исбот намуд. Бисъёр олимон У.А.Надсон, Г.С.Филиппов, Г. Мёллер, Л.Н. Делоне, А.Л. Санегин ва дигарон аз гаъсири нурҳои радиоактивӣ дар ҳашарот ва растаниҳо мутацияҳоро дар шароити лабораторӣ ҳосил намуданд. Аз солҳои 1920 сар карда, дар асоси мұълумотҳои генетикий ба рӯчуд омада дарвенизм бо генетика наздик шуда, як соҳаи биологич-генетикаи эволюциониро ба вучуд обард. Яъне аз намоянда ва асосгузори ин соҳа олим генетики машҳур С.С.Четвериков (1926) буд, ки усулҳои нави таҳлили генетикиро

нуклеиний дар биосинте сафеда омӯхта шуд. Дар ин давра боз соҳаи дигари биология биоценологияи эволюционий омӯхта шуд. Дар ин давра боз соҳаи дигари биология - биоценологияи эволюциони хело тарафки кард, ки вай тағириотҳоро дар биоценозҳо меомӯхт. Яке аз асосгузорони ин илм олим В.И.Сукачев ҳисоб мешавад. Дар солҳои 30-ум дар тадқиқоти микроэволюция мувафакиятҳои фанни математика васеъ истифода бурда шуданд, ки онҳо ба тартиб додани модулҳои математикий дар популяцияҳо замина гузоштанд.

ФАСЛИ II. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ

Таҳти мағҳуми микроэволюция табаддулоти барзанагардаанд соҳтори генетикию экологии популяция, фаҳмида мешавад, ки ба ҳосилшавии фақат зеринамуде, ки намуди нав очарда мерасонад. Ҷараёни микроэволюционий оддтан боиси тағирибии доҳили популяция ва полиморфизми соҳтори намуд мегардад. Микроэволюция дар асоси тъисири ду ҷараёни ба ҳам зид давом меқунад, ки аз як гараф мутацияҳо ва рескомбиниёзияҳо доимо гуногуни генетикии популяцияҳо пурра меқунад, аз тарафи дигар интихоб гуногуншаклиро кӯтоҳ карда, фардҳои каммутибиишударо маън месозад. Табаддулоти микроэволюционии популяцияҳоро дар тадқиқотҳои таҷрибавӣ смӯхтан мумкин аст. Бинобар он комъёбиҳои илмҳои мусоир барои омӯзиши ҷараёни микроэволюция истифода бурда мешаванд. Таълимот оиди микроэволюция ядрои асосии дарванизмро ташкил медиҳад. Барои исботи эволюциии олами органикӣ аз далелҳои гуногун истифода бурда мешавад.

БОБИ 4. ДАЛЕЛҲОИ АСОСИИ ЭВОЛЮЦИЯ

ДАЛЕЛҲОИ ПАЛЕОНТОЛОГӢ

Барои исботи ҷараёни эволюционий далелҳои палеонтологӣ аҳамияти қалон доранд. Ба мо маълум аст, ки фауна, флора доимо тағири мёёбад за иваз мешавад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки як гурӯҳи организмҳо аз гурӯҳи дигарашон пайдо шудаанд. Масалан: мөхӯён обихокиҳо, азонҳо, ҳазандагон аз ҳазандагон, баорандагон аз шарҳӯрон пайдо шудаанд.

Барои муайянкуни синни қабатҳои замин усулҳои гуногун яъне усулҳои палеохимиавӣ ва радиографӣ истифода бурда мешаванд. Орҳо барои муайян карданӣ иқлим, ҳарорат ва синни

пешниҳод намудааст. Баъдтар барои тараққиёти генетикай эволюционӣ олимон-генетикӯи рус Н.П.Дубинин, Д.Д.Ромашов, А.С. Серебровский ҳиссаи ағзандай худро гузоштанд ва ғояҳои онҳо генетика ва дарвинизмро бо ҳамдигар пайвастанд.

Барои дарк намудани асосҳои генетикии эволюция наҳши тадқиқотҳои цитогенетикаи эволюционӣ, ки соҳаи дигари биологияро ташкил медод, бафоят қалон мебошад. Ин ғим соҳт, таъирёбӣ ва нақши хромосомаҳоро дар ҷараёни эволюция меомӯзанд. Дар ин соҳа хизмати олимон М.С. Навашин, Г.Д. Карпеченко, Л.И.Делоне ва дигарон ҳело қалон мебошад. Дар солҳои 30-ум олимони англisis Р.Фишер, Дж.Холдейн, С.Райт назарияи математикии эволюцияро пешкаш карданд, ки бо омӯзиши таъироти генетикии соҳти популяция имконияти қалон медод. Дар солҳои 1930 барои омӯзиши омилҳои экологии эволюция як қатор корҳои бузург ба ҷо оварда шуданд. Олимони ин давра дар тадқиқоти худ мубориза барои ҳаётро ҳамчун: омили асосии экология ҳисоб мекарданд. Чунин тадқиқстҳо аз тарафи олимон А.А.Салегин, В.Е. Писарев, Н.Н.Кулешев, В.Н. Сукачев ва дигарон гузаронида шуданд. Дар соли 1937 Ф.Г.Добжанский “генетика ва пайдоиши намудҳо” ном қитоби худро навишт, ки барои назарияи синтетикии эволюция асос гузошт. Дар ин қитоб мувафақиятҳои генетика ҷамъбаст карда ба назарияи математикии интихоб ва популяцияҳо замина пайдо намуд.

Яке аз асосгузорони намоёни назарияи синтетикии эволюция олим И.И Шмальгаузен ба шумор мерафт. Вай якчанд асар: “Роҳо ва қонуниятҳои ҷараёни эволюционӣ” (1939), “Омилҳои эволюция” (1946) ва ғайраҳоро навиштааст. Дар сеҳаи морфологияи эволюционӣ А.Н.Северцов ва шогирдони ў тадқиқоти бузург ба ҷо овардаанд, ки ба таълимот оиди таъирёбии онтогенез ҳамчун сарчашмаи табаддулоти филогенетикӣ асос гузоштанд.

Зинаи 4. (1950 то замони ҳозира)

Тараққиёти назарияи синтетикии эволюция.

Яке аз мувафақиятҳои асосии ин давра аз он иборат аст, ки воҳиди хурдтарини эволюция будани популяция муайян карда шуд. Баъдтар соҳти генетики-экологии популяция ба полиморфизми он омӯҳта шуд. Дар баробари тараққиёти генетикай молекуляри, феногенетикон табиаги молекулявии ген ва ахбороти генетикий дар онтогенез омӯҳта шуд. Баъдтар олимон Дж.Крик ва Дж.Уогсон соҳти молекулявии ДНК-ро муайян намуданд. Гузаронидани ахбори ирсӣ ва иштироки кислотаҳои

қабатҳо имконият медиҳанд. Яке аз далелҳои палеонтологӣ ин мавҷудияти шаклҳои мобайни организмҳо мебошад, ки дар кофтуковҳои қабатҳои замин бозъёфт карда шудаанд. Ин шаклҳо дар худ аломатҳои организмҳои қадимӣ ва ҳозиро нигоҳ доштаанд. Яке аз намояндаҳои онҳо моҳии панҷабол мебошад, ки дар он мо ҳам аломатҳои обӣ ва ҳам хушкиро мебинеъ. Намояндаи дигар Археоптерикс, сусмормурғ мебошад, ки вай шакли мобайни буда, дар вай ало атҳои ҳазандаҳо ва паррандаҳо нигоҳ дошта шудаанд.

Дар даҳони онҳо дандонҳо, мӯҳраи дарози тум, дастҳояшон, чанголҳо ва дар танаашон пулакчаҳои шоҳин боқӣ монда буданд. Онҳоро сусмормурғи ваҳшиданӣ эн номиданд, ки намояндаи шакли гузариш буданд. Сусмормурғи ваҳшидандон аз рӯи соҳти косаи саф пойҳо, сутунмӯҳра ва хусусан соҳти мураккабдоштани дандонҳо (дадони ашк, пешкурсӣ) ба ширхӯрон монанди дошта: 1.

Дар натиҷаи кофтуковҳои полеонтологӣ „амоянидаи ҳазандаҳоеро ёфтанд, ки ғӯҳо аломатҳои ҳам ҳазаъда ва ҳам ширхӯронро доштанд. Онҳоро сусмормурғи ваҳшиданӣ эн номиданд, ки намояндаи шакли гузариш буданд. Сусмормурғи ваҳшидандон аз рӯи соҳти косаи саф пойҳо, сутунмӯҳра ва хусусан соҳти мураккабдоштани дандонҳо (дадони ашк, пешкурсӣ) ба ширхӯрон монанди дошта: 2.

Қатори филогенетики ҳам далели ҷараёни зволюционӣ ба шумор меравад. Мисоли он зволюцияни ои ҷаи аспҳо мебошад, ки Онро олим В.О. Товалевский аз рӯи кофтуковҳои полеонтологӣ муайян кардааст. Аз рӯи ин маълумот организмни мобғӣн, ки сарнасли аспҳои ҳозира ҳисоб мешавад, Эогиппус ӯуда, он дар давраи эоцен зиндагӣ карда, андозаш ба монанди рӯбоҳ ҶҖ. Аз вай мезогиппус, аз он парагиппус ҷа аз он миагиппус ва ниҳоят дар давраи плейстоцен аспҳои ҳозира пайдо шудаанд. Сарнасли аввали аспҳо дар байни буттазор в.. чангалҳои гарм зиндагӣ мекарданд. Дар охири давраи галоген нами д. р рӯи замин кам шуда, дашту биёбонҳо пайдо шуданд, ки дар натиҷаи интиҳоба табии ҷа мубориза барои ҳӯёт пойҳои дароз шуда, ангушти кӯтоҳ ва сутунмӯҳраи пурқувват пайдо карданд. Ин аломатҳо барси тездав будани онҳо имконият медиҳанд.

ДАЛЕЛҲОИ БИОГЕОГҖАФӢ.

Ба мо маълум аст, ки дар рӯи замин ҳалоноту набототи хело гуногун мавҷуданд ва онҳо нобаробар паҳн шудаанд. Сабабҳои нобаробар паҳншавии ниҳоро танҳо аз нуқтаи назари таълимиоти зволюционӣ фаҳмидан ва исбот кардан мумкин аст. Қисмҳои биосфера ҷи қадаре, ки аз ҳам тур бошанд, организмҳои

зиндаи дар онҳо буда хел о гуногун ва нобаробар мебошанд. Онҳо аз ҳамдигар аз рӯи фауна ва флораашон фарқ мекунанд. Дар натиҷа аз ҳамдигар дуршавъи қитъаҳои ҳушкӣ рӯи Замин фарқияти қалони флоре Ҷӣ ва фаунавӣ пайдо кардааст. Биогеография қонуниятҳои паҳншавии организмҳои зиндаро меомӯзад, бинобарон рӯи заминро ба вилоятҳои зоогеографӣ ва минтақаҳои наботот тақсим мекунад. Масалан: флораи олам ба Ариқика ва Галлоторпикӣ, неотропикӣ ва голлаарктикӣ тақсим мешавад. Фауна ба вилоятҳои зоогеографӣ тақсим карда мешавад: Австралия, Голоарктика, Эфиопия, Неотропика ва Гайра. Ҳар як вилоят ҳайвоноту набототи ба ҳуд ҳос дорад. Масалан: фаунаи Америки Чанубӣ бо отғоди гоацинҳо, калибрҳо, ба вилояти н.отропикӣ бо оилаи қактусҳо ва ғайра мансубанд. Сабаби ин гуна нобаробар тақсимшавӣ ба торафт гағъирёбии муҳити табии, ҷуғрофӣ, биологии баҳрҳо ва қитъаҳо вобастааст. Зоро, ки қитъаҳо доимо бетағъир намеистанд. Онҳо дар зарфи 70 млн. сол якчанд борӯи тӯғъир ёфтаанд. Дар натиҷа олами ҳайвонот ва набототи рӯи Замин низ тағъир ёфтааст. Баъзан намудҳои алоҳидай ҳайвонот дар як ҷазира вомехӯранд, ки дар дигар ҷи зирауо лестанд, онҳоро “намудҳои ҷазиҷавӣ” номидаанд. Аз рӯи тарқиқотҳо маълум карда шудааст, ки ҷазираи Мадагаскар аз қитъаи Африка миллионҳо сол یаш чудо шудааст, аз ин сабаб фаунаю флорай ол ба ҳамдигар монанд аст. Масалан, аз 36 ҳамуди ширхӯрон 32- тоаш ҳамуди эндемикӣ ҳисоб мешавад. Яъне факат дар ҳамин ҷазира дида мешавад. Вьюркаҳои (арзанхӯракҳо) ҷазираи Галапагосро мисол мегирем. Дар гузашта дар ин ҷо як ҳамуди вьюркаҳо (арзанхӯракҳо) паҳн шуда буданд. Аз онҳо дар натиҷа ба ҳар хел ҳамуди ҳӯрок мутобиқ гардидан ҳоло якчанд ҳамуд: Вьюркаҳои (арзанхӯракҳои) соҳили, замингард, ҷангалий, қактусӣ ба вуҷуд омадаанд. Организмҳои зиндаи ин ҷазира аз организмҳое, ки дар ғорҳо, кӯҳҳои баланд, обиборҳо зиндиғӣ мекунаанд фарқияти қалон пайдо карданд.

Баъзан паҳншавии растаниҳо ва ҳайвонон якхела ва баробар мешавад. Дар натиҷаи ҳодисаҳои табии баъзан паҳншавии минтақавии онҳо ҳанда мешавад. Бинобар он ҳамаи ин ҳодисаҳоро мо танҳо аз рӯи қонуниятҳои биогеография ва эволюция муайян қада метавонем. Ҳоло дар баъзе минтақаҳои ҷудогона мос шаклҳои ҳайвонотеро мебин ӯ, ки онҳо номояндаҳои ҳайвонотӣ қадимтаринад. Инҳоро ҳайвоноти релекти (камёфт ва қадимӣ) меноманд. Масалан, сангпушт дар давраи девон пайдо шудааст ва то ҳоло ҳаст, дар Зеландияи Нав

гаттерия ном калтакалоси қадимі бок⁷ мондааст. Ҳамаи ин маълумот нишон медиҳад, ки эволюция ҷараёни дурутароз аст ва дар давраҳои хело ҳам дуру дарози таърихӣ давом кардааст.

ДАЛЕЛҲОИ МОРФОЛОГӢ

Маълум аст, ки олами органикӣ хело ҳам гуногунишакл мебошад, аммо таҳлили анатомӣ ва морфолоғӣ нишон медиҳад, ки узвҳои бисъёри нам; дҳо бо ҳам монанди пайдо мекунанд. Ин ба он шаҳодат медиҳад, ки онҳо як сарчашма пайдо шудаатд, ва онҳо ҷараёни эволюция ва ҷонуниятҳои онро ба мо инъикос мекунанд. Барои исботи пайдошавии атоматҳои ба ҳам монанд ва ба ҳамдигар наздику будани гурӯҳоро дар ҷараёни эволюционӣ омӯзиши узвҳои гомологӣ, аналогӣ ва рудиментӣ аҳамияти бағоят калон дорад.

УЗВҲОИ ГСМОЛОГӢ

Дар натиҷаи дивергенция, яъне аз ҳамдигар дуршавии аломатҳо узвҳои аз рӯи пайдоиш б⁸ ҳамдигар монанд пайдо мешаванд. Масалан: пойҳои ширхӯрон, узвҳое, ки майдоиши якхела доранд, л⁹кин вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд, узвҳои гомологӣ исмида мешаванд.

Ҳайвонҳои мӯҳрадор: аз фалангай ангуитон, пешкафи пой, кафи пой, бучулак, соқ, рон иборатанд, ки онҳо дар ҳамаи мӯҳрадорон мувофиқи як нақша соҳта шудааст. Чунки онҳо аз як сарнасл ба вууд омадаанд. Лекин ҳамаи онҳо ба муҳити зисти худ мутобиқат пайдо карданд ҷа вазифаҳои гуногун¹⁰ ё иҷро мекунанд.

УЗВҲОИ АНАЛОГӢ

Ин гуна узвҳо Бар хилоғи гомологӣ мебошанд ва шаклан ба ҳам монанд, чунки якхела вазифаро иҷро мекунанд, аммо пайдоишишон гуногун аст. Масалан: Солҳои парранда, ҷапалак ва кӯршапалак фагат як ғазифаро иҷро мекунанд, лекин пайдоиши филогенетикии гуногун доранд. Иҷро дар растаниҳо ӯиз ӯзхурдан мумкин аст. Масалан: ба вуҷуд омадани ҳорҳо, гардбаргаҳо ва тоҷбаргҳои гул ва ғайра. Ҳамаи ин узвҳо дар натиҷаи конвергенция ба вуҷуд омадаанд.

УЗВХОИ РУДИМЕНТШУДА

Он узвхое, ки суст тараққи карда, вазифаи худро нисбатан гум кардаанд, узвҳои ғудименталӣ ном гирифтаанд. Масалан, дар пушти китшаклон се устухон мавҷуд аст, ки ба системаи ихроҷ алоқаманд аст. Як вақт онҳо ба скелети пой тааллуқ доштанд. Ин далели он аст, ки китҳо як вақтҳо бо пойҳои худ дар хушӯй мегаштанд, чунин рудиментҳо дар одам зиёда аз 90 то боқӣ мондааст. Масалӣ: кӯррӯда, думғоза, пилки 3-юм ва ғайра. Ин аломатҳо дар исботи эволюция нақӣ и калон мебозанд.

Ҳодисаи атавизм. Ин "аз нав пайдо шудани аломатҳои авлодҳои пешгузаштагон мебошад. Масалан: ба вучуд омадани одами думдор, сермӯй, серпистон ва ғайра. Татқиқотҳои анатомияи қиёсӣ низ барои исботи эволюция нақши калон мебозанд. Онҳо нишон медиҳанд, ки дар муҳити зиндагӣ баъзе узвҳои ҳайвонҳо шакли худро д гар мекунанд ва тағъир мейбанд. Чунончи тапирҳо (авлоди аспҳо) дар ҷангали дида мешаванд, ки онҳо 3 ангушт доранд ва аспҳое, ки дар биёбони қушод ҳаёт мегузаронанд, ангушт надоранд, онҳо нест шуда, боқимондаашон рудимент шудаанд. Дар ҷуфтсӯон ва тоқсумон ангушти 3 ва 4-ум тараққӣ карда боқимондаашон дар шакли рудимент боқӣ мондаанд, ки ягон вазифаро икро намӯжунанд.

ДАЛЕЛҲОИ ЭМБРИОЛОГӢ

Илми эмбриолоҷия ҳам барои исботи эволюция маълумотҳои бисёр ва ҳам зарур медиҳад. Қонуни "монандии соҳти ҷанинҳо" ва шаклҳои болиги ҳайвонҳои гурӯҳҳои гуногунро рлим К.И.Бэр исбот кардааст. Мувофиқи ин қонун ҷанинҳои ҳайвонҳо дар ибтидои инкишофи худ бо ҳам монанданд. Бинобар он дар ибтидо ҷанинҳои гуногун аломатҳои гипӣ, ки аз ҳам дуранд ва дар охир аломатҳои умумии намудиро, пайдо мекунанд. Аз рӯи ин қонун тараққиёти фардии намудро омӯхта таърихи онро муайян кардан мумкин аст.

Дар асоси омӯзиш "онтогенез" Ч. Дарвин нишон медиҳад, ки дар рағиби инкишофи-фардии организмҳо баъзан аломатҳои авлодҳои гузаштаи сайҳо такроҷ мешавад, ки ин ҳодиса

“рекапитуляция” ном гирифтааст. Масалан, ҳамаи организмҳои серҳуҷайра давраи яқҳуҷайрагиро аз са¹ мегузаронанд.

2) Ҳамаи бисерҳуҷайрагиҳо давғ ли якқабатаро аз сар мегузаронанд, ки он доирашакл мебошанд.

3) Ҳамаи организмҳои бисъёрҳуҷайра давраи дүқабатаро аз сар мегузаронанд (рӯдаковокҳо) ҳамаи мӯҳрадорон дар як дарҷаи муайян мӯҳра доранд.

Принципҳои рекапитуляция на танҳо тағъиротҳои морфологӣ, балки физиологигро низ нишон мед. Ҷад. Гирдозми эволюция рӯдаковокҳо ферментҳои худро, ки барои таҷӯҷия зарур аст, тағъир доданд. Дар аксарияти ширхӯрон, обихоқиҳо маҳсулоти охирони мубодилаи моддӣҳо дурдаи пешоб аст, дар ҳашаротҳо бошад, аммиак мебошад. Таҳлили химиявии ҷанини чӯҷаҳои мурғ нишон медиҳад, ки дар ибтидо онҳо ҳамчӯ “моддана ихроҷ аммиак, дар давраи миёна дурдаи пе ҷоб (мочевъна) ва дар кислотаи пешоб мебароранд, ки он ҳешигарии чӯҷаҳоро ба дигар синфҳо нишон медиҳад.

ДАЛЕЛҲОИ СИСТЕМАТИКӢ (Т.СНИФОТИ)

Илми систематика низ барои исботи эволюции далелҳои бисъёр медиҳад. Маълум аст, ки илми систематика маҳлуқҳо ҷа набототро аз рӯи соҳти аломатҳояшон ба гурӯҳҳо, авлог, қаторҳо ва ғайра ҷудо мекунад. Баъзан организмҳое ҳастӣид, ки дар давраи кирминагӣ як шаклро ва дар давраи ҳхир шакли ғигарро мегиранд, лекин онҳо бо ҳам монанд ве ҳешанд. Аз ғӯй ин алоқаи филогенетикии гурӯҳҳои ҳайвонӣ ве растаниӯи муайян карда мешавад. Нақшай эволюцияи гурӯҳҳои ғаснифоти аз намудҳо пайдо шуда и гурӯҳҳои олии таснифот ва ҳешигии онҳоро инъикос мекунад.

ДАЛЕЛҲСИ СЕЛЕКЦИОНӢ

Аз рӯи маълумотҳо² илми генетика маълум гардиid, “соси фаркияти байнал олами зиндаю ғайризиндаро хосияти дискрети ва редупликации конвариантӣ ташкил медиҳад. Ҳоло маълум шудаст, ки ҳуҷайраҳои наврас ба ҳуҷайраҳои мӯдариӣ онанд аст. Ин монанди дар натиҷаи редупликаци и узви ҷинсӣ ба вуҷуд меояд. Ин узв аломатҳои во ғидайнро минбаъд ба насли оянда ба мерос мегузаронад. Селекция ва генетика барои исботи эволюция

аҳамити калон доранд, чунки инсон навъҳо ва зотҳои бисъёри ҳайвонсти хонагӣ ва расӯниҳои дастпарваро ба вуҷуд овардааст. Ҳамаи ин нақш эҷодӣ доғтани интихоби сунъиро дар ҷараён Ҷеволюци: исбот менамояд.

ДАЛҒЛҲОИ БИОХИМИЯВӢ ВА ФИЗИОЛОГӢ

Маълум аст, ки биоҳимия ва физиология яке аз соҳаҳои асосии биология ҳисоб мешаванд. Онҳо қонуниятиҳои наздиқтарини ҳаётро исбот мекунанд. Аз рӯи маълумоти биоҳимия маълум шудааст, ки ҳроҳофил, гемоглобин ва гемоцианин аз нуқтаи назари химиявӣ якхелаад. Вайроншавии кислотаҳои равғани мубодилаи моддаҳо ва дигар ҳодисаҳои ҳаётӣ дар ҳамаи организмҳои ҷонда қағиб якхелаанд. Маълумоти биоҳимия исбот мекунад, ки дар байни организмҳои гуногун ҳешигии наздиқ мавҷуд аст, чунончи онҳо сарчашмаи ягонаи ҳудро доранд. Бинобар он биоҳимия ва физиология дар исботи мавҷудияти Ҷеволюцияи олами зинда далелҳои кофи медиҳанд. Ин далелҳо нишон медиҳанд, ки мутация дар ҳақиқат маводи элементаҷии Ҷеволюции ва комбинация мебошад. Танҳо мутация ва комбиниҷияи онҳо таркиби генотипи погуляцияро тағъир медиҳад, яъне доимо заминаи элементарии Ҷеволюциониро пайдо мекунад.

Б О Б И 5. ПОПУЛЯЦИЯ ВОҲИДИ ХУРДТА- ГИНИ ҶАРАЁНИ ҶЕВОЛЮЦИОНӢ

Дар асоси муваффақиятҳои анатомия ва морфологияи қиёсӣ, биогеография ва дигар илмҳо дар нимаи дуюми асри XIX асоси Ҷеволюцияи олами органӣ ошкор карда шуд. Дар ин давра қонуниятиҳо ва Ҷеволюцияи гурӯҳҳои гуногуни олами наботот ва ҳайвонот ҷуайян карда шудаанд, ки онҳо ҳодисаҳои то ба дарасаи намудиро дар бар мегирифтанд. Ин ҷараёни Ҷеволюционӣ миқад Ҷеволюция ном гирифтааст ва давраи дуру дарозро дар бар мегирад. Аммо дар давраи инкишифи ибтидои Ҷеволюция, механизми он, ғӣ дар ҷараёни намудҳои нав мушоҳида карда мешавад, омӯхта нашуда буд.

Бо туфайли ҷори намудани усуљҳои генетикӣ дар боради Ҷеволюцияи гурӯҳҳои хурди то намад, маълумотҳои бешумор ҷамъ шудаанд, ки ба вуҷуд омадани таълимот оиди микрözеволюция ва дар амал санчидани он гардид. Асосгузори ин таълимот олими шурӯзвӣ С.С. Четвериков буд.

Ч.Дарвин дар таълимоти худ воҳиди хурдтарин, ки аз он эволюция сар мешавад намуд мешуморид. Олим Томас Гексли воҳиди хурдтарини эволюцияро фард мешуморид. У чунин мешуморид, ки агар як фард тағъир ёбад, гӯё эволюция ҳај тағъир меёфта бошад. Ҳоло тадқиқотҳо нишон доданд, ки воҳиди хурдтарини эволюция - ин популяция мебошад. Бинобар он то он даме, ки дар популяция тағъирот муноҳида карда нашавад, эволюция пеш намеравад.

1. Ин гуна воҳид бояд нисбатан бутун бошад.

2. Ин гуна воҳид бояд ба мурури замон тағъир наёбад. Намуд ба талаби якум ҷавоб намедиҳад, зеро вай таҳсимшаванд аст. Фард ҳам ин ҳар ду хусусиятро надорад. Таълимоти миг'розволюционӣ исбот мекунад, ки воҳиди хурдтарин ин популяция мебошад, ки қисми муайян - ареали намудро ишғол мекунад. Бинобар он ҷараёни эволюция дар популяция мегузарад. Йамуд ин системаи генетикий аст. Барои он, ки ҳамаи популяцияҳо дар дохили намуд вуҷуд доранд ва ҳамаи генотипҳои дохили популяция якҷоя генотипи намудро ташкил медиҳад. Аз ин сабаб намудро системаи генетикий ҳисоб мекунанд. Популяция ба се гурӯҳ таҳсим карда мешавад.

1. Популяцияи ҷуғроғӣ

2. Популяцияи экологӣ

3. Популяцияи локали (маҳалли).

Масоҳати популяцияҳои ҷуғроғӣ хеле қалон мешавад ва онҳо популяцияҳои дохили намудӣ доранд. Ба популяцияи ҷуғроғӣ намудро дохил мешаванд, ки ареали онҳо хеле васеъ буда, онҳо дар ҳама ҷойҳо дигар мешаванд. Масалан: малаҳҳо, пашшаҳо ва гайра.

Дар дохили популяцияҳои ҷуғроғӣ баъзан гурӯҳҳои ҷудогонаи мустақил ба ҷуҷуд меоянд, ки фардҳояшон бо ҳам өнамхӯранд ва генҳояшон иноз намешаванд ки онҳо популяцияи экологӣ ном гирифтаанд. Масалан, зироати пахта дар Осиёи Миёна.

Баъзан дар дохили популяцияҳои экологӣ гурӯҳҳое пайдо мешаванд, ки онҳо мустақилона синдагӣ мекунанд онҳоро популяцияи локали ё ки маҳалли меноманд. Бинобар он ин гурӯҳҳо маҳсуси фардҳо территории маҳсусро гени худро иваз намекунанд. Масалан: Набототи тамоми Осиёи Миёна популяцияи экологиии набототи кӯҳсор, ё ки баландкӯҳ бошад популяцияи локалиро (маҳаллиро) ташкил медиҳад. Популяция шт? Мачмуни фардҳои намуд, ки дар мурури замон (авлоди зиёд медиҳад), масоҳати муайянни ареали намудро ишғол мекунад,

С.С. Четвериков дар соли 1926 сохти генетикии популяцияро омӯхта ва мазмуни ҷараёни микроэволюциениро тавсиф намуд.

Асоси таълимоти ўчунин буд:

1. Дар табиат ҷаёнитағирёбъи вариационии (ҷузъи) генҳо мушоҳида мешавад. Онҳоро дар ҷароити лабараторӣ мушоҳида кардан мумкин аст, лекин дар табиат имконнозар мешаванд.

2. Дар байни организмҳое, ки тағиръёбии вариационии генини бисъёр доранд, аксарияташон маҳв мебошанд.

3. Намуде, ки аз ҷамъбости опуляцияҳо ибсӯрат мебошад, албаттга аз маҷмӯи фардҳо иборат мебошад ва фардҳои доҳили намуди озодона бордор мешаванд.

Ҳар як намуд дар натиҷаи пайдоиши тағиротҳои вариацияҳои генини нав дарҳол тағир намеёбад. Ин гуна тағирот тадриҷач аз авлод ба авлод мегузарад ва дар генофонди намуд ҷамъ мешавад.

5. Вариацъяҳои гени чи андоза зиёд шаванд, ҳам дар ҳамаи фардҳо, ки ба намуд мансубанд тағиротҳои вариацияҳои гени мушоҳида карда мешаванд.

6. Чи андоза фардҳо дар намуд зиёд бошад, ҳамон қадар барои тағирёбии фенотип шафт пайдо мешавад.

7. Изолюция ва тағирёбии генетикии популяция омилиҳо и пурзӯртарини пайдошавии намудҳои нав ҳисоб мешавад.

8. Дар ҷараёни эволюционӣ сарфи низар аз он, ки аломат аҳамияти рецессив ё доминатӣ дорад онҳоро интиҳоби табии ба вуҷуд овардааст ва то он даме, ки организмҳои суръат ба муҳити зист мусоидат накарда барҳам меҳӯрад давом мекунад.

Ин хулосаҳо, ки С.С. Четвериков нишон додааст асоси таълимоти микроэволюцияро ташкил менамоянд. Минбаъд ин назарияро олимони Ғарб ва инчунин олим, генетики шӯравӣ маҳсусан Н.И. Вавилов, ҳаматарро ба истиғода номуданд. Дағ боло қайд қардем, ки мағҳуми микроэволюция ҷараёни эволюциониро то ба дараҷаи намуди фода мекунад. Аммо таълимоти микроэволюция назарҷая дарвинизмро иваз карда наметавонад. Барои он омузиши микроэволюция зарур аст, ки инсоният бояд ҷафти ҷараёни эволюциониро риоя кунад, идора ҳамояд ва қонуниятҳои онро пурра дарк карда ба ҳоидан худ истиғода бурда тавонашад. Ҷоҳиди хурдгарини ҷараёни эволюциониро чи ташкил медиҳад?

метавонад ва аз дигар гурухҳо мустақиланд популяция номида мешавад. Популяция аз қалимаи юноНИ гирифта шудааст, маънояш аҳолӣ ё ки ҷомеъа мебошад. Ареали популяция гуногун мешавад. Масалан, дар ҷангалзори омехтаи минтақаи миёнаи курраи замин ноҳияҳое ҳастаңд, ки флораашон (набототашон) як хела аст дар ҷойҳои алоҳида бошад гурухҳои дараҳтоне ҳастаңд, ки аз дигарҳо фарқ мекунанд онҳо ба дигар гурухҳо алоқа надоранд. Бинобар он онҳо популяции маҳсусро ташкил мекунанд намудҳои сарҳаракат одатан ареали вассеъ доранд в баръаҳс. Масалан: токи ангур ҳамаги як ҷанд метр ҳарҳакат мекунад, оҳуи шимолӣ бошад, зиёда аз 1 километр, китҳои муйлабдор то якҷанд ҳазор километр ҳарҳакат мекунанд. Бинобар ин засеъшавии ареал бо ду роҳ ба амал меояд трофики (хӯрокӣ) ва репродуктивӣ (наслгузӣ). Барои афзоиш кардан ва дар ҷустуҷӯи ҳӯрок аксарияти намудҳои ҳайвонот аз як маҳал ба маҷалли дигар сафар қаёнда масоҳати ареали худро вассеъ мекунанд. Ин бисъёғар дар байнӣ ҷоҳиҳо, парғандоҳо, ширхӯрон ва ғайра дида мешавад. Ҷавоҳи зист, шумораи фардҳо ва тағъирёбии он, зичи ва синну сол ҳусусиятҳои ҷудонашавандагӣ популяция ҳисоб мешавад.

СОХТОРИ (СТРУКТУРАИ) ГОПУЛЯЦИЯ

Адади фардҳои топуляция якхела доимӣ ҷестанд. Популяции ҳашаротҳо ҳазорҳо фардро дар ҷар мегирад. Популяции ҳайвонот ва наботот низ шумораи зиёди фардҳо дорад. Масалан: Сӯзанак дар ғазди як кул то 30000 фард дорад, қалтакалс и чобук дар популяции худ аз 100 то якҷанд ҳазор адади фардҳои худро дорад. Ин шум ҳрои фардҳо аз ҳад зиёд ҷа беҳад кам шуда наметавонанд. Яъне кам ё зиёд шудани миқдори фардҳои популяция ба маҳв шудани он бурда мерасонад. Эдатан фаъолияти инсон ба камшизии фардҳои популяция ва несту ноъуд шудани он сабаб мешавад, масалан: дар замони мо аз рӯи замин зиёда аз 120 намуди ширхӯрон ҳес, шудаанд.

ДИНАМИКАИ (ТАҒЬИРЁБИИ) ШУМО- РАИ ФАРДҲОИ ПОПУЛЯЦИЯ

Ҳачми популяция доимӣ ва якхела нест. Ин са аҳои гуногуни худро дорад. Яъне тағъирёбии шумораи фардҳо б омилҳои биотикий ва абиотикий ҷа бастагии қалон дорад. Масалан:

НАМУДХОИ МОНОТИПӢ

Аз як популяция иборатанд, ба онҳо намудҳон релектикий (камшумэр) дохил мешаванд масалан: фақат дар Австралия Киви ном парандада ё ки гаттерия ном хазандад зиндагӣ мекунад.

НАМУДХОИ ПОЛИТИПӢ

Ба ин гурӯҳ намудҳое дохил мешаванд, ки дар табиат аз популяцияҳои бисъёр ташкил ёфтаанд.

Ба ин ҳомдсапиенс ном намуди одам дохил мешавад, ки популяцияҳои вай аз 2000 зиёд аст. Ареалҳои популяцияҳо гуногун мешаванд. Шаш хели ареал фарӯ карда мешаванд:

1. Ареали дезруктивӣ ё ки қандашуда. Масалан: ареали зори қабуд аз шимоли Испания то Шарқи дур, дар баъзе ҷойҳо вомехӯранд.

2. Ареалҳои ҷ.зиравӣ дар ҷазираҳои Глапагос 22 ҷазирачаҳо ҳаст, ки ҳро яки он ба ҳудоҳои фауна ва флора доранд. Масалан: арзанихӯраки дарвин.

3. Ареали тасмагӣ (лентагӣ). Ареали баъзе намуди ҳайвонсъ аз Франция то Шарқи дур давом мекунад. Калтакалоси ҷобук низ ба ин ареал соҳиб аст.

4. Ареали пиркумполярӣ. Ин гуна ареал дар атрофи қутби шимолӣ мушоҳида мешавад. Намудҳои ҳайвонот ва растани дар ҷагӣ ҷой гирифтаанд.

5. Ареали тоқа (ҳол-ҳол). Ин бо таври гурӯҳҳои мустақили ҷудогона дучор мешавад.

6. Ареали яклухт. Фардҳо намуд дар ҳама ҷоӣ баробар паҳн мешаванд. Диморфизми дохилӣ ва ялонагии генетикии популяцияҳо.

Ялонагии генетикий.

Дар баъзе мавридҳо ҷинсҳои популяция ҳаҷа ич чунин шакли берунии фардҳои он ду ё якчанд хел мешаванд. Ин полиморфизми (бисъёр-шакли)ном гирифтааст, ки онро полиморфизми дохили популяционӣ меноманд. Аз рӯи пайдоиш он ба ду тақсим мешавад.

1. Полиморфизми гетерозиготӣ

2. Потиморфизми адаптац.ионӣ

Полиморфизми гетерозиготӣ ҳаҷа тағтиирёбии структ. раи ген зобастааст. Адаптационӣ бошад ба шароити зисти организм вобастааст. Гарчанде, ки тартиби генетикии популяция ҳархела

дар яке аз қазираҳои Англия як намуди ёбоии ҳарғушҳо зиндагӣ мекунанд. Дар давраи максимали афзоиш кардани онҳо фардҳо ба 10 000 мерасад. Дар солҳои ҳунуки камхӯрохи шумораи онҳо то 100 сар мефаромад. Тағъирёбии шумораи фардҳои популяцияҳои ҳайвоноти бемӯҳра хело калон аст. Масалан: тағъирёбии шумораи фардҳои популяцияи пашшай ҳонагӣ дар як мавсум аз 1000 то миллион мерасад. Тағъирёбии адади фардҳои популяция аҳолиги калони эволюционӣ дорад. Иро олим С.С.Четвериков мавҷҳои ҳаётӣ ё ки мавҷҳои популяционӣ номидааст. Ин мавҷҳо яке аз омилҳои асосии эволюционӣ мебошад, ки таркиби эволюционии популяцияро доимо тағъир медиҳад.

СИННУ СОЛИ ПОПУЛЯЦИЯ

Ҳар як популяция аз фардҳои сийину солашон гуногун сохта шудааст, таносубашон ҳам ҳарҳела аст. Ба ҳархелагии онҳо давомоти ҳаёт, давраи ба балоғатрасӣ, суръати афзоиш ва ғайра таъсир мекунад масалан: ширхӯри майдай ҳоянда заминкобак аз аввали баҳор сар карда як ё ду бор насл медиҳад баъди он фардҳои болигашон мегӯш шуда, тирамоҳ фақат наслҳои чавони оболигашон бοқӣ мемонанд, ки онҳо баҳори соли дигар ба балоғат мерасанд ва дар афзоиш иштирок мекунанд.

Популяцияҳои ширхӯрон дараҷаи баланд дигар аст. Дар ин ширхӯрон якчанд гурӯҳ фарӯқ карда мешавад, масалан: гурӯҳи фардҳои тавлиди ҳаминсола, фардҳои миёнсол ва ноболиги гурӯҳи фардҳои калони наслдиҳанда (синнашон аз 4 то 20 сола). Дар байни фардҳои популяцияи дарахти заран дар як маврид дарҳти синну солашон калон дараҳтҳои синнашон миёнаро гардолуд ва бордор мекунанд, бинобар он таркиб ва таносуби ҷинсии и популяция ҳам ~~хар~~ хел аст.

Одатдан механизми муайян кардани ҷинс ба 1:1 баробар аст. Ин таносуби аввалин аст. Дар натиҷаи ҳарҳела будани қобилияти ҷистии фардҳои популяции таносуби ҷинсҳо дар ҷараёни эволюция ниҳо доимо тағъир мебад. Бинобар он таносуби 1:1 торафт фарӯқ мекунад масал и: дар одам дар давраи тавлидӣ ба сад дуҳтар 106 писар рост меояд. Дар синни 16-18 солагӣ таносуби онҳо баробар мешавад. Дар синни 50 солагӣ нисбати 85 мард ва 100 зан боқӣ мемонанд. Дар синни 80 солагӣ занҳо ба 100 фард, мардҳо бошанд то 50 фард боқӣ мемонанд, яъне таносуби ҷинсҳо ба 2:1 мерасад.

Дар олами ҳайвоноту наботот таносуби ҷинсҳо нисбатан ~~хар~~ гуногун мешаванд. Дар баъзе пашшайо фақат популяцияҳои

чинсҳои модина дид мешавад. Ҷо бо роҳи партеногенез (бештироки чинси нарина) инкишоф меёбанд масалан ҳашароти ширинча дар шароити мо аз аввали баҳор то 10-12 бор насл медиҳад, ки онҳо чинсҳои модинаро ташкил медиҳанд. “Кирми” бантета виридис” агар кирминаи вай дар зери баҳр ба ягон чиз нарасад модина мешава, агар кирми ҷаш ба модина часпад нарина мешавад. Нарина да модина ё тариги паразитӣ (муфтхӯрӣ) зиндагӣ мекунад. Бинобар чинси популяция як хел нест.

ХУСУСИЯТҲОИ ЭВОЛЮЦИОНӢ- ГЕНЕТИКИИ ПОПУЛЯЦИЯ

Ҳар як аломате, ки аз таъсири омилҳои муҳити беруна пайдо мешавад одатан ба мерос мегузарад. Бояд қайд кард, ки на худи аломат балки ахбороти ирсии он дар шакли рамз (код), ки минбаъд имконияти инкишоғро яъне меёри реакцияро таъмин мекунад, аз насл ба насл гузаронида мешавад. Агар дар популяция шаклҳои доминантӣ ва рецессивӣ, ки аз рӯи як ҷӯфт омилҳо яъне AA ва aa фарқ мекунанд ҷуфти шаванд насли якӯми дурагаҳо гетерозиготӣ мешаванд ө. дар насли дуюм гаҷзия бе амал меояд. Дар оянда тачосуби генҳои гетеро - ва гомозиготӣ бетаъfir мемонанд. Ин қонуни Ҳарди-Вейнберг ном дорад. Дар ҷеросгузорӣ ҳар хел ген иштирок мекунад. Баъзан як ген як аломат дигараш бошад якчанд аломатро аз насл ба насл мегузаронад. Дар натиҷаи ин мутацији ҳое ба вучуд меояд, ки генетигҳои онҳорс олим С.С Четвериков дар асоси қонуни Ҳарди-Вейнберг муқаррар намудааст, ки дар популяция до мутацийҳои пайдо шуда одатан ниҳо дошта мешаванд ва бо таври рецессивӣ ба вазъияти популяция таъсир намекунанд. Аз ин сабаб дар популяция миҷдори зиёди мутация пайдо шуда ҷакира мешавад. Ҳамаи зломатҳо бо таври гомозиготӣ (A.A ё a, a) вуҷуд дошта наметавонад. Ин гуна ҳола дар натиҷаи мутацијо ба вучуд меояд, ки натиҷаи рекомбинации генҳо мебошад. Қонуни Ҳарди-Вайнберг дар популяциҳои табии амал қарда наметавонад. Онҳо барои муайян кардани мағҳалаи аввали эволюция истифода бурда мешавад. Ҳамаи намудҳо ба ду тақсим мешаванд.

1. Намудҳои монотипӣ
2. Намудҳои политипӣ

сифатио миқдории ҳудро мегузаронад. Вөхүрии мутация ҷудогоч адар табиат 10 то 10 аст. Ин воҳиди ҳурд аст, зеро адади як мутация дар 1 млн. гамет: 1- то вомехӯранд. Миқдори ами мутация таъсири калон баҳшида наметвонад, аммо мо бояд ба хотир орем, ки дар генотипи ҳайвоноти дараҷаи олий адади генҳо ҳело қалоғ аст. Маталан: дар одам то 50000- то мешавад. Дар табиат тоимо ҷараёни мутация мушоҳида мешавад, ки он далели ҷудогонаи генро тағъир медиҳад. Бинобар он фишори мутационӣ ин ба фишори як далел нисбат ба дигарааш мебошад. Барои муайян кардан аҳамияти фишори мутационӣ ҳамчун омили эволюционӣ мо бояд мутацияҳои фоиданок ва заарнок, инчунин комбинацияи генҳоро пурра омӯзем.

Дар натиҷаи дар популяцияҳо доимо ба вучуд омадани дурагашави мо алломатҳои наъ ба нагро мушоҳида мекунем. Ин алломатҳо нав натиҷаи комбинацияи генҳо мебошанд. Онҳо борҳо аҳамияти мутацияҳои ҷудогонаро тағъир медиҳанд ба генҳои нав доҳил мешаванд. Онҳо дар шароитҳои нави генотипи мемонанд ба мутацияҳои ҳамсоя вомехӯранд.

Адади он гуна комбинацияҳои генотипӣ дар ҳар як популяция ҳело қалон аст, аммо на ҳамаи онҳо ба амал ҷорӣ мешаванд. Бисъёрашон дар организм ҳамтун захира боқӣ мемонанд. Ба туфайли мавҷудияти комбинацияҳои генотипи ҳар як ғард аз дигарааш фарқи ка.он пайдо мекунанд. Ин гуна фарқият барои интиҳоби табиӣ замониа ҳисоб мешавад. Тағъирпазирии комбинативӣ ба тақсимоти хромосомаҳо дар вақти майоз вөхүрии ногаҳонии гометаҳо дар вақти бордошавӣ ва инчунин ба ҷараёни кросинговер ҷойивазкуни генҳо низ вобастааст, ки онҳо фишори ҷараёни мутациониро торафт пурзӯр мекунанд.

Ба ҳисоб гирифта шудааст, ки 98% -и тағъирёбии ирсӣ ин натиҷаи тағъирпазирии комбинативӣ ёст. Бояд қайд кард, ки тағъирпазири беҳад зиёд бағчи организм зарарнок мебошад вай барои дар насл мустаҳкам шудани комбинацияҳои нави гени им: ҳамаи намедиҳад. Аз ин сабаб эволюция механизме: айдо кардааст, ки вай дараҷаи тағъирпазирии комбинативиро маҳдуд мекунад. Ин меъназмҳо инҳо ҳисоб мешаванд:

1. Дар дараҷаи фард ин гуна механизм ки устувори генетикии онро таъмин мекунад тақсимшавии митоз ва баробартақсимшавии дар генјум ба гурӯҳи генҳои дар хромосомаҳои ҷудогона часпида мебошад.

бошад ҳам, популяция асоси генетикии ягона ғәрад, зеро ки генҳои дохили популяция ба таркиб ғенофонди намуд дохил мешавад.

Генофонд чист? ... Ин ҷамъбости генҳои ҳамгүй фардҳои як популяция мебошад. Фарз кардем, ки як популяция аз 1000 фард иборат аст, ки 100 ген дорад, бинобар он $1000 \times 100 = 100\ 000$ ин аст генофонди ҳамон популяция. Ё ки намуд 1000 фард дорад ҳар як фард ба 2000 ген соҳиб аст. Генофонди он ба $10000 \times 2000 = 20000000$ баробар мешавад. Намуд аз ҳакчанд популяция иборат аст. Гуфтган лозим аст, ки ҷамъбости популяцияҳо намудро ташкил медиҳад. Дар дохили он фардҳо бо ҳам алоқаи ҷинсӣ доранд. Генҳои о.иҳо ба воситаи алоқаи ҷинсӣ омехта шуда комбинацияҳои гуногунро пайдо карда борон пайдоиши намудҳои ҷав замина тайёр мекунанд. Бинобар он популяция ин воҳиди хурдтарини эволюција ҳисоб меғӯзанд.

ТАҒБИРЁБИИ ТАРКИБИ ГЕНЕТИКИИ ПОПУЛЯЦИЯҲО

Дар дохили популяција доимо ҷараёни назарнорас мушоҳид: карда мешавад, ки онҳо таркиби генетикии популяцияҳо то тағбири медиҳанд. Ин тағбири ротҳо аз икъо иборатанд: аз каму сиёд ҷудани фардҳои популяция, таносуби фардҳои наринаю модина ва фардҳои синну солашон ҳархела. Ҳамаи чунин тағбириотҳо ҳодисаҳои элементарии эволюционӣ мебошад. Бинобар он ҳамаи ҳодисаҳои, ки аз дараҷаи ядро то молекулаҳои КДН дӯғча мешавад ҳодисаи элементарии эволюция ҳисоб меша: ақд. Ҳодисаи элементарии эволюция эволюцияро пеш намебарид, аммо онҳо ҳолати популяцияҳро дар давра муайян тавсиф карда метавонад. Агар ин ҳодисаро мушоҳид намоем муайян карда метавонем, ки дар популяция тағбириотҳои сифатӣ бу амал омада истодааст.

ТАҒОСУБУОИ (КОМБИНАЦИЯҲОИ) ГЕНЕТИКӢ

Прцесси мутационӣ ба мазмуни ин ҷамъшавии мавсӯти барои эволюция мебошад. Аниқтар карда гӯем маводи эволюционӣ ин мутация ӯбуда балки худи фард мебоид, ӯдорои мутация мебошад. Мутация ин омили элементарии эволюционӣ мебошад, ки ба популяция ва ғардҳои он таъсирӣ

мутацияҳои пайдо шударо ба шакли гетерозиготӣ гардонида пинҳон карда мешавад. Бинобар он пайдоиши ҷараёни ҷинсӣ (мотигинаю нарина) дар эволюция роли калон бозидааст. Ҳоло организмҳое ҳам ҳастӣнӣ, ки дар онҳо ҷараёни инкишофи ҷинсӣ мавҷуд нест. Масалан: баъзе бактерияҳо ва обсабзаҳо. Дар онҳо як даста хроматидҳо мавҷуд, ки агар мутация пайдо шавад, дарҳол мушоҳида карда мешавад. Аз сабаби он ки суръати афзоиши онҳо пурзӯр мебошад, онҳо зинда мемонанд. Бо таври дигар гӯем онҳо давраи гузашт надоранд ва барои ҳастии оянда захира надоранд. Бинобар он сабаби тез будани суръати афзоиш ба шароити муҳит мутобиқ мешаванд, аз ҳисоби зинда мондани мутантҳои хурди мувоғиҳ шуда ҷараёни эволюциониро аз сар намағузаронанд. Қайд карда будем, ки қисми ками мутация фоиданок мебошандва миқдори онҳо хело ҳам зиёд мешаванд. Масалан: миқдори нутфаҳо дар одами ба балоғат расида ба 10 мерасад, ки ин ба якчанд биллион баробар аст, адади тухумҷуҷайраҳо зан бошад ба 30000 мерасад. Аз рӯи ин ададҳо дар ҳар як авлод, дар ҳамаи қисмҳои хромосомаи онҳо то 10 млн мутация пайдо мешавад. Агар дар умри миёнаи як намуд якчанд авлод тайдо шуданашро ба назар гирен, бинобар он ин гуна намуд дар давоми ҳаёташ 100 млн мутациӯро пайдо карданаш мумкин.

Бояд гуфт, ки таҳсим намудани мутация ба зарарноку фоиданок шартӣ мебошад. Чунки мутация аломати шахшудамонда нест вай доимо аз як шакл ба шакли дигар мегузарад, яъне мутации зарарнок ба фоиданок гузашта метавонад ва вай бо комб: нации дигар мутация алоҳида дучор мешавад. Ин ба фойдаи фард аст, зоро қобилияти ҳаётин онро пурзӯр мекунад. Бинобар он аксарияти мутациӯро барои дар шароитҳои доимо тағъирӣ-зандани популяция зиндагони кардан ва дар аз худ кардани ареали худ зарур мебошад. Ба вуҷуд омадани мутациӯро ҷараёни эволюциониро доимо ба пеш мебарад.

ИДОРА КАРДА НАШУДАНИ ҶАРАЁНИ МУТАЦИОНӢ, АҲАМИЯТИ МУТАЦИ - ДАР ЭВОЛЮЦИЯ

Процесси мутациониро идора кардан ва дар кӯҷо кай пайдо шудани вайро низ пешгӯи кардан мӯъхин нест. Аммо инкишофи фанни биологӣяи молекулавӣ имконият дод, ки дар кадом қисми

2. Дар дараачаи популяция ин тұна маҳдуднокій вобастааст ба маҳдуднок шуданы қаралған копитуляция (озодона бордор шудан) үчөн гоҳ барои бе монеъги дурага шуданы организмҳо имконияти пурра мавчұд нест.

3. Омили лурзүрттарине, ки дараңаи комбинацияи генетикиро суст мекунад ин аз он иборат аст, ки дар натиҷаи номуносиб якчы шудани гендерди гуногун ғардхог имконияти ҳәётиашон суст пайдо мешаванд, ки онҳо қобилияти зиндаги надоранд, бинобар он аз миллиончо қисми зиёдашон мунқариз мешаванд, ва микдори қаси монанд.

БЕЗАРАР ШУДАНЫ МУТАЦИЯ ДАР РАФТИ ЭВОЛЮЦИЯ

Қисми зиёди мутация безарар мебошад, бинобар он вай нисбат ба шакли аввалин аз чиҳати биологӣ бад аст, зеро, ки комплекси муталилии генотипҳои популяции табиий дар натиҷаи мӯҳлати дуру дароз пайдо шудааст, ташаккул ёфтааст. Ҳозонеҳои сабаб аксарии мутацияҳо заарарноканд, чунки ин мутациитеҳо механизмо вайрон мекунанд. Вай муносибати молекулавии ҳучайраҳоро, фардҳои популяцию намудҳои био-соценозро вайрон мекунад. Гӯё, ки баъни системаси мутадилии маҷчуда ва мутацияҳои нав зиддият ба вучуд меояд. Иштироктаро зиддият дар процесси эволюция бо роҳи безарар намудани мутацияҳои нав паҳло шуда бартараф карда мешавад. Яъне мутацияҳои нав ба таври гетерозиготӣ (беззарар) гардонидা мешканад.

Бақтө ки мутациядо шакли гетерозиготиро гирифтанд ба тази ҳаётгузаронни фард ҳалал намерасоныңд ва баръакс, қобитияти ҳаётгузаронги онро пурзүр мекунанд. Масалан: гетерозис, қувваи гибридій (бақтө ки организмжои ғенотипашон хархела гибрид мешавад, ҳодисаи гетерозис ба ғүчүүд мең-д). Ин ҳодиса дар селекция васеъ истифода бурда мешавад. Бояд гүфт, ки ҳодисаи гетерозис танхо дар як ав-д пайдо : әшавад ва дар энди хусусиятжои худгү гум мекунад. Масалан: тухми ҷоворимакка ҳама зақт гибридій мебошад, ҳаттас гибриди дучанда, лекин соли дуюм ҳамчун тухмий истифода бурда намешавад.Хурмои бепайванд боз ба шакли **аффали** бәрмегардад.

Ходисай і етерогени популяцияю дар рафти зволюция гэр натичаи ба вүчүдсии чараёни чинъяй ба амъл омад. Чараёни чинсий дар рафти зволюция аҳам яти калон дорад. Ин аз як тараф алломатҳои фоиданокро нигоҳ медорад, аз тарафи дигар

хромосома чи гуна мутация пайдо мешавад пешгӯи карда шавад. Муайян карда шудааст, ки моддаҷои химиявии маҳсус ё ки мутагенҳо мутацияи муайянро пайдо карда метавонад. Масалан: окиси этилен дар ҷав мутациеро пайдо мекунад, ки дар он миқдори хролофил зиёд мешавад,. Ин ба он шаҳодат медиҳад, ки мо мутацияни дилхӯжамонро пайдо кунем. Аммо беҳтарин усули идоракуни процесси мутациони ба фанни нав и кинерияи гени (муҳандиси гени) вобастааст. Ба воситаи ин роҳи сунъӣ пайдо кардани ген ва онро ба геноми фард ҷорӣ кардан мутацияни дилхӯҳро ба даст овардан мумкин аст. Ин усул ҳоло дар байнӯ микроорганизмҳо пурра истифода бурда мешавад.

Аҳамияти эволюционии процесси мутационӣ дар он аст, ки ин ҷараёни дараҷаи гетрозиготии популяцияро доимӣ баланд мебардорад. Дараҷаи гетерозиготӣ ин асоси ҷараёни эволюционӣ аст, ки вай барои интиҳоби табии маворд медиҳад. Ҷинобар он мутация ҷараёни эвалюциониро ба маводи элементарӣ таъмин менамояд.

МАВҖҲОИ ПОПУЛЯЦИОНӢ ҲАМЧУЧ ВОҲИДИ ЭЛЕМЕНТАРИИ ЭВОЛЮЦИОНӢ

Пасту баландшавии адади фардҳои як популяцияро мавҷҳои популяционӣ меноманд. Мавҷҳои популяционӣ гуногун мешаванд ва аҳамияти қалони эволюционӣ доранд. Маълум аст, ки адади фардҳои популяция як ҳел намеистанд, онҳо доимо тағъир ёфта меистанд. Ин ба ҷарӣ ~~гу~~ популяцияи таъсир расонида метавонад. Якчанд ҳелҳои мавҷҳои постулионӣ фарқ карда мешаванд:

1. **МАВҖҲОИ МАВСИМИЙ.** Ин барои аксарияти ҳашаротҳо, замбуруғҳо микросрӯганизмҳо даҳӣ дорад. Масалан вирусҳо дар мавсимиҳои муайянни сол эпидемии касали мушоҳидӣ карда мешавад. Ин ба қалавидани адати фардҳои популяции бактерии касалиовар вобаста аст. Аз ҳамин сабаб баъзан эпидемияи касалии грипп дар мавсимиҳои муайянни баҳору зимистон паҳн мешаванд.

2. **КАЛАВИДАНИ ФАЙРИМАВСИМИЙ.** Ин гучи қалъиши ба якчанд омилҳо вобастааст. а) ба миқдори ҳӯрок, б) ба суст шудани имконияти ҳаётӣ даррандаҳо. Дар ин давра барои ҳаётӣ дарранда ҳӯрок кам мешавад. Ин гуна омилҳо ба тағъир ёфтани таркиби намудҳои биогеоценозҳо оварда мерасонад ва ҳаётҷун омил хизмат мекунад.

3. БЕҲАД ЗИЁДШАВИИ АДАДИ ФАРДҲО. Ин дар ибдикъ ба набудани душманони табий вобаста аст. Масалан: камшави и адади фардҳои п.ррандаҳои ҳашаротхӯр ба хело зиёдшавии фардҳои ҳашаротҳои зағаровар оварда мерасонад. Чунин миссажоро аз олами растаниҳо ва ҳайвонот бисъёр овардан мумкин аст.

4. ТАҶСИРИ ФАЛОКАТҲО БА АДАДИ ФАРДҲОИ ПОПУЛЯЦИЯ. Таҷсири фалокатҳои табий ба каму зиёд шудани адади фардҳо ва боиси вайрон шудани алоҳаи байнинамудҳои биогеоценоз оварда мерасонад. Масалан: дар натиҷаи ҳукмронии хунукии саҳт дар фасли зимистони саҳт тағъирёбии адади фардҳо хело калон мешавад. Агар дар популяцияи морҳо 100 то фард бошад баъди зимистон то 80 фард кам шуданаш мумкин аст. Популяцияи қунғузӣ можи май дар як сол то 1 млн фард расданаш мумкин аст, ё ки баръакс, ҳодисаҳои табий заминчунбӣ. селҳо ва сӯхторҳо адади фардҳои популяцияи ҳайвонот ва растаниҳоро ба як дараҷаи муайян паст карда метавонад. Агар адади фардҳои як популяция то рафт кам шавад, бисъёрии фардҳои маҳр мешаванд. Дар байни фардҳо миқдори мӯайянашён нисбат ба омилҳои зист ғолиб мӯароянд, зинда мемонанд. За шароитҳои нав мутобиқ мешаванд. Бинобар он аҳамияти эволюционии марҷҳои популяционӣ дар он аст, ки фардҳои зиндамонда минбаъд таркиби генотипии гурӯҳҳои нав пайдо-шударс муайян мекунад.

МОНЕА (ИЗОЛЯЦИЯ) ХАМГҮН ВОҲИ (И ЭЛЕМЕНТАРИИ ЭВОЛЮЦИОНӢ). Таҳти мағҳуми изоляция ки монеъ: вучуд доштани ҷудоӣ ҷар байни популяцияҳои як ё якҷоид намудҳо ҳаҳмида мешавад. Яъне дар байни фардҳои популяцияҳои гуногун имконияти сзодона ҷуфтшавӣ ба амал намеояд. Ба мо маълум аст, ки дар таъиат аз рӯи қонунҳои генетикии фардҳои намудҳои гуногун байни ҳамдигӯз ҷуфти шуда намставонаш. Текин монеаҳои мавҷуданд, ки онҳо дар эволюция роли калонро мебозанд. Аз ин сабаб гуфтан мумкин аст, ки монеаҳо ҷуфтшавиро нигоҳ дошта мавҷудияти як популяцияро нисбат ба дараҷаш устувор менамояд. Монеаҳо ба ду гурӯҳ таҳсими карда мешаванд.

1. Монеаҳои фазогӣ (ноҳиявӣ, механикӣ, ҷуғрофиӣ).
2. Монеаҳои биологӣ.

Монеаҳои фазогӣ шаклҳои гуногунро дорад.

1. Монеагии дарьё, баҳр, яъне монеагии гидробионтӣ. Популяцияҳои як намудро ин монеаҳо ҷудо карда метавонанд.

2. Монеагии хушкӣ. Дар байли баър пайдо шудани хушкӣ ва пайдо шудани популяцияҳои нав сабаб меш вад.

3. Монеагии кӯҳӣ. Пайдо шудани кӯҳҳо низ бисъёр популяцияҳоро аз ҳамдигар ҷудо карда метавонад. Пайдоши монеаҳои фазой ба ғаъолияти ҳаётии фардҳо вобастагии қалон дорад. Ҳар як фарди ғамуд қобилияти дар фазо ғаъолона ё пассивона чой таваз карданро дорад. Одатан моне и фазой дар байни намудҳо фардҳояшон камҳаракат пайдо мешавад. Ғаъолнокии фардҳо гуногун мешаванд, масалан: доир аи ғаъолинокии нармбағдӯю ба 1-1, 5 метр баробар аст. Барзакс ғаъолнокии паррандагон бошад беҳад зиёд аст, яъне ба ҳазорҳо км мерасад. Бирои онҳо монгтии ҷуғрофӣ даҳл надорад. Дар соҳили Зарафшон қунғузҳое ёфт шудаанд, ки яъне чинсаҳон дар як соҳил ҷинси диг. рашон дар соҳили дигар паҳн шудаанд, лекин онҳо вожӯрда наметавонанд. Қунғузҳои нарина чунин қобилият пайдо кардаанд, ки дар давраи афзоиш пуфакчаҳоеро ҳосил намуда аз об шино карда гӯзаранд. Бинобар он монегиҳои ҷуғрофӣ пурра нестанд. Онҳо хусуси ғҳои нисбӣ доранд. Монеаҳои биологӣ. Якчанд шаклҳои худро лоранд.

1. Экологӣ

2. Этологӣ

3. Мармоғизиологӣ

4. Монеаи генетикий. Экологӣ дар ғизбати худ ба ду таксим мешавад.

1. Алотонӣ, 2. Алохронӣ.

Монеаи алотонӣ аз рӯи ҷои зиддагонӣ ба амал меояд, яъне аз рӯи биотоп, монеаи алохронӣ бошад аз рӯи вақт. Шароити экологӣ дар муғитҳои зист як хел намешавад.

Ҳар як майдончаҳои популяция аз дигарааш фарқ дебад. Бинобар он фардҳо вобастагӣ ба ҷои ҷистиком ташон фарқ мекунанд, ки онро фарқияти алотонӣ меноманд. Ғаъзе растаниҳои кӯҳҳои баланд ғарбӣ дар қисми нишебиҳои шимол дигарааш дар ҷануб месабзанд. Муғити экологӣи гурӯҳҳои шимол ва ҷануб якхел нестанд, лекин онҳо ареаҳои якхела доранд.

Алохронӣ ин дар қисми зимистон ба ғаъол будани фардҳои намуд вобаста аст.

Дар як ҷои зист (биотоп) ду популяцияи қунғузҳо мушоҷида карда мешаванд. Ғаъолнокии популяцияи якум аз 15-уми феврал сар шуда то 15 агрел давом мекунад. Тобистони инҷо гарм аст, ғинобар он популяцияи дуюм дар ин вақт хоб карда, ғаъолнокиашон аз 15-уми декабръ то 15-уми январъ давом мекунад. Аз ин сабаб дар байни ин қунғузҳо имкои яънъ ўфтшавӣ ба вуҷуд намеодад.

ИЗОЛЯЦИЯ И ЭТОЛОГИЯ. Хусусиятъои хулкӣ ва рафтории фардҳо пеш аз бордошавӣ аз ҷумлаи монешавии этологӣ мебошад. Фардҳои ҳар як намуд рафтори ба ҳуд хос доранд. Аз рӯи маълумотҳо маълум гардидааст, ки фардҳои як популяция ҳам баъзан ба ҳам вонамехӯранд, ҷуфтӣ намешаванд. Масалан: дар штати Флоридаи Америка панҷ намуди қурбоқаи шаклан монанд пайдо шудаанд, лекин онҳо байни ҳуд ҷуфтӣ намешаванд, зоро ки ба намудҳои гуногун дохил мешаванд. Онҳо аз ҳамдигар аз рӯи рафторҳои ҳуд фарқ мекарданд.

МОНЕАҲОИ МОРФОФИЗИОЛОГӢ

Ин дар асоси фарқияти соҳти ҳаётӣ ва тарзи ҳаётӣ узвҳои афзоиши (увзвҳои копулятивӣ) мушоҳида карда мешавад. Масалан: узвҳои ҷинсии қунғузу малаҳ аз ҳамдигар аз рӯи соҳташон фарқ мекунад. Бинобар он дар байн онҳо имконияти ҷуфтшави ба ағал намеояд. Ё ки соҳти узвҳои таносул давраи пухтарасии маҳсули ҷинсӣ дар байни намудҳо ба ҳамдигар мувофиқ намеояд. Аз ҳамин сабаб байни онҳо монеъ шуда метавоҷад ва ҷуфтшавии байни намудҳои гуногун имконпазир мешавад.

МОНЕАҲОИ ГЕНЕТИКӢ

Ин шакли монеа ба мувофиқат наомадани маҳсули ҷинсии нарина ва модина аз рӯи соҳту миқдори хромосомаҳо вобаста мебошад. Масалан: дар байни популяции малаки австралиагӣ аз 15 хромосома 17 хромосома пайдо мешавад. Монеагии генетики дар давраҳои гуногуни онтогечез ба вуҷуд мояд. Монеа ҳамчун ҷомили эволюционӣ генотипи навро пайдо карда наметавонад, аммо фарқиятро пурзӯр мӯнад. Монеа агар дар давраи дуру дароз таъсир қунад таъсири пурзӯр ғасонида метавонад. Үмуман монеаҳо əҷамияти калони эволюционӣ доранд. Яъне онҳо ба ҳосилшавии намуд зиёдшавии имконияти ҷуфтшавии ҷараҷони дивергенция ва ҳосилшавии шаклҳои полиплоиди замина мегузорад.

ДРЕЙФИ ГЕНҲО, Ё КИ ПРОЦЕССИ ГЕНЕТИКИ-АВТОМАТИКӢ

Бори якум с.1932 олимони рус академик Н.П. Дубинин ва Д.Д.Ромашов генетикай популяцияро омӯхта ҳодисаи генетики-

Ч.Дарвин тағыириазириро ба дұ тақсим мекард: 1.Муайян - гурӯй ё киғайри ирсі. 2.Номуайян - Индувидуалій, ё ки ирсі. Ҳоло назариян микрозволюциян ҳозира ұар ду шаклро яңе мутационию модификациониро ҳаматарафа меомұзад. Бинобар он дар табиат ұар як фард ба хусусияти тағыирапазири соқиб мебошад. Тағыирапазири ин хосияти үздонашавандаи ұар як фарди организмде зинда мебошад. Маълум аст, ки ұар як фард бо аломатқои морфологі, ё ки берунай аз ҳамдигар фарқ мейнад. Аз ин сабаб ду фарди ұатто аз як мөдар тавлидёftai 100% ба ҳамдигар мәннанд буда мавзуд нест. Зоро ки ҳама ыңғыттар дар табиат тағыиrottы мутацияжо ба вүчуд меоянд. Бинобар он онжо **а2** ҳамдигар фарқ мекунанд. Аләматқо гечстипі, фенотипі ва геномій мешав ід.

Фенотип чист? Ин дар шароити муайяни мұхит ба амал үори намуданы ахборот сид ба аломатқои морфологияның функцияни организм асг. Ё ки маңмұни аломатқои дарунин берунай дар шароити муайян ғенотипро ташкил мекунад.

Генотип чист? Ин маңмұн генжо фард ё ки ин ахбороте кү дар силсилахои молекулахои ДНК үйгір шуда барон инкишофияның фардии организм (онтогенез) инчунин қобилиеті аз берун үамъкуни ахборот имконият медиҳад генотип номда мешавад. Генотип ин пайвастагиҳои химиявии: тохилимолекулалық, мебошад, ки дар худ ахбороти функциялықи фардиро дорад. Дар ҳамаи ұучайрақ соқти хромосома ва ядро ба генотип дохил мешавад. Яңе ин нұғсаи фармондихи ұисоб мебошад. Барон ба вүзудони ұар як аломат ё ки хосияттарын хуб ки (этология, гени муайян ё ки гени үамъбасти ұазобіар мешавад). Геном ин маңмұнаи гени ұар як фард ки дар алоқамандианд ғақмида мешавад. Ҳамаи ин генжо аләматқоюшонғо дар амал үсрі намекунанд факат 40-45% үори кәрдә мешавад. Дар вағызы зарури ин генжо истифода бурда мешаванд. Яңе қисмет ахбороте, ки пинхон аст ин захира сафарбарии ирсиро ташкил медиҳад.

Генжо, ки пинхон шудааңд аз тағысири омылжои тохилій ва берунай дар амал пайдо шуданашон мүмкін аст. Ж.Б. Ламарк қайдарда буд, ки агар ягон ҳайвонро аз Қануб ба Шимол күчонем дар вай аз тағысири мұхит нашми дароз пайдо мешавад. Ин дуруст аст, аммо ин дар натичзай фақат тағысири омили мұхит ба вүчуд намеояд, балки гени он дар худи организм вүзуд дошт, ва таңжо мұхит барон пайдойши вай сабаб шуд. Бинобар он ингұна тағыиrottы тағыирапазирии фенотипи ұисоб мешаванд. Ии тұна тағыириазирии фенотипи аз үамъбасти фенотипжои мутационий ба амал меояд. Тағыирбейи мутационий ба 4 тақсим мешавад. 1. гени. 2. хромосомій, 3. геномій, 4. цитоплазматикій.

автомагикиро муайян намудамд. Баъдтар онро олимн америкой С.Райт дрейфи генҳо номид. Ин барои эволюция на он қадар аҳамияти калон дорад. Вай танҳо ба баъзе популяцияҳо, ки алади фардҳояшоҷ кам аст тааллуқ дорад. Дар ин популяцияҳо тағъирёбии генҳои аллели ба мутаҳкамшавӣ меорад ё, ки аз генофонд тамоман нест мешавад. Ин ҳодиса дрейфи генҳо, ё ки ҳодисаи генетики-автсматӣ ном дорад. Дар маънои дрейфи генҳо ҷараёне фаҳмида мешавад, ки вай аз эфекти камбинационӣ дар мавриди нигоҳ доштани фардҳои мувофиқ шуда иборат мебошад. Фарз кунем, ки популяция аз 100 фард иборат аст. Таносуби Aa, яъне генҳои доминатиу рецесивӣ баробар ба 1:1 аст. Дар асоси қонуни таҷзия геноми онҳо бояд 25 aa, 50 Aa, 25 aa дошта бошад, аммо тасодуфан яке аз омилҳо барҳам меҳӯрад. Аз рӯи он аллели ин ген гомозигот мешавад. Ё аллели а ё A нест шуданаш мумкин. Агар алади ген кам бошад имконияти нест шудани он зиёд аст ва баръакс. Агар зиёд бошад ба ҷрӣфи ген муқобилият нишон медиҳад. Аз нуқтаи назари интихоби табии дрейфи генҳо дар он вақт дода мешавад, ки фишор кам шавад. Дар натиҷаи дрейфи генҳо дар популяцияҳои хурд, аллелҳои зарариск низ ҷамъ карда мешаванд, ки онҳо дар оянда дар натиҷаи интихоб ба аломатҳои фоиданок табдия меебанд. Аз ҳайин сабаб дрейфи генҳо ва интихоб яке аз омилҳои эволюций ҳисоб мешаванд. Онҳо дар популяцияҳои хурд ба табаддулотҳои микрозволюционӣ бурда мерасонанд.

БОБИ 6. ЗАМИНАҲОИ АСОСИИ ЭВОЛЮЦИЯ

Ч. Дарвин тағъирпазирии ирсӣ ва прогресси геометрии иққишифи организмӯро заминаҳои эволюция ҳисоб карда буд. Дар натиҷаи тараққиёти таълимоти эволюционӣ ба сифати заминаҳои эволюция боз тағъирпазирии маддификатионӣ тағъирёбии шумораҳои фардҳои популяция миграция ва монеаҳо (изолюция) дохил карда шуданд. Дар ин боб ба аҳамияти ин омилҳо дар ҷараёни эволюсияи олами организми дикқати коғӣ дода мешавад.

ТАҒЬИРПАЗИРИИ ИРСӢ ВА ШАКЛҲОИ ОН

Назарияи эволюсияни Ч. Дарвин исбот кард, ки дар рафти эволюция тағъирпазирии ирсӣ роли ҳалкунандаро мебозад.

1. Мутацияи гени. Ин тағырёбии структураи молекулавии ген, ки дар вақти дучандшавӣ мушоҳида карда мешавад. Вай ба ҳамаи аломатҳо тааллуқ дорад. Ин ба таъсири реагентҳои химиявии, нурфишонӣ, ҳарорати баланд ба вучуд меоянд. Генҳо бо структураи муайян ҷойгир шудаанд. Бақте, ки соҳти як грипел вайрон шуд дар натиҷа код вайрон мешавад ва ин боиси тағырёбии мутацияи гени мегардад.

2. Мутацияи хромосомӣ. Ин шакли мутация дар натиҷаи тағырёбии соҳти хромосомаҳо ба вучуд меояд. Мутацияи рецесивии хромосоми дар гетерозиготҳо нигоҳ дошта шуда захираи дохилии тағырёбии ирсии дохилинамудиро бой мекунад.

3. Мутацияи геномӣ. Одатан ҳар як намуд дастаи муайяни хромосома дорад, ки онҳо доимӣ мебошанд. Дастӣ хромосомаҳо метавонанд, дучанда-2п, сечачда (триплоид) -3п, полиплоид -П шавад. Бинобарон каму зиёд шудани адади дастаи хромосома сабаби тағырпазирии ирсӣ мутационӣ мегардал. Ҳодисаи полиплоидия ҳам яке аз ҳодисаҳои мутация аст, дар он дастаи хромосома якчанд карата зиёд мешавад. Ҳодисаи полиплоидия дар олами растани вაсъ пашн шудааст. Ҳамаи растаниҳои маданий полиплоиданд. Ҳодисаи полиплоидия дар олами ҳайвонот кам дучор мешавад. Ин ҳодисаю ҳамчун метод дар селекция истифода мебаранд.

4. Мутацияи цитоплазматикӣ. Ин мутация ба органондҳои цитоплазма вобаста аст, ки онро X-хромосомагӣ ё ки цитоплазматикӣ меноманд, ки дар пластидҳо, митохондрия дидар мешавад онҳо низ молекулаҳои ДНК доранд.

ТАВСИФИ ЭВОЛЮЦИОННИИ МУТАЦИЯҲО

Нақши эволюционии мутация дар воҳӯрии генҳо, таъсири мутация ва аломатҳои муайян карда мешавад. Воҳӯрии генҳои мутацияшударс ҳисоб карда мебароем. Ин ба миқдори гаметаҳои як авлод, ки мугациии муайян доранд нисбат ба адади ҳамаи гометаҳои муайян мекунад. Дар организм воҳӯрии генҳои мутация шуда ба таври 10- 10⁻⁶ мушоҳида мешаванд. Бинобарон мутация дар табиат ҳеъ кам ва дар як маврид ҳело зиёд мешавад. Чунки гарчи дар табиат мутация кам воҳӯрад ҳам аз сабаби зиёд будани адади генҳо адади мутация ҳам зиёд мушоҳида мешавад. Дар организмҳои содда (обсабзаҳо, бактерияҳо ва файра) адади мутация ба 25% мерасад. Бинобарон дар онҳо аз 100-25-тоаи мутация доранд. Дар вақти таъсири равшани ҳароннати мутацияҳо

каму зиёд мешаванд. Алади мутация ба ҳолати физиологи низ вебастагий дорад. Масалан: тухми гандум агар дар анбор зиёд ~~нигох~~ дошта шавад ба мутация гирифтор мешавад. Дар организмҳои гегерогиготии (A, a) назар ба организмҳои гомозиготи (AA) мутация зисдтар дучор меъмавад. Мутация ба ҳама аломатҳо тааллуқ дорад. Таъсири мутация кам шуданаи мумкин. Организмҳои мутация дошта назар ба организмҳои мутация надёшта фарқи кален надорад. Агар таъсираш зиёд башад он гоҳ фард мунқариз мешавад. Бэъзан мутацияҳо ба аломатҳои муҳими биологӣ таъсири мекунад. Ба ҷумла онҳо ҳусусиятҳои ҳаётинӣ, ҳобилияти дурагашавӣ, серпуштиӣ, инчунин тезигии сабзиш дохил мешаванд. Дар ин маврид мутация аҳамияти култ пайдо мекунад. Аз рӯи таъсири мутацияҳо ба фаъолиятҳои ҳаётин ин организмҳо ҳамаи мутацияҳо ба 3 гурӯҳ тақсим кэрда мешаванд: заарнок, бетараф ва фоиданск. Вожӯрии мутация дар популацияҳои табии хело ҳам бисъёр мебошанд.

Дар асоси омӯзиши миқдори бисъёри мутацияҳои популяцияҳои сершумор олими рус С.С. Четвериков ба ҳолоса сомадааст, ки дар ҳар як популяции ишоди бисъёри мутацияҳо мешоҳида мешавад. Муноҳидаи генҳои мутациягардида (мутантҳо) ҳархелаанд. Дар аммо ду популяция нест, ки миқдор ва сифати аломатҳои онҳо яхела бошанд. Дар шароити табии намудҳои ба ҳам наздик бо «комбинацияи мутацияҳо» фарқ мекунанд.

БОБИ 7. ҚУВВАҲОИ ҲАРАКАТДИҲАНДАИ (САБАБҲОИ) ЭВОЛЮЦИЯ

Қувваҳои ҳаракатдиҳанда ё ки сабабҳои тараққиёти эволюционӣ ии мубориза барои ҳаёт ва интихоби табии ҳисоб мешавад. Сабаби ин дар он аст, ки зиддияти байни организмҳо зинда аз рӯи концепцияи «дисалектикӣ» ба тараққиёти минбаъдан онҳо бурда мерасонад. Зиддият дар эволюцияи биологӣ дар асоси интихоби табии аз рӯи зиндамонӣ ва афзоши организмҳои утсуворшуудаю маъқулиятёфт ҳал карда мешавад. Интихоб мазмуни эволюцияро муайян мекунад, яъне ба ҳосилшавии маъқулиятҳои наъ ҳосилшави намудҳои наъ ва тараққиёти прогрессивии олами занда бурда мерасонад. Аз ҳамин сабаб мубориза барои ҳаёт ва интихоби табии яке аз вазифаҳои асосии таълимоти эволюциониро ташкил медиҳад.

Мубориза барои ҳаёт ҳодисаи ягона ва такрориашаданда дар байни олами зинда ва ғайризинда ҳисоб мешавад. Кӯшиши зинда мондан ва баъди худ насл гузоштани организмҳо дар асоси мубориза барои ҳаёт ба вуҷуд меояд. Мубориза барои ҳаёт ин ҷараёни мураккаб ва зиддияти байнҳамдигарии фардҳои як намуд ё ки намудҳои гуногун мебошад, ки бо воситаи мунқаризшавии организмҳои сустмаъқулиятёфта ба инҷихоби табии мебарад. Оқибати қонунии мубориза барои ҳаёт ин камшавии ададҳои фардҳои ҳар як насл ҳисоб мешавад. Ч.Дарвин гуфта буд, ки мубориза барои ҳаёт ин ҷараёни объективӣ буда дар натиҷаи зиддияти байни организмҳо барои инкишофи беҳад ва маҳдудияти маблағҳои реалий баҳои он ба вуҷуд меояд. Ва ин муборизаро ба се тақсим намуда буд: дохили намудӣ, байнинамудӣ ва мубориза барои шароити номусоили табииати ғайриорганикӣ. Баъдтар маълум шуд, ки мубориза барои ҳаёт нафақат аз норасогиҳои ҳӯрок, балки дар вақти васеъшавии ареал ва инкишофт низ ба вуҷуд меояд. Баъзан вақт мубориза байни даранда ва тӯъмаи вай дар вақти мавҷуд будани ҳӯроки зиёд ва масоҳати зисти в сеъ ба вуҷуд меояд. Мубориза барои ҳаёт миқдори фардҳои намудҳоро дар биоценоз ва популацияҳои беҳад инкишофтёбанда идора мекунад. Масалан: агар миқдори фардҳои заргӯши сафед зиёд шавад ин ба зиёдшавии фардҳои популацияи дарранда оварда мерасонад ва барьакс. Шидатнокии мубориза барои ҳаёт ин сертуҳми дар растаниҳо ва сернасли дар ҳайвонҳо ҳисоб мешаванд.

ШАКЛҲОИ МУБОРИЗА БАРОИ ҲАЁТ

Ду намуди мубориза барои ҳаёт фарқ карда мешавад:
Конкуренция (зиддият) ва муборизаи бевосита.

1. КОНКУРЕНЦИЯ (зиддият). Яке аз шаклҳои асосии мубориза барои ҳаёт ҳисоб мешавад, ки дар асоси ин зиддиятҳои байни организмҳо ба вуҷуд меояд. Конкуренция дар асоси талаботи ягонаи биологӣ (ҳӯрок, шароитҳои инкишофт, масоҳати ҷои зист ва ғайра) ба вуҷуд меояд. Масалан: дар байни занбӯри асал ва санҷоб аз сабаби яхела набудани таркиби ҳӯрокашон зиддият ба амал намеояд. Дар байни худи санҷобҳо зиддият авҷ мегирад. З намуди конкуренция фарқ карда мешавад: трофикӣ, топикиӣ ва репродуктивӣ.

КОНКУРЕНЦИЯ И ТРОФИКИ

Аз калимаң юониң троф - физо гирифта шудааст. Ин шакли зиддият дар ҳайвон ат дар асоси талаботи ягона барои ҳӯрок, дар растаниҳо ба якхела: ин моддаҳои физогӣ (об, намакҳои менерали) ва нури офтоб, ки барои фотосинтез зарур аст ба вучуд меояд. Ин зиддият дар байни фардҳои як намуд ва байни намудҳо ба вучуд меояд. Зиддияти трофикӣ дар дохили намуд пуршиддат меғузараад, барои он ки дар ин фардҳо хусусиятиҳои якхелаи марофофизиологӣ дошта ва ба якхела ҳӯрок эҳтиёҷ дошта иштирок мекунанд. Ин шакли муборизаро Ч.Дарвин низ қайд карда буд ва ҳозир дар таурибаҳо исбот карда шудааст. Олимон ин шакли муборизаро дар қунғузи орд санҷиданд. Дар баробари зиёд шудани шумораи ададҳои қунғузчаҳо зиддият чунон зиёд шуд, ки дар байни онҳо ҳодисаи канниболизм (ҳӯрдани ҷинси худ) ба вучуд омад, яъне қунғузчаҳо ба ҳӯрдани тухмҳои аз тарафи ҷинсҳои модина гузашта шурӯъ намуданд. Зиддияти трофикӣ дохилинамуди дар байни фардҳо ба ғурӯҳҳо низ ба вучуд меояд. Масалан: дар байни ду оилаи ғурӯҳҳо барои ҷои шикорӣ ба вучуд меояд. Зиддияти дохилинамудии трофикӣ ба мураккаб шудани мутобиқиятҳои марофофизиологӣ ва рафторӣ оварда мерасонад. Масалан: дар растаниҳо барои кам бухор карданӣ об даҳанаҷаҳои барг ҳурд мешавад, пӯшиши муми пайдо мешавад ва ғайра. Дар ҳайвони дарранда ҳобилияти тез дав шудан пайдо мешавад узвҳои биноӣ, шунавоӣ ва бӯиш нағз тараққӣ мекунад.

ЗИДДИЯТИ ТОПИКӢ

Аз калимаи юониң топос-ҷой гирифта шудааст. Ин шакли мубориза дар асоси дар як муҳити зист зиндагӣ кардан ба вучуд меояд. Бояд қайд кард, ки муборизаи топикий на дар байни организмҳо ва муҳити абиотикий ба амал меояд, балки дар байни худи организмҳо барои шароитҳои умумии абиотикий сар мезанад яъне қадом организмҳо маъқулиятҳои беҳтар пайдо кардаанд вобаста аст. Чунончи бисъёр намудҳои ҳайвонот ба ранги муҳити зист, ранги муҳофизат-қунанда пайдо мекунанд. Масалан ранги сафеди қабки ҷангалий ва ранги зарғӯши сафед дар вақти зимистон. Сабаби чунин рангҳо пайдо кардан ба мавҷуд буҷани душманони худ бүм ва рӯбоҳ ҳисоб мешавад. Ҳамин тарик муборизаи топикий сабаби асосии ҳосилшавии маъқулиятҳои

барои шароити номусоиди абиотикий муҳити зист ҳисоб мешавад. Ба ин мураккабшавии идоракунни гармӣ муҳофизат аз бисъёр бухоршавии об, рангҳои рӯйпуши тіа ва ғайра мисол мешаванд, ки онҳо бо таъсири умумии муҳит абиотикий ба мубориза мебаранд.

ЗИДДИЯТИ РЕПРОДУКТИВИ

Аз калимаи репродукция - наслгузори гирифта шудааст. Ин шакли зиддият дар муборизаи баъди ҳаёти худ наслгузори зоҳир мешавад. Он дар ҳамаи давраҳои ҳаёт, ки ба афзоиш вобастааст дига мешавад. Ин мубориза дар байни фардҳои як намуд барои ҷинсҳо барои ҷуфтшави сар мешавад. Лекин он ба монанди зиддиятҳои пешгузашта он қадар шиддатнок нест ва бисъёртар дар ҳайвонҳои олиташикли дар байни ҷинсҳои нарина амал мекунад. Ин зиддият дар ҷинсҳои наринаҳо ба зиёд шавии андозаи тана тараққиёти шохҳо ранги баланди тана рафтари давраи ҷуфтшавӣ ва ғайра бурда мерасонад. Баъди пайдошавии насл ин мубориза ба муборизаи ҳӯроки барои насли худ ва муҳофизати он табдил меёбад. Дар ин давра зиддияти репродуктиви характеристи гурӯҳӣ мегирад. Масалан: зоғчаҳо, майначаҳо, чайкаҳо якҷоя шуда барои насли худ ғамхорӣ мекунад. Ин дар байни растаниҳо низ дига мешавад. Дар давраи гардолудшавӣ растаниҳое гардолуд мешаванд, ки гули онҳо ҳашаротро бисъёртар ҷалб карда ғавонад (ранги зебо, бӯи хуш, шаҳди зиёд ва ғайра ҳосил мекунад) Аҳамияти эволюционии зиддияти репродуктивӣ хелсे калон мебошад. Яъне дар натиҷаи он дар организмҳо маъқулиятҳо пайдо мешаванд, ки ба афзоиш вобаста мебошад.

2. МУБОРИЗАИ БЕВОСИТА

Ин шакли мубориза барои ҳаёт дар алоқамандии организмҳо ва таъсири байниҳамдигарии онҳо ба муҳити абиотикий зоҳир мегардад. Муборизаи бевосита бо омилҳои биотикий ба зиддияти байниҳамдигарии организмҳо барои ҳӯрок ва афзоиш низ вобаста мебошад. Дар ин мубориза дар байни организмҳо муносибатҳои антогонистӣ пайдо мешавад. Масалан: дар байни растаниҳо ва истеъмолкунандагон, дарранда ва тӯъмай он, вирусҳо ва бактерияҳо ва ғайра. Дар натиҷаи мубориза дар растаниҳо маъқулиятҳои муҳофизатӣ пайдо мешавад дар ҳайвонот бошад узвҳои гуногунашон тараққӣ мекунад. Баъзан

муборизаи бевосита ба омилҳои биологӣ мегузараад, ки ба сабзиши дигар организмҳо зарар мекунад. Ин ҳодиса аллехопатия (лахшкунӣ) ном гирифтааст. Масалан: Замбӯруғҳо микроорганизмҳо гайра моддаҳои химиявӣ (антибиотикҳо) ҷудо мекунад. Муборизаи бевосита бо омилҳои абиотикий дар таъсири манғии шароитҳои иқлими ба организмҳо ифода мейёбад (ҳарорати паст ё баланд, хушкӣ, намакӣ) нарасидани оксиген, равшаний ва гайра) Бар зидди ин омилҳо аз тарафи организмҳо маъқулиятҳои хело ҳам гуногун ба вучуд меоянд. Ҳамаи ин сарчашмаи асосии тағъиротҳои марофизиологӣ ва рафтории организмҳо ҳисоб мешаванд. Мубориза барои ҳаёт заминаи асосӣ ва шароити зарурӣ барои иниҳоби табии ҳисоб мешавад. Биноёар он вай дар эволюции олами органикий нақши ҳалкунандаро мебозад.

ИНТИХОБИ ТАБИЙ ҲАМЧУН ҚУВВАИ ҲАРАКАТДИҲАНДАИ ҶАРАЁНИ ЭВОЛЮЦИОНӢ

Мафҳум, моҳият ва далелҳои исботи интихоби табии.

Аз рӯи назарияи эволюционии Ч.Дарвин дар зери мавҳуми интихоби табии нигоҳ дошта шудани аломатҳои фоиданок ва нест шудани аломатҳои заарнок, ки фардҳои намуд дар давоми ҳаёти худ пайдо мекунанд интихоби табии номида мешаванд. Интихоби табии аз ду сарчашмаи асосӣ соҳта шудааст.

1. Ба вучуд омадани тағъирпазирии муфиди ирси дар ҳамаи организмҳои зинда ва пайдо кардани хосияти гетерозиготи фардҳои гуногун.

2. Беҳад серпушт будани авлод нисбат ба алади фардҳои зиндамонанда, яъне беҳад зиёд тавлид мешаванд, лекин ҳисми камтарини онҳо зинда мемонанд. Ин сарчашмаҳо барои исботи интихоби табии роли ҳалкунандаро мебозанд. Маълум аст, ки популяцияҳои ҳамаи фардҳо аз ҳамдигар бо аломатҳои ирсии гуногуни зиёди худ фарӯ мекунад. Ин дар натиҷаи пайдо шудани мутацияҳои гуногун ва рекомбинацияҳои генҳои аломатҳои ирсии волидайнҳо ба амал меоянд. Ҷараёни мутационӣ ба он оварда мерасонад, ки фардҳои популяция хосияти гетерозиготӣ пайдо мекунад. Чунончи назарияи эволюционии мусоир, Э.Майер нишон медиҳад, ки ҳодисаи гетерезиготӣ ё ки гетерогениӣ барои эволюция аҳамияти куллӣ пайдо мекунад. Дар намуҷҳои релективии (камдучоршаванда) гомозиготи (AA) дар ғеном аҳбороти ирсӣ хело кам мушоҳида мешавад. Аз ин сабаб агар

смилҳои мухити зист агар тағъир ёбад ин гуна намудҳо ба шароити тағъирёфта мутобиқ шуда наметавонанд ва муниқариз мешаванд. Фардҳое, ки гетерозиготианд онҳо захираи потенциали зиёди ҳастӣ доранд. Дар шароити тағъирёби захираи ҳаётӣ сафарбар карда мутобиқат пайдо мекунанд ва зинда мемонанд.

Бояд гуфт, ки таърифи интихоби табии, ки аз тарафи Ч.Дарвиин оварда шуда буд ба фикри мо пурра нест. Ин таъриф таъсири генетикии оқибати интихоби табииро дарбар намегираш, чунки барои ҷараёни интихоби табии танҳо зиндаю қалон мондан ё мурдани фард аҳамият надорад. Аҳамияти фард дар он аст, ки вай бояд афзояд. Барои эволюция он фард фойданок аст, чунки вай бештар насли ҳудро боқи мегузорад. Бинобар он таърифи интихоби табии дигар хел яъне пурратар бошад. Дар зери мағҳуми интихоби табии мурракабшавӣ ва тарористеҳсолиудани генотипҳои гуногун, қобилияти то давраи балоғатрасӣ, зинда мондан ва насл боқи гузоштан фаҳмида мешавад. Бояд гуфт, ки интихоби табии ба ҳамаи алломатҳои фард таъсир мерасонад. Бомуваффақият афзудани фард бо қобилияти ҳаётгузарони он вобастааст. Мувофики таълимоти Ч.Дарвиин интихоби табии аз рӯи алломатҳо мегузарад, аммо таълимоти микрозволюционии ҳозиразамон нишон медиҳад, ки интихоб аз рӯи комплекси имкониятҳои генетики мегузарад. Дар натиҷаи интихоб аҳбороте, ки оид ба як алломат ё ҳосият мавҷуд аст, ҷорӣ мешавад. Бинобар он дар фенотипи фард ҳосиятҳои генотип инъикос мешавад. Аз ин рӯ дар ҷараёни якчанд авлод интихобе, ки аз рӯи фенотип мегузарад ба интихоби генотипи меорад. Дар натиҷаи интихоб ин ё он алломат, ки барои ҳаётгузаронӣ бевосита аҳамияти якумдарава дорад, пайдо мешавад. Баъзан он аҳамияти дараҷаи дуюм пайдо мекунад. Чунки онҳо ба организм таъсир накарда бо комплекси генҳои он таъсир мекунанд. Бағайр аз ин дар рафти эволюция тафовутҳое, ки аҳамияташон кам аст, дар натиҷаи дигар шудани шарсит метавонанд аҳамияти қалон пайдо кунанд. Агар барои қобилияти ҳаётгузарони фойданок бошанд, нигоҳ дошта ҷамъ ва устувор мешаванд. Интихоби табии гарчанде, ки ҳамаи алломату ҳосияти таъсири ҳудро гузаронад ҳам таъсири вай на ҳама вақт бемаҳдуд аст. Интихоби табии ҳеч тоҳ соҳти яғси намудро ба зарари он намул ва ба фойдаи дигар намуд таъсир намедиҳад. Таъсири вай чунон давом мекунад, ки намудҳо ба шароити мухити зиндагӣ мувофиқ шаванд. Баъзан интихоби табии алломату ҳосиятеро пайдо мекунад, ки барои фард марговар аст, аммо барои оилаи ин фард фоизаовар аст. Масалан: ору заҳри ҳудро ба дигар ҳайвон

мегузаронал, худаш мемирад яъне өарои худаш зарар овард, аммо оилаашро наёт дод. Бинобарон интихоби табий дар ин маврид ба фоиди як фард кор накарда ба мағниати гурӯҳи фардӯҳо хизмат мекунад.

ИНТИХОБИ ТАБИЙ

Сарфи назар аз он ки далелҳои исботи назариян интихоби табии Ч.Дарвин далелҳои бевосита надошта бошад ҳам таълимоти пешӯядами илмӣ буд. Ин таълимот дар он вақт ҳамчун фарзия пешниҳод шуда буд, зоро аксари ҳолатҳои он ба воситан тадқиқотҳои иҷтимӣ ва амалӣ исбот нашуда буданд. Бинобарон аксагияти олимон ин назарияро рад мекарданд. Вай дар натиҷаи инкишоф ёфтани назариян микроэволюционӣ ва тадқиқотҳои зиёд онд ба интихоби табий ва аз фарзия ба назария гузаштаи ҳаматарафа исбот шуд. Дар охири асри XIX олим Е.Паултон аз рӯи зочаи як ҳашарот тауриба гузаронд. Вай якчандои онро ба ре тании қрапива (газаҷида) боқимондаашро ба дарахт ва девор гузошт. Аксарияти зочаҳое, ки дар танай дарахт ва рӯи девор буданд нобуд шуданд яъне онҳоро паррандагон хӯрданд, аммо 43% зочаҳои дар қрапива будагӣ зинда монданд. Ҷунки онҳо рангашонро ба муҳити он ҷо монанд карданд. Аз ин ҳулоса баровардан мумкин, ки агар организмҳо бачои зиндаги мувофиқ набошанд қисми зиёди фардӯҳо онҳо нобуд мешаванд. Дар ҳашароги гаҳвораҷунбон полиморфизми (бисъёршаклии) популляционӣ мавҷуд аст яъне фардӯҳо онҳо бо рангҳои гуногуни худ фарӯҳ мекунанд. Инро полиморфизми доҳили намуд меноманд. Дар соли 1904-ум олими англisis А.Чеснола баронсанҷидани интихоби табии таҷриба гузаронид. У якчанд гаҳвораҷунбонро ба растаниҳои раигҳояшон гуногуни баста мушоҳида намуд. Баъди 17 рӯз гаҳвораҷунбонҳое, ки ранги сабз доштанд 100% зинда мондаанд ва он гаҳвораҷунбонҳос, ки ранги сабз дошта ба шоҳаи зард баста шуда буданд баъди 11 рӯз нобуд шуданд. Ин таҷрибаро дар оянда дар мисоли ҳашаротҳои гуногуни олими рус Л.С.Белиев такрор намуд ва натиҷаи дилҳоҳ гирифт. Ин мисолҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки интихоби табии дар табиат вуҷуд дорад. Ҳар як организми зинда мувофиқи шароити зинҷдагиаш мутибиқ шуда ранг пайдо мекунад, ки он мимикрия ном гирифтааст. Дэр табиат ҳодисаи мимикрия бисъёр мушоҳида карда мешавад. Мимикрия - ин раѓги организмҳои зинда ки ягон хосияти худҷимоякунӣ дорад. Ҳодисаи мимикрия аз тарафи олим Э.Мюллер дар таҷриба исбот карда шуд. Масалан: пашшадое, ки

шиддатноки, маъвшавии фардҳои ба шаронти зиндаги номувофиқ, ёки такрор пайдо шудани алелҳои мутантӣ нисбат ба шакли пештара коэффициенти интихобро ташкил медиҳад. Коэффициенти инъихоб баръакси воҳиди қиммати адаптивии генотип аст ва аз 1 то 0 мешавад. Чи андоза қиммати адаптивии генотип баланд бошад, ҳамон қадар коэффициенти қиммати селективӣ баланд шуданаш мумкин аст.

Агар фишори интихоби табии . набошад, аз сабаби он, ки дар фардҳои популяция доимо ҷараёни мутация амал мекунад он гоҳ мутацияҳои летали (марговар) то-рафт зиёд мешавад. Маълум аст, ки ҳар як мутация равиши тартибинокии структураи популяцияро вайрон мекунад, чунки интихоб фишори он генотипҳое, ки назар ба сарнасли ҳосиятҳои заароварро пайдо ҳардаанд. Онҳоро маъдуднок мекунад ва ҳосияти фоиданокро пурзӯр мекунад. Агар генотипи доминатӣ нисбат ба генотипи рецесиви дар зиндаги бартаридошта бошад аз ин рӯ ҷоҳурии гени рецесивӣ (а) нисбат ба гени доминантӣ (A) камтар мешавад. Фардҳои онҳо элеменация (маъб) намешаванд агар ҳамаи генотипҳо (A A Aa aA) қиммати адаптивии генотипашон ба як баробар шавад. Агар фардҳои гомозиготи AA безуръёт бошанд қиммати адаптивии генотипи онҳо ба 0 баробар мешавад. Коэффициенти интихоб баребари $\frac{1}{2}$ мешавад. Дар ин маврид нишонаҳое, ки кам мушоҳида мешавад метавонад ба онҳо ҳам таъсири худро расонад. Танҳо ба қобилияти ҳаётгузаронии фард нигоҳ карда дар бораи қиммати адаптивии генопит сухан рондан нодуруст, чунки ҳусияти адаптивии генотип ин натиҷаи арзиши ҳама 'аломатҳо дар генотип аст. Фишори интихоб доимо ба як натиҷа дар давраи муайян меорад. Ин гуна натиҷа ба таври ҷамъбости ҳосиятҳои биологии гурӯҳ мушоҳида мешавад, ки самаранокии интихобро нишон медиҳад. Интихоб дар он маврид самаранок мешавад, ки агар вай ба мутацияҳои доминантӣ равона карда шавад, чунки мутацияҳои доминантӣ дар фенотип намоён мешавад. Масалан: дар инсон мутацияҳои қадпости доимо мушсҳида намешавад, чунки онҳо мутацияҳои доминантӣ фардҳои дорон ин гуна генҳо ҳисоб мешавад аз тарафи интихоби табии нест карда мешавад. Фишори интихоб барон аломатҳои рецесиви хело душвор, чунки ин гуна аломатҳо гетерозиготи ҳисоб мешаванд. Интихоби табии фишори худро ба онҳо расонида наметавонад бинобарон ин гуна аломатҳо доимо аз насл ба насл ноаён мегузаранд. Мисол: дар одамони мӯяшои сафед

паррандаҳо онҳоро ҳўрданд. Баъди ин оруе, ки заҳр дорад ва монанди паشا аст ба паррандаҳо дод паррандаҳо онҳоро ба паши монанд карда ҳўрдаанд, лекин заҳролуд шуданд баъд боз ҳамон пашишои орумонандро саварда ба паррандаҳо дод, паррандаҳо онҳоро нахўрданд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар организми ҳамаи парранда барои ҳимояи худ рефлекси муҳофизотӣ пайдо шудааст.

Бояд қайд кард, ки интихоби табии сарчашмаҳои ҳамаи тағъиротҳосс, ки дар организм ба вуҷуд меоянд ба шумор меояд. Дар зери мағҳуми фишори интихоби табии элименация (маҳшавии) баъзе фардҳо ва зинда мондани фардҳои дигар, ки бо фоиз ифода карда мешавад, фаҳмида мешавад. Фарз кардем, ки як популация сад фард дорад 60 тои он бо таъсири фишори интихоби табии маҳв шудааст. Бинобарон фоизи таъсири фишори табии баробари 60 аст. Дар ин ҳол интихоб манфи буда, ин гуна фардҳо популяцияи оянда надоранд. Бинобар он мо ба фишори интихоби табии асос карда метавонем пешгӯи кунем, ки қисі эти ин ё он фард чи хел мешавад. Дар интихоби табии фаҳмиши фишор ба самаранокӣ ва суръати интихоби табии алоқаи зич дсрард. Барои муайян кардани воҳиди самаранокии суръат ва фишор интихоби табии мо бояд қиммати адаптивии (мутобиқати) генотипро фаҳмем. Қиммати адаптивии генотип чист? Ин бартарни фардии ҳар як генотип ки дар мубориза барои зиндагӣ қобилияти генҳояшонро ба авлоди нав гузаронидан доранд дар зинда мондан ва барзиёд истеҳсол намудан нисбат ба дигар популяцияҳо бартари доранд, фаҳмида мешавад. Ин аст қиммати адаптивии генотип, ки въӣ бо серпушти бештар зиндамонии фардҳо, фаъолона ҳўрок ёғган, фарди үчси дигарро ёфтани, муайян карда мешавад. Қиммати адаптация генотип аз 0 то 1 мекалавад. Агар фардҳои як популяция наслаш қобилияти ҳаётгузарони надошта бошад яъне аз 100 фард ягontoаш намонад, дар он вақт қиммати адаптацияи генотип баробари 0 мешавад. Агар ҳамааш зинда монад баробари 1 мешавад. Дар ин вақт элименация (маҳшавӣ) вуҷуд надорад. Қиммати алалтивии генотип бо комплекси генҳо муайян карда мешавад. Аз ин сабаб генотипҳое, ки аз рӯи як ген гомозиготнанд, қиммати адаптивии генотипиашон ҳар хел шуданаш мумкин. Дар ин воҳури далелҳои ген пеш аз фишори интихоби табии ва баъди он дар авлоди наспайдошуда, дар ин бора шаҳодат медиҳад.

Барои муайян кардани коэффициенти интихоб, ки (инро қиммати селективӣ меноманд), мо бояд инҳоро муайян кунем:

(альбинизм) гене ҳаст, ки инраги сафедро медиҳад вай гени рецесив аст. Ба вай интихоби табий таъсири худре расонида наметавонад, бинобарон ин гуна одамон доимо дар наслҳои оянда мушоҳида мешаванд.

ПРИНЦИПИ АСОСНОККУНАНДА

Маълум аст, ки ҳар як популяцияи намуд, ки дар рафти эволюция пайдо мешавад, яку-якбора ҳосил нашудаанд. Аз як ҷуфт организм як популяция пайдо шуданаш мумкин. Бинобарон дар асоси ин принцип аз чи саршавии популяция ва худуди он фаҳмида мешавад. Ин масъала бори якум аз тарафи олим рӯс С.С Четвериков тавсиф карда шуда буд. Баъдтар инро Э.Майер таҳлил карда баромад ва ба масъалаи аз чи саршудани популяция диққати калон дод. Масалан: Маълум аст, дар Европаи Ҷарбӣ як вақтҳо популяцияҳои андатра мавҷуд набудаанд. дар ибтидои асри XX дар наздикии Прага панҷ андатра оварда шуд. ки минбаъд аз онҳо ҷандин популяцияҳои нав пайдо шуданд. Дар ӯумҳурии мо низ а якчанд фардҳои нутрия (муши обӣ) дар қисми ҷануби популяцияҳои онҳо пайдо шудаанд. Онҳо ба шароитҳои гуногун мутобиқ шуда тавонистанд.

ТАВСИФИ МИҚДОРИИ ИНТИХОБИ ТАБИЙ

Модели аввалини математикии интихобро дар асоси таъииръёбии тезигии генҳо дар популяция вобаста ба концентрации ибтидои ҳосилшавии мутацияҳои нае шиддатноки элиминацияи (маҳвшавӣ) ге ҳои доминатӣ ва рецесивӣ тартиб дода шуд. Дар поён якчанд Ҳиссаҳои назарияи математикии интихоби табииро ба тарафҳои миқдории дақиқ муайян менамояд нишон дода мешавад. $e = \frac{m}{m + n}$

Коэффициенти интихоб. Барои аввал шиддатноки элиминация (маҳвшавӣ) аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад.

п- миқдори ибтидои фардҳо

п - миқдори фардҳо, ки то давраи ояндаи инкишофи зинда мондаанд.

е - шиддатнокии элиминация.

Барои ёфтани коэффициент интихоб ду варианти фенотипро бо маъқулиятёбии якхела, миқдори муайянни фардро бо шароити якхела муҳониса меъунем. Фарз мекунем, ки миқдори ибтидоии п-фардҳои варианти А п - фардҳо зинда мондаанд

ва аз варианти В $-n+s$ фардью зинда монданд. Бузугии S-көсфициенти интихоб мебошад. Агар аз 1000 фардҳои зинда ҷар вариант дар як вақт из варианти А- 50 фард ва аз В-75 фард зинда монда бошад. Микдори фардҳои зиндамондаи варианти В чунин навиштан мумкин аст. $50+50s=75$ Аз ин чо $S=\frac{75-50}{50}=0.5$

коэффициенти интихоб ба 0,5 баробар мешавад. Агар қиммати селективӣ дар ҳар ду вариант якхела бошад көфициенти интихоб ба 0 баробар мешавад, то он даме ки як варианти дигарро таомоман теза дода ба берун набарорад.

Самаранокии интихоб: Маъқулиятёбии нисби вариантаҳои АВ аз рӯи муносабати миқдори фардҳои зинда монанди ҳар як вариант аз рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад. $f=n(1+s)$

Маъқулиятёбии нисби фардҳо чунин ифода карда мешавад. $f=50(1+0,5)=1,5$ f - самаранокии интихоб.

Аз ин ўварианти В ишбат ба варианти А 1,5 маротиба маъқулият-ефта будааст.

Суръатючи интихоб: Ин параметри интихоб аз рӯи андозаи (DR) варианти интихобшаванд дар ялонагии вақт муайян карда мешавад. Ваи ба коэффициенти интихоб пропорционалӣ аст ва бо формулаи зерин ифода карда мешавад. $r=hq=-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+s}$ дар ин чо R- концентрации варианти интихобшууда аст, q- концентрации варианти элиминацияшуда (маҳвшуда) аст. Аз рӯи ин формула суръати интихоб фарз кардем варианти Б аз варианти А натанҳо аз рӯи бартариаш балки аз рӯи кони ғтракияни аввалои B(R) муайян карда мешавад. Ҳамин тарик аҳамияти коэффициенти интихоб (S)-ро ва концентрации варианти интихоб шударо (R)-ро дошта дар суръаги интихобро дар ин вариант ҳиссеб кардан мумкин аст. Ин фақат ба ду вариант даҳл дорад. Лекин ба вариант (AA, Aa, aa) аз рӯи формулаи Харди-Вейнберг интихоб мураккаб мешавад. Бинобарон барои муайян кардани он дигар формула истифода карда мешавад.

ШАКЛҲОИ ИНТИХОБИ ТАБИЙ

Табиат ва хусусиятҳои интихоби табиӣ ҳело мураккаб мебошад аз ҳамин сабаб классификации он то вақтҳои охир пурра ҳал нашудааст. Аз рӯи маълумотҳои охир интихоби табиӣ ба ду тип тақсим карда мешавад. 1. Ҳараҷаткунанда 3 ки муҳаррик ва 2. Устуворкунанда.

Хусусиятъо ва муносибатъо ин ду типи интихоби табииро олими рус И.И.Шмальгаузен ҳаматарафа омӯхтааст. Аз рӯи таълимоти ў ду типи интихоб ва шаклҳои маҳсуси он вучуд доранд.

ИНТИХОБИ ҲАРАКАТКУНАНДА, МУҲАРРИК ВА ШАКЛҲОИ ОН

Аз рӯй номаш маълум мешавад, ки ин типи интихоби табии ҳамчун қувваи эҷодии эволюция ба шумор мерағад ва онро интихоби асосӣ ҳам меноманд. Ин шакли интихоб ба нигоҳдории алломатҳси муфиди аз меъёри миёна гузашта, ки ба муҳити зисти наъ аз ҳама маъқулияттёфта ҳисоб мешаваъд ва аз ҳисоби маувишавии намояндаҳои меъёри ибтидии ба вучуд сомаданд, вобаста мебошад. Аз рӯи таълимоти И. И.Шмальгаузен дар зери мағҳуми меъёр ҳаммаи маъмӯи фардҳое, ки ҳама шароитҳои муҳити зистро аз сари худ мегузаронанд ва байди худ насл мегузорад ғаъмида мешавад. Яъне ҳамон қисми меъёри реакцияи генотип, ки дар муҳити зисти муайян ва фенотип муқобилиятъо медиҳад меъёри миёна номида мешавад. Дар ҳар як ҳолат әҳамияти миёнаи меъёр гуногун мешавад ин аз ҳама зиёдтар дар тағирипазирин медификасионӣ инъикос месбад. Агар алломатҳои миқдори дар атрофи меъёри миёна вариацияҳои зиёд дошта бошад алломатҳои сифати устувор мемонанд. Масалан: Андозаи тана вазни гуногун мешаванд лекин гурӯҳҳои хун ва ранги мӯни фардҳо бетағири мемоҷад. Ҳамин тавр гуфган мумкин аст, ки асоси генетикии интихоб ҳаракаткунандаро тағирипазирин ирсни популация ва сабабҳои экологии онро гағириёбии муҳити зист ташкил медиҳад. Интихоби ҳаракаткунанда ё ки муҳаррик дар 3 шакл зоҳир мешавад: равонкардашуда, дизруптивӣ за транзитивӣ.

1. ИНТИХОБИ РАВОНКАРДАШУДА. Ин шакли интихоб ба зинда мондан ва афзоишӣ аз меъёри пеизина доштан дар муҳиги зисти якрави дошта вобаста мебошад. Ба ин дар микроорганизмҳо ба ҳашароитҳо ҳосилшавии устуворӣ бар зидди антибиотикҳо ва заҳрхимикатҳо мисол шуда метавонад. Масалан: Дар вақти таъсир карданни ДДТ ба популацияи пашшии ҳснагӣ, байди ду насл устувории насли пайдошуда нишбат бг заҳрхимикат 4000 маротиба зиёдтар мебошад. Дар ин интихоб мутантҳо аз рӯи як алломаги муайян, зинда мемонанд ки ин ҷараён интихоби бевосита номида мешавад. Интихоби равонкардашуда ҳаман

аломатқои морфологӣ, физиологӣ ва биохимиявиро дарбар мегирад ва ба дигаргун шудани соҳтори генетикии популяцияи ӯзосилшавии намуди нав дар ҳудуди намуди модари оварда мерасонад.

2. ИНТИХОБИ ДИЗРУПТИВӢ. Аз калимаи англисӣ дисруптиви-каиҷашаванда гирифта шдааст. Ин шакли интихоб ба зинда мондан за ағюиш кардани фардҳои аз ҳама мутобиқшуда аз меъёри охирин аз ҳисоби маъвшавии фардҳои мөбайни гузаштаанд, вобаста мебошад. Ин ингихобро гуногуравияни муҳиги зист, ки популяцияи ибтидоиро ба ду ёни якчанд популяцияи духтарӣ чудо мекунанд ба вуҷуд меорад. Дар асоси ин интихоб дивергенцияи дарниш ё ки аз ҳамдуршавии экологӣ шаклҳои ба ҳамдигар наздики менгсад. Дар натиҷаи дивергенция парчашавии популяцияи ибтидоии полимерфӣ ба шаклҳои мустақил ба вуҷуд меояд. Масалан: Дар табиат шапалаки африқои якчанд шаклҳои мимикрияро (ҳамрангиро) ба вуҷуд меорац. Ҷъне вай на ба як, балки ба якчанд намуди ҳӯрданашаванда ҳамранг ҷудо мешавад. Дар байни ҷинҳои модина якчанд шаклҳоро дидо мешавад, ки ҳар яки он ба як намуди шапалаки заҳрнок (ҳӯрданашаванда) аз оилаи донаанд ҳамранг ва монанд мебошад. Дар натиҷаи интихоби дизруптивӣ полимерфизми дохилинамудӣ ва намудҳон нав ҳосил мешавад. Дар натиҷаи интихоби дизруптивӣ якчанд қаторҳои гуногуни сипҳи ширхӯрон пайдо шудаанд.

3. ИНТИХОБИ ТРАНЗИТИВӢ-(гузаришӣ). Ин шакли интихоб ба зиндамондани фардҳои тезафзоишкунанда ки пештар шаклҳои камшумор дӯштанд ва писбат ба шаклҳои сершумор бартари пайдо карданд ҷобастагӣ дорад. Номи ин интихоб аз рӯи мағҳуми “полимерфизми транзитивӣ” гирифта шудааст. Дар дохили намуд маҷӯуд будани ду ё зиёдтар шаклҳоро Е. Форд полимерфизм номидо аст. Ҳодисаи полимерфизми транзитивӣ дар меланизми шапалакҳо санҷида шудааст. Масалан: солҳои охир дар Англия аз сабаби афзоши тези саноат пӯсти дарахтон сиёҳтоб шуданд. Дар белои ин дарахтон шапалакҳои сафедринг зиндагӣ мекарданд, ки онҳо 98 фоизро тақиқил мекарданд. Онҳоро дар болои пӯсти сиёҳтоби дарахт паррандаҳо бо тези ёфта меҳурданд. Баъди якчанд мулдати лароз ранги шапалакҳо оҳиста-оҳиста ранги сиёҳтобро гирифт, ки онҳоро паррандаҳо бо тези ёфта ҳӯрда наметавонистанд. Даррандаҳо сабаби пайлоши меланизми индустрialiй шуданд. Ҳусусиятҳои асосии ин шакли интихоб аз инҳо иборатанд:

1. Ин интихоб аломатҳои мүфтро ҷамъ намекунад, балки яку якбора шакли мутантиро ба вууд меорад.

2. Дар ин интихоб популяция ба 2-3 ва зиёдтар тақсим намешавад.

3. Таъсири ин интихоб хусусияти баргардандагӣ дорад. Яъне дар баробари тағъир ёфтани муҳити зист равияни интихоб ҳам дигар мешавад.

ИНТИХОБИ УСТУВОРКУНАНДА ВА ШАКЛҲОИ ОН

Ин типи интихоб аз рӯи соҳт ва натиҷаи таъсираш ба интихоби ҳаракаткунанда зид мебошад. Интихоби устуворкунанда меъёри барқароршударо, ки дар натиҷаи маҳвшавии ҳамаи аломатҳои аз меъёр оқиб монда ҳосил шудааст нигоҳ медорад. Интихоби ҳаракатниҳонда ва устуворкунанда бо ҳамдигар алоқаи зич доранд ва ду тарафи як ҷаравёнро ифода мекунад. Дар интихоб ҳамон генотипҳое нигоҳ дошта мешғузад. ки ба тағъиреҳии муҳити зист бӯстар мусоидат пайдо карданд. Ҳамон вақте, ки ҷароити муҳит устувор мешавад интихоб ба он шаклҳои аз мутобиқшударо месорад ва ба ин вазифаи ингихоби ҳаракаткунанда ба охир мерасад ва тарафи интихоби устуворкунанда мутобиқатҳое, ки дар ин ҷароит барқарор шудаанд тарафдори ба мустаҳкам карда мешавад. Ҳамин тарик ба муҳите, ки тағъир намеёбад фарҳои аз ҳама мутобиқефта пайдо мекунад ва муҳитҳои аз он дуршуда маҳв мешаванд ё ки аз афзоиш дур карда мешавад. Ҳамаи хусусиятҳои интихоби устуворкунандаро ба назар гирифта онро якчанд хел тақсим мекунанд: канализиркунанда, мӯътадилкунанда, барсбаркунанда ва чинсӣ.

1. Канализиркунанда. Ин шакли интихоб ба зинда монда ва афзоиши организмҳо ба механизми устувори онтогенез вобаста мебошад. Яъне барои мӯтталил гузаштани давраи тараққиёти инглидиуалий қобилияти ба таъсири беруна ва дохила мубориза бурданро дорад. Аз меъёр гузаштан ба мутаъчиҳо ё ки таъсири омилҳои муҳити беруна вобаста мебошад. Масалан: дар вақти тирамоҳ гармshawии ногаҳони ба нобудшавии растаниҳо оварда мерасонад. Аз ҳамин сабаб дар ҷаравёни зволюция дар организмҳои зинга хусусияти фотопериодизм ба вууд омадааст. Ин ҳодисаҳо ба имконияти тағъиреҳии ногаҳони муҳити беруна ҷавоб гардониданро пайдо карда устувории онтогенезиро таъмин мекунад. Яъне автономизацияи онтогенезро таъмин мекунад ин аст хусусияти асосии интихоби канализиркунанда. Ҳамин тавр ин

интихоб ба устуворкунни ирсии ҳамон модификацијое, ки дар натиҷаи мутобиқшави ба ҳамин муҳити зист ба вучуд меоранд, оварда мерасонад..

2. ИНТИХОБИ МҮТТАДИЛКУНАНДА Ё КИ ТАРАФДОРИКУНАНДА

Дар табиат ҳолатҳои вомехӯранд, ки дар натиҷаи маҳвшавии аломати аз меъёр дуршууда нигоҳ дошта мешавад, лекин асоси ирсии вай бетағыр мемонад. Ин шакли интиҳоб мүттадилкунанда ном гирифтааст. Таъмири мүттадилкунин интиҳоб дар наслдиҳни паррандаби мушоҳида карда мешавад. Масалан: тухумгузории зиёд барои паррандагон аз аҳамият дур аст, яъне онҳо насли зиёд ҳудро аз ҳурок таъмин карда метавонанд. Бинонбар он аз тарафи ин интихоб миқдори оптимальӣ ё ки мүттадили тухмгузори муайян карда шудааст. Майна то 5-то, гунчишкон, мусича 2 - то тухм мегузоранд. Интихоби мүттадилкунанда ва нигоҳдоштани меъёр ки аз ҳисоби маҳвшавии ҳамаи аз меъёр дуршавии ирси ва гайриирсӣ равона карда шудааст. Яъне вай аломатҳои аз меъёр дуршударо нест мекунад ва фақат намояндаҳои характеристикро ба эволюцияи онҳо таъсир нарасонида нигоҳ медорад. Масалан: ҳисоби миёнаи тухм дар лона ва файра.

3. ИНТИХОБИ БАРОБАРКУНАНДА. Ин шакли интиҳоб зинда мондани шаклҳои ҳөхилинамуди ки аз рӯи мутобиқияташон ба ҳамдигар баробар нестанд лекин дар як масоҳати муайян дар асоси ҳамзистни муфид барои намуд зиндагӣ мекунанд равона карда шудааст. Яънъ ин интихоб/ барои тарафдории полиморфизми доҳилинамудӣ равона карда шудааст. Масалан: гӯшмоҳии тӯқумшулуки хушкигард аз рӯи ранг хело гуногун мешавад (зард, ҷигарӣ, сурҳ, гулобранг ва ғайра). Популяции тӯқумшулук ки дар ҷангали дар тирамоҳ баргҳои рехтаи зард дорад ранги гӯшмоҳиаш низ зард мешавад. Рӯгҳои зардро дар байни рангҳои зард паррандаҳо ёғга ҳӯрда наметавонанд. Ин аз як тараф ба интихоби транзитивӣ монанд мебошад, лекин интихоби баробаркунанда ягонагии структураи полиморфиро тарафдорӣ мекунанд ва характери эҷодӣ доштани интиҳоби табииро исбот мекунад.

4. ИНТИХОБИ ЧИНСІЙ ВА ШАКЛИ ОН

Ба ин намуди интихоб Ч. Дарвин ақамияти калон додааст. Ин интихоб ба таври дигар интихоби аломатҳои дуюми чинсій ном гирифтааст, ки ин аломатҳо одатан дар мубориза барои чинсҳо дар давраи афзоиш ба вуҷуд меояд. Масалан: паррандаҳое, ки дар ҷойҳои кӯшод лона мегузоранд, чинсҳои модинаашон ба монанди нарина ранги баланд надоранд. Паррандаҳое, ки дар ҷои пинҳон лона мегузоранд чинсій модина ранги баланд дорад. Ин ба диморфизми чинсій оварда расонидааст. Ранги чинсій модина барои аз душман мӯҳофизат кардан пайдо шудааст. Ба ғайр аз ин ранг ва дигар аломатҳои чинсій барои якдигарро ёфтани чинсҳо заруранд. Интихоби чинсій дар ду шакл амал мекунад.

1. Муборизаи чинсҳои нарина барои модина. Дар ин мубориза фардҳои наринаи бақуват фаъол беҳтар мусаллаҳшуда ғолиб мебарояд ва насли сершумор мегузорад. Дар ин мубориза дар чинсҳои нарина олоти мубориза шоҳ, зиреҳ ва ғайра пайдо мешавад.

2. Интихоби фаъоли наринаҳо, аз тарафи чинсҳои модина. Ин бисъёртар дар байн паррандаҳо ва ҳашаротҳо паҳн шудааст яъне дар чинсҳои нарина рангҳои баланд эвоз, буйҳои маҳсус ва рафткорҳои ҳарактернок дар давраи инкишиф пайдо мекунанд.

Ин аломатҳо дар интихоби чинсҳои нарина аз тарафи чинси модина ақамияти қатон дорад.

Б О Б И 8. АДАПТАЦИЯ (МУТОБИҚШАВӢ)- ҲАМЧУН НАТИҶАИ ТАЪСИРИ ИНТИХОБИ ТАБӢ

МАФҲУМИ АДАПТАЦИЯ

Дар зери мафҳуми адаптация қобилияти зинда мондан ва афзоиш карда тавонистани организмҳоро дар муҳити зисти муайян фаҳмида мешавад. Ба адаптация хусусиятҳои қобилияти ҳаёти, қобилияти мубориза бурдан ва фертилнокии организмҳо хос мебошад.

Ҳамон әргапизм қобилиягъ ҳаёти дорад, ки дар муҳити зисти худ мұғадил интихоб меібад ва генотипи он тағыр иамеебад: Мутацияжы одатан қобилияти ҳаётиро паст мекунал ва дар ҳамон давраҳоң онтогенез мушоҳида карда мешавад.

Қобилияти мұборизабарни организмжо ба имкониятты мубориза бурда тавонистани мавҷудоти зинда ба омилжон гүногуны ҳаётті (хұрек, өзиң зист, афзоиш, үйнсжо дар өзінші ва гайра) фаянда мешавад.

Мутобиқшуда ҳамон организмжо, ҳысаб мешаванд, ки барои ин омилжон ҳаёти муборизаро нигоҳ дошта тавонистанд.

Фертилнокі - ин қобилияти мұғадил инкишсфебии ғағдю буда мавҷудияти намудро ифода мекунац. Ҳамаи ин се құсусияттар адаптация дар давраҳоң дуру дарози таърихій дар асоси интихоб ба вууд омадаанд. Аз ин үе гүфтән мүмкін аст, ки ҳар як адаптация (мутобиқшавай) натичаи эволюция мебошад.

КЛАССИФИКАЦИЯИ АДАПТАЦИЯХО (МУТОБИҚИЯТХО).

Еа мо маълум аст, ки ҳар як адаптация натичаи ұараённы эволюция буда дар асоси интихоб ба вууд месяд. Адаптацияжо ба ду гүрүү тақсим карда мешаванд: организмий ва гүрүй.

АДАПТАЦИЯИ ОРГАНІЗМІЙ. Дар давраҳоң дуру дарози адаптация ба дараачаи организмни маҳсус омұхта шұлааст. Дар асоси ин адаптацияжо ба чор хел тақсим карда мешаванд: морфология, физиология, биохимия және этология.

І. АДАПТАЦИЯХОИ МОРФОЛОГІЙ

Ін шакли адаптация дар қисми берунни организм пайдо мешавад. Масалан ранги ҳимоянуналай организм, ки дар ранги муҳити зист ҳайвонро пинҳон мекунал. Ин ранги муҳофизат ду хел мешавад: пинҳонкунанда ва огоҳкунанда.

Ранги пинҳонкунанда дар муҳити зист ҳайвонро нөаён мекунал, ки вай бисьёртәр дар байни ҳашаротжо паҳн шудааст. Ин ранг дар ҳамаи давраҳоң ҳаёт зарур мебошад. Масалан: ранги икра, тұхм, кирміна, зота ва гайра. Ба ҳар як муҳити зист ранги муайян хос мебошад. Дар ресептор хокистарранги зартоғ, дар ұнғаң сабз ва фасли зимиңстон ранги сағед бартарыт дорад. Ранги огоҳкунанда, ин ранг дар ҳайвонжос диде мешавад, ки

кислотаи пешоб берун карда мешавад, дар ҳайвонҳои обӣ бошад бӯ тамоми тана за узвҳои нафасгирӣ лар шакли амиакӣ озод бароварда мешавад.

4. АДАПТАЦИЯҲОИ ЭТОЛОГӢ (РАФТОРИ)

Ба ин шакли мутобиқат ҳамаи шаклҳои рафтори организмҳои зинда, ки ба зинда мондан равои карда шудаанд, дохил мешавад. Ин мутобиқат ба ҳамаи давраҳои онтогенез таллуқ дорад ва ҳамаи тарафҳои ҳаётии организмро дар бар мегирад. Масалан: доштан ва захирана хурок, ёфтани чинсҳо, аз душман пинҷон шудан, ёфтани чинсҳо, анъанаҳои давраи афзоиш, ҷуфтшавӣ, фамхорӣ барои насл ва гайра мисол шуда м'тавонад. Мутобиқатҳои рафторӣ дар давоми ҳаёт пайдо мешаванд, лекин аз рӯи таълимоти генетикий муайян карда шудааст, ки бисъер аломатҳои рафтори хусусиятии ирсӣ доранд. Дар давран онтогенез бисъер шақлҳои рафтор дар асоси рефелскии шарти гузаронида мешавад. Бинобарон ин адаптация ба модарзодӣ ва ҳосилшуда гаҳсум мешавад.

АДАПТАЦИЯҲОИ НАМУДӢ

Ба ин типи адаптация ҳелҳои гуногуни конгруэнцияҳо, дараҷаи мутобиқӣ, полимофизми дохили намудӣ, зичии оптималии фардҳо, дараҷаи ғададҳо ва сернаслии намуд ва гайра дохил мешавад.

1. КОНГРУЭНЦИЯҲО - ин маҷмӯи аломатҳои морфологӣ ва рағгории намудҳо буда, инкишоф ва мавҷудияти онро ҳамчун системаи том таъмин мекунад, фаҳмида мешавад. Ба конгруэнцияҳо ҳамаи аломатҳои, ки ба афзоиш алоқаманд мебошанд дохил мешаванд. Масалан: Барангезандашои биноӣ, овозӣ, бӯшиӣ, ки барои ҷуфтшавӣ ва ёфтани чинсҳо заруранд дар ҳайвонот лида мешаванд. Ба конгруэнцияҳо ҳамаи шаклҳои кооперацияҳои дохили намуди-репродуктивӣ, трофикий ва конституционалий дохил мешаванд.

Кооперацияи репродуктивӣ ба зарурияти муттаҳидшавии организмҳо барои беҳтар афзоишкунӣ, тараққиёт ва зинда мондани насл вобаста мебошад. Ба ин ҷои афзоиш, ҷамъ шудани фардҳои ӯбрду чинс барои ҷуфтшавӣ ва сернаслии имконияти

хусусиятҳои дигари муҳофизаткунӣ доранд. Масалан: паррандаҳо ҳамчун хӯрок кирмаки буйӣ бад дошта, мӯяқчаҳои бисъёрдошта занбӯрҳои нағзумусаллаҳшударо намехӯранд ва ин ҳашаротҳо ранги бисъёр баланд доранд.

Яке аз шаклҳои дигари адаптацияи морфологӣ ин маскировка (ҳамшабеҳӣ) ва мимикрия ба шумор меравад. Агар муҳофизаткунӣ на танҳо бо воситаи ранг, балки аз рӯи соҳти тана ва баромадҳои он ба амал ҷорӣ карда шавад, онро маскировка (ҳамшабеҳӣ) меноманд: бисъёр ҳайвонҳо ба барг, предметҳо, навдаҳои дараҳт, чӯби хушӯк ва ғайра монанд мешаванд. Дар байни ҳайвонот, бо ин хел хусусиятҳо сӯзанмоҳӣ, аспакмоҳӣ, арвоҳакҳо, гаҳвораҷунбон ва ғайраҳоро воҳӯрдан мумкин аст. Баъзан ҳайвонҳо аз рӯи ранг шакл ва рафторашон ба ҳайвонҳои нағз муҳофизатшуда монанд мешаванд, ки ин ҳодиса мимикрия номида мешавад.

2. АДАПТАЦИЯҲОИ ФИЗИОЛОГӢ

Ин шакли мутобиқшавӣ ба ҷараёни физиологии организмҳо вобастагӣ дорад. Ин мутобиқат шарған ба ду гурӯҳ тақсим мешавад: статикий (оморӣ) ва динамикий. Ба адаптацияи статикий устувории параметрҳои физиологии ба монанди доимигарии ҳаракати тана, концентрации намакҳо, қанд дар хун мисол шуда метавонад.

Ба адаптацияи динамикий ин ба устувории организм ба тағъирёбии намакҳо, намӣ, ҳарорат дар давоми ҳаёташ вобаста мебошад. Дар асоси ин мутобиқиятҳои - статикий ва динамикий фаъолияти ҳаётии организм мӯътадил нигоҳ дошта мешавад.

3. АДАПТАЦИЯИ БИОХИМИЯВӢ

Дар натиҷаи омӯзиши ҷараёни мубодилаи моддаҳо дар дараҷаи микромолекулавӣ адаптацияи биохимиавӣ маълум карда мешавад. Ин мутобиқат хело гуногун мешавад барои он, ки вай ҳамаи ҷараёнҳои биохимиавиро дар тамоми организмҳои зинда дар бар мегирад. Ба ин ҷараёни ботартиби биосинтези сафедаҳо, порчашавии сафеда ва дигар моддаҳо, оксидшавии моддаҳо дар вақти фотосинтез ва нафаскашӣ, соҳти маҳсус доштани гемоглобин ва ғайра мисол шуда метавонанд. Мутобиқияти биохимиавӣ ба омилҳои беруни вобастагии калон дарад. Масалан: лар ҳамаи ҳайвонҳои хушкигард амиак дар шакли

мұтадил вујуд дошта метавонад. Ҳар як намуд аз рүи мақулиятеби ба мұхити зисти ба худаш хос шумораи муайянни агаджои фардұо дорад. Дараңаи сернасли ба дараңаи маұвшави вобаста мебошад, яғне чи қадаре, ки маұвшави зиёд бошад сернаслии фардұо низ зиёд мешавад. Зичин оптималий барои наслгузори ва устувории намуд ба мұхити зист замина мегузорад. Аз ҳамин сабаб ин ҳамчун аломати адаптивии намуд аз тарафи интихоб никоҳ дсшта мешавад.

4. ПОЛИМОРФИЗМИ ДОХИЛИНАМУДИ

Ин мутобиқшави устувории мавчудияти намудро дар шароитқои гуногуни зист таъмин мекунад. Аҳамияти полиморфизм ҳамчун мутобиқияти намуди дар ҳамин ифода меёбад. Полиморфизм намуди ин натиҷаи интихоби табий буда, дар асоси беҳтар мутобиқшавии намуд бо мұхити гуногуни зист ба вујуд меояд. Аз рүи пиндошти полиморфизм ба морфологи, физиологи ва биохимиявӣ чудо мешавад: дар байнин ҳайвочот аз рүи алломатқои берунӣ, ӯараённи физиологи, соҳти сафедаҳо ва ғайра полиморфизми намуджо диде мешаванд. Полиморфизми биохимиявиро дар ҷуворимакка, гандум ва магаси дарозо-фил санчида шудааст.

АДАПТАЦИОГЕНЕЗ

Пайдоиш ва мурракабшавии мутобиқиятқои ҳосилшуда проблеман асосии дарвинизмро ташкил медиҳад. Эволюцияи адаптация дар давраи таърихӣ тағъирёбии меъёри реакцияи генотипқои алоҳида ба структураи генетикии намуд вобаста аст. Дар зери мағҳуми адаптоиогенез ӯараёни гаърихи табадуллоти меъёри реакцияи ҳар як генотип ва намуд фаҳмида мешавад. Адаптоиогенез ба воситаи ҷамъшавии алломатқои муғид пеш аз ҳама алломатқои майдо дар мұхиги зист ба амал меояд. Ҳамчун дигар ӯараёнҳо адаптоиогенез ба зиддияти дохили соҳиб аст, аз ду тарафи ба ҳам зидди, меъёри реакцияи пешҳосилшуда ва ҳосилшудаистода иборат аст.

Дар ӯараёни эволюция ҳарду тарафи адаптоиогенез ҳусусияти диалектикаи дорад ва барои муайян карданни соҳти адаптоиогенез аҳамияти калон дорад.

Адаптоиогенез аз се давра иборат аст.

1. Инадаптивӣ
2. Пешазадаптивӣ
3. Постадаптивӣ ё ки баъдазадаптивӣ

калон дсранд, мисол шуда метавонанд. Дар байни растаниҳо имконияти гардолудшавӣ дар байни гурӯҳи растаниҳо, ки дар як ҷой ҳисобанд, калон мебошанд.

Кооперации трофики ба пурмаҳсулии якчояхӯрии ҳайвонот ва гирифтани моддаҳои ғизоӣ дар растаниҳо дар байни гурӯҳи организмҳо вобаста мебошад. Яъне якҷоя хурокхӯрдани гурӯҳи организмҳо, нисбат ба фардҳои тоҷа имконияти калон дорад. Масалан: оила, гурӯҳ, рама ва ғайра. Ин шакли ғизотири бисъёфттар дар байни дарранҷаҳо диде мешавад. Дар вақти зимистон якчанд оилаи гургҳо якчоя шуда барои пурмаҳсул ғизо гирифтани якҷоя ширкор мекунанд. Дар байни растаниҳо кооперацияи ғизоӣ барои нигоҳ доштани намӣ ва ҳамчун моддаҳои ғизоӣ хизмат мекунанд. Инро дар ҷангалзорҳои сӯзанбарг ва тропики мушоҳида кардан мумкин аст.

Кооперации конституционали ин ба аҳамияти муттаҳидшавии организмҳо барои зинда мондан дар шароитҳои номусоиди табии вобаста мебошад. Ин муттаҳидшави микроклимиро ба вучуд меорад, ки имконияти зинда мондани фард, ки гурӯҳро баланд мебардорад. Масалан: ба як ҷои зимистонгузаронии ҷамъ шудани морҳо, баъзе ширхӯрон, занбӯри асал ва дигар ҳайвонҳо аз ҳарерати паст нигоҳ медорад. Дар байни растаниҳо решавӣ патикреша гурӯҳи растаниҳоро дар хокҳои суст, дар пастхамиҳо нигоҳ медорад.

2. ДАРАҶАИ МУТОБИҚШАВӢ

Ин адаптацияи намуди буда ба вучудомадани мутацияҳои муайян дар ягонагии вақт, ки дар як ген ба вучуд меояд, вобаста мебошад. Мутобиқии миёна ба 10 баробар мебошад. Лекин ба ҳар як намуд дараҷаи мутобиқие, ки дар давраҳои таъриҳӣ ба вучуд меоянд, хосмебесшанд. Дараҷаи беҳад баланд ва пасти мутобиқи ба ҳаётӣ намуд ба таври манғӣ таъсир мерасонад. Мутобиқии баланд ба вайрон шудани генотипи меорад. Лекин мутобиқи паст ба интиҳоб маҳсули кофи дода наметавонад. Умуман баландравӣ ва насташавии дараҷаи мутобиқи ба насташавии устувории эволюционӣ ва маҳвшавӣ оварда мерасонад.

3. ШУМОРА ВА ЗИЧИИ ОПТИМАЛИ

Ин шакли адаптация ба он асос карда мешавад, ки аксар адади фардҳои популяция то дараҷаи критики поён нафарояд.

1. ДАВРАИ ИНДАПТИВИ

Дар вақти тағыр ёфтаки мұхити зист фақат як қисми фардқои популяция зинда монда бөкимендааш маҳв мешавад. Ин индаптивияни эволюцияни популяция ном гирифтааст. Ин давраи қараён дар пайдоиши устуворий микросорганизмҳо бо антибиогикҳо ва заҳрхимикатҳо санчида шудааст. Эволюцияни таксонҳои калон (гурӯҳҳо, қаторҳо) ба маҳвшавии ададқои бисъёри популяция мегузараад. Масалан эволюцияни оиласи гепҳо ба маҳвшавии қисми зиёди популяция даZoom кардааст.

2. ДАВРАИ ПЕШ АЗ АДАПТАЦИЯ

Организмҳое, ки баъди тағырёбии мұхити зист зинда монданд барои ин давра замина пайдо кардаанд. Яъне барои пайдо кардан адаптацияҳои нав дар вақти ба тези иваз шудани мұхити зист организмҳо тайёр бошанд. Ч.Дарвин ҳам ба ин диққати маҳсус дода буд, яъне барои зиндакони организмҳо бояд замина дошта бошанд. Мавҷуд будани давраи пешазадаптацияро дар табиат ва шароити лабараторӣ аз тарафи генетики америкой Дж. Ледеберг исбот карда шудааст. Дар зарфи маҳсус бактерияҳои чубчай рӯдоро ҷой дода ба болои он антибиотикий стрептомицинро бо ғизо якчоя карда гузоштааст. Бояд дар зарф фақат он мутантҳое боқӣ монанд, ки ба антибиотик үстүњорӣ пайдо кардаанд. Дар ҳақиқат ҳам дар таҷриба ҳамин тавр ҳам шуд.

Ба вучуд өмадани давраи пешазадаптационӣ аз рӯй омилҳои генетикий (тағырпазирии корелиятивӣ ва мутационӣ) ёки интихеб ба вучуд меояд.

3. ДАВРАИ ПОСТАДАПТАЦИЯ

Ин давра бо оҳистаги ташкиләбии адаптацияҳои ба мұхити зист пешхосилшуда асоснок карда мешавад. Яъне дар организми зинда комплекси алломатҳои маҳсус ба вучуд меоянд. Масалан: дар байнин паррандаҳо эзорсурхакҳо ба шароити ҷангали як қатор алломатҳои маҳсус пайдо карланд. (нули мустаҳкам, забони дароз барои гирифтани ҳашшарот, ҷанголҳо ва думи пурқувват барои ба дағаҳт тақъя кардан за мустаҳкам доштани тана ва ғайра). Дар давраи постадаптационӣ метавонад як алломат мустаҳкам шавад ва тараққи кунад (зиндазой дар ширхӯрон) ва баръакс суст шуда вазифаҳои худро гум мекунад. баъзан баъди дигар шудани мұхити зист аз нав барои организм зарур мешавад.

Қисми зиёди аломатхое, ки бөфөндә шуңаанд ба рудиментжо табдил ёфта дар схир нест мешаваңд. Ҳамин тавр тағырёбин мұхити зист маңқулиятебін организмжоро ба вүчуд меօрад үа дар қатнча як қисми онжо маҳв мешавад (давраи иноадаптация), қисми дигараш адаптацияжои навро дар асоси адаптацияни күхна ба вүчуд меөварад (діграи пешазадаптацияни). Дар давоми әволюция метавонанд элементжои нестшуда ва вазифаи худро гүм карда боз аз нағ истифода бурдз шаңанд (давраи постадаптация).

ХУДУДХОИ АДАПТАЦИЯХО

Ба шумо маълум аст, ки дар натиҷаи таъсирин интихоби табий адаптацияжои нав ба нав ва мураккаб ба вүчуд меоянды. Лекин бояд қайың кард, ки әволюцияжеси адаптация беңүүдү намешавад. Дар роҳи вай монеңаҳои объективии гүногун ба вүчуд меоянды, ки сабаби мутобиқиягүй мешаваңд.

Аз рўи дараҷам тәжмилёбий ҳамаи адаптацияжо бо се гурӯҳ, тақсим карда мешаванд. Имконияти такомулёби пайло карца, ба ҳудуди такомулёби расида ва қобилияту имконияттардан такомулёби дошта.

Гурӯҳи якуми адаптацияжо оиди ба охир расонидани үараени әволюцияни аз рўи ал мати маҳсус шаҳодат мединад. Масалан: адоптацияжои параметри физикӣ дошта, ки онжо якчанд хел шуда метавонанд.

АДАПТАЦИЯХОИ МЕХАНИКИ

Дили чорхонагии парранда ва ширихурон то ҳадди охирин тәжмилёфта за дилро бо таври механикӣ ба хүни артериалыи ва венозий тақсим карла шуда ба шумор меравад. инъикос мекунад.

АДАПТАЦИЯХОИ ОВОЗӢ

Узви сомеаи одам қобитияти кабули минималии овозро дорад. яъне 10^{-9} эрг.(см. сек)-ро қабул карда метавонад. Дар ҳайвонҳои шабгарл ин узв мураккабтар соxта шудааст.

АДАПТАЦИЯХОИ ОПТИКИ

Чашми одам шабона шүлаи шамъро қобилият дорад, дар масофан 2 км бинад. Ич ҳудуди равшани ҳискунандай рецептори одам мебошад.

Ба гурӯҳи дуввум адаптацияҳое дохил мешаванд, ки қобилияти оянда такмилёбӣ доранд: соҳт ва устувории бофтаҳои механикӣ, саҳти дандони моллиёскази хитон ба бал баробар аст, устувории бофтаи гаи дар одам ба 6 кг/мм баробар аст: ва гайра.

Ба гурӯҳи сеюм адаптацияҳое дохил мешаванд, ки қобилияти дар оянда боз ҳам такмилёбӣ доранд: қобилияти гузаронидани нахи асаб. Суръати импульси асаб дар одам фақат ба 10 / сек баробар аст, аз ин зиёд ҳаракат намекунад.

Зинда мондани миёнаи ин фардҳо. Барои ҳар як намуд нишондиҳандай ташаккулёбандай адаптация зиндамонии миёнаи фардҳо ҳисоб меизазад. Масалан: дар мөҳии камбала аз 1 млн. икрааш то давраи афзоиш фақат 10 фардаш бοқӣ мемонад. Ҳисоби миёнаи зинчдамонии камбала ба 0,0001% баробар аст. Дар ҳайвони тараққикарда паррандаҳо ва ширхӯрон ба 10-ҷо баробар аст.

НИСБИЯТИ СОЗГОРИ ҶИ МАҚСАДНОКӢ ДАР ТАБИАТИ ЗИНДА

Мақсаднокӣ гуфта, структура ва вазифаеро меноманд, ки дар ҳаёти организмҳо роли калонро мебозад ва зиндагонию ағзоишкунии онҳоро таъмин менамоянӣ. Мақсаднокии соҳти организмҳои зинда аз давраҳои қадим диҷкати биолигӯ ва файласуфонро ҷалб мекарданӣ. Дар таълимотҳои тезологияи мақсадноки дар олами зинда ибтидой ва доими ҳисоб карда мешуданд. Масалан: ҳар як ҳайвон ба як мақсад оғарида шудааст. Ч. Дарвин бошад мақсаднокиро ҳамчун пайдоилии таъриҳӣ ва нисбӣ мешуморид ва таъкид карда буд, ки онҳо ба таъйирӣни муҳит вобастагии калон дэранд. Дар таърихи интихоби табии адаптацияҳое ҳосил шудаандид, ки факат ба як муҳити зист фойданоканд. Лекин дар натиҷаи таъйирӣни муҳит қисми аломатҳо фойданокии худро гум мекунанд, бинобарин онҳо нисбӣ мебошанд. Ё ки узвҳо ба таври коррелятивӣ ба ҳамдигар алоқаманд мебошанд аз ҳамин сабаб узвҳои бефоида низ муддаги дароз дар шароити нав нигоҳ дошта мешаванд. Ин бемақсадона буҷуд доштани рудументҳоро инъикос мекунад. Масалан: дар асп ва гов устухони ангуштониrudumenti вуҷуд дорад, дар сагангушти 5-ум мавҷуд аст, лекин онҳо ягон вазифаро иҷро намекунад. Дар байни ҳайвонот рудументҳои бисъёро мисол свардан мумкин аст, ки ба ҳусусияти нисбӣ доштани мақсаднокиро алоқаманд мекунад. Ба бемақсадии соҳт боз беҳад тараққиёбии аломатҳо дохил мешавад, ки онро

гиперграфи алломатъо меноманд. Масалан: беҳаң калоншавии шохи охуҳо. Бемақсади дар рафтори организмҳои зинда низ рӯй медиҳад. Масалан, дар гармиҷ тирамоҳ растаниӯо за ҳайвонот бедор мешаванд ъа аз хунуки маъъв мешаванд. Ҳамаи ин нисби будани мақсаднокиро дар олами зинда исбот мекунад.

БОБИ 9. НАМУД ВА ПАЙДОИШИ ОН

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ МАФҲУМИ НАМУД

Тасаввурот онд ба намуд ва соҳти он якбора ба вучуд наомадааст. Дар асрҳои ХУ-ХҮІ, баъди ҷамъ намудани маълумотҳои сершумори соҳаҳои табиатшиносӣ, олимон кӯшиш мекарданд, ки таърифи намудро диҷанд. Бори аввал Конрад Генсло гурӯҳи фардҳорс, ки соҳти морфологиаион яхела аст, намуд номид. Ба ақидаи ў ҷамъбости фардҳос, ки шаклан монанданд намудро ташкил медиҳанд. Дар аспи ХҮП олим Джон Рей мағҳуми намудро дар таълимоти ҳудаш истифода намудааст. Дар ибтидои аспи XIX баъзе олимон мавҷудияти намудро ҳамчун системаи мураккаби гуногун инкор мекарданд. Ҳоло намудро ҳамчун системаи муракаб, соҳт ва таърихи ҳаётгузарониашон гуногутун иборат мешуморанд, ки намояндай онҳо озодона ҷуфт шуда насл гузошта мегавонанд. Намуд чи гавр тарқиб ёфтааст? Инро бори аввал олими швед К.Линней таъкид кардааст. К.Линней дар бораи тағъирнопазирин намуд ҳам маълумот додааст. Вай таъкид мекунад, ки намуд дар табиат вучул дорад, аммо тағъирнопазир аст. К.Линней ба фаҳмиши намуд ва андозаи он алломатҳои ҳархеларо ҷорӣ қард. Асосан намудҳоро мувофиқи соҳти узвҳои берунӣ ва генеративӣ тақсим мекард. Якӯмин олиме, ки дар бораи намуд мувофиқи маълумотҳои замсни ҳуд тавсиф дод, ин К.Линней мебошаад. Олими дигар Ж.Б.Ламарк бар зидди тасаввуроти К.Линней, ки намудро тағъирнопазир мешуморид зид баромад. Ба ақидаи Ламарк дар табиат гуногуншакли мавҷуд аст. Инро гурӯҳи фардҳое, ки соҳти беруниашон яхела аст ташкил медиҳанд. Бори якӯм аз рӯи нуктаи назари илми намудро Ч.Дарвин тавсиф қарда буд. Бояд гуфт, ки дар омӯзиши соҳаҳои биологӣ фанни систематика (таснифот) аҳамияти калон пайдо қарда буд. Гарчанде ки баъзе олимҳо ин фанро ҷамъбастқунандан маълумотҳои гуногун мешуморанд, дар ҳақиқат бошад бе систематика, бе дониши тасаввурот оид ба намуд, олами ҳайвоноту наబототро омӯҳтан имконнапазир буд. Ҳар як систематик соҳаҳои гуногуни ғанҷои габиатшиносиро бэяд мелонист.

Фаҳмиши намуд барои омӯхтани биоценоз ҳам зарур аст, зеро ки таркиби биоценозро надониста муҳофизати ҳайвоноту набоготи онро таъмин кардан имконнапазир аст. Барои ҳамин ҳам мо таълимоте, ки мавҷуд будани намудро дар табият таъкид мекунад, тарафдорӣ мекунем. Таърихи омӯзиши намуд давраи дуру дарозро дар бар мегирад. Гарчанде дар бораи намуд слимон бисъёر фикри худро гуфта бошанд ҳам, масалан Джон Рей чунин мегуяд: “Фардҳои намуд аз тухми фарди дигар намуд пайдо намешавад. Ин критерияи физиологӣ мебошад”. Ж.Біэффон бошад гуфти Дж. Рейро тасдиқ мекунад.

Аз байни олимоне, ки дар бораи намуд маълумот додаанд К.Линней ин масъаларо пурратар кардааст, яъне намуд ва сарҳади онро нишон дода меъёрҳои онро тавсиф кардааст ва гурӯҳи калони организмҳоро намуд номидаст. То ҳоло одамон аз ин таълимот оид ба намуд истифода мебаранд.

ТАСАВВУРОТИ ҲОЗИРАЗАМОН ОИД БА НАМУД

Дар ибтидои аспи XIX дуруст будани ақидаи К.Линней аз тарафи систематикҳо, тасдиқ карда мешавад.

Соли 1820 дар систематика аз тарафи олим А.П.Семенов-Тян-Шансгий калимаи зернамуд ўрий карда шуд. К.Линней барои намуд ду номро ўрий карда буд, ки онро номенклатураи бинарӣ (дунома) меномиданд.

Дар айни замон намудро ҳамчун гурӯҳи популяцияҳо, ки дорои генофонд ва аломатҳои умумӣ доштани ареали ҷудогона шарҳ дода мешуд. Намуд ин маҷмӯӣ фардҳо, ки аломатҳои морфологии умумӣ дорад (яклухт ё қисман яклухт, қандашуда), озодона бо фарғҳояшон ҷуфтӣ мешаванд, номида мешаванд. Ин таъриф он қадар пурра нест, чунки ин таъриф дар бораи системаи генотипҳо сухане намегӯяд. Системаи қисмати эволюциии маҳсусро ташкил медиҳад, ки як намуд ба қисмати эволюциии дигар вобастаги надорад. Аксар намудҳо намудҳои полиморфианд. Яъне як намуд аз якчанд зериамуд иборат буданаш мумкин аст, зеро фардҳои сиҷо аз нуқтаи назари морфофизиолоғӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аз ҳамин сабаб таърифи намудро пурра кардан даркор, яъне як намуд дар шароити габии аз намуди дигар пурра мустакил (изоляция) шудааст, ки дар натиҷаи эволюция вай бо роҳи ҳуд мераవад. Таърифи калимаи намуд ба намудҳо, ки пеш мунқариз шуда буданд, ўрий карда намешаванд. Үмуман намуд танҳо организмҳои зинда ҳисоб мешаванд.

МЕЬЁРХОИ НАМУД

Дар табиат намудҳои организмҳои зинда хеле бисъёр мебошанд ва онҳо из ҳамдигар бо ҳусусиятҳои гуногун фарқ мекунанд. Аломатҳои, ки намудҳо аз рӯи онҳо фарқ мекунанд меъёр ном доранд. Дар замони ҳозира систематикҳо ҳафт меъёри намудро ҷудо намуданд: морфологӣ, физиологӣ, биохимиявӣ, экологӣ (чӯрофӣ), генетикий-экологӣ ва этологӣ.

Бояд кайд кард, ки аз меъёрҳои қайдкардашуда ягон обсолют ва ҳалкунанда ҳисоб намешаванд. Онҳо дар якчояги мавҷудияти намудро ҳамчун мустақил муайян мекунанд.

МЕЬЁРИ МОРФОЛОГӢ

Ин меъёри қадими аст, ки аз он дар замони худ Дж. Рей ва К.Линчей истифода бурдаанд. Аз рӯи меъёр ҳар як организм аз организмии дигар бо мавҷуд будан ё набудани ягон аломати беруни фарқ мекунал Масалан: хирси сафед ва сиёҳ аз рӯи ранги мӯинааш фарқ мекунад. Ин дар айни замон критерияи нопурра шуморида мешавад, яъне нитиондиҳандай доимӣ нест. Дар табиат намудҳои ба ҳам монанд ҳастанд, аммо онҳо бо дигар ҳусусиятҳои фарқ мекунанд, ҷинобарон бо ҳам ҷуғти намешаванд, намудҳои онҳоро дугоник меноманд, барои он ки онҳо дар як агад ва муҳити зист зиндагӣ мекунанд. Дар илми генетика як соҳаи наъ фенетика пайдо шуд. Маънои фенетика чист?

Маъпум аст, ки ҳар як ген барои пайдо карданӣ як аломати морфологӣ ҷавобгар аст. Аломати ирсӣ дар ҳар як авлод паси ҳам дар давраи муайян тақрор мешавад. Ин тавр маҳдуднок тақрор шудани ин гуна аломатҳо дар авлод “фен” ном дорад. Таълимот дар бораи ин гуна аломатҳо фенетика номида мешавад. Фен ин ичъиксси генетикий аст. Ҳар як ген як аломат ё ки якчанд ген якчоя шуда як алематро ба вуҷуд меоранд. Дар айни замон илми фенетика тараққи карда истодааст. Дар асоси ин намудҳои дугоники ҳамаи гурӯҷҳои ҳайвонот мушоҳида карда шудаанд. Дар байни обихскҳо, ҳазандаҳо ва ширхӯрон намудҳои дугоникҳо бисъёр дучор мешаванд. Гарчанде, ки фардҳои як намуд бо аломатҳои ҳарактерноки худ аз фардҳои намуди дигар шаклан фарқ кунанд ҳам, ин фарқият меъёри асосӣ ва ҳалкунанда шуда наметаzonad.

зиндагӣ мекунад. Ареали онҳо аз ҳам ҷудо мебошанд ва муҳигти гуногуни экологӣ доранд. Бояд қайд кард, ки намудҳои бисъёри космополитҷо муайян карда шудааст, ки дар рӯи замин ҳелс ҳам васеъ па, н шудаанд. Масалан: сафедор, арча, млаҳҳо, ҳомӯшакҳо ва ғайра. Аз ин ба ҳулосае очадан мумкин аст, ки ин меъерҳои ҳамчун меъёри асосӣ ва ягона хизмат карда метавонад.

МЕЪЕРИ ГЕНЕТИКӢ

Бо фардҳои дигар намудҳо ҷуфти нашудани намудҳо ин ҳосияти ҷудснашаванди намуд мебошад. Ин ҳосият монеъаи генетикӣ ном гирифтааст. Ба ҳар як намуд миқдори муайян ва соҳти маҳсуси хромосомаҳо ҳарактернок мебошад. Бинобар ин намудҳо дар табииат байнӣ ҳамдигар ҷуфтӣ шуда наметавонад. Лекин дар табииат баъзан ҳодисаи ҷуфтшишавии намудҳои дур мушоҳида карда мешавад. Бинобар он монеъаи генетикӣ низ ҳусусияти нисбӣ доштааст. Ба ин нигоҳ накарда ин меъерро ҳамчун меъёри асосӣ дар муайян кардан мустакилияти намудҳо истифода мебаранд. Ин меъер барои тасдиқи мустақилияти организмҳо, ки бо роҳи ғайричинӣ афзоиш мекунанд истифода карда намешавад.

МЕЪЕРИ ЭТОЛОГӢ

Этология ин як соҳаи фанни биология буда рафтору кирдҳори организмҳои зиндаро меомӯзанд. Аз ин ҷо маълум мешӣ ади, ки ҳар як намуд ба ҳулӯ ва рафтари муайян соҳиб мебошад. Ба ин ғанъанаҳо рафткор, ҳаракатҷо ва ғайраҳо дар дазраи афзоиш мисол шуда метавонад. Бисъёр ҳайвонҳо ҷинсҳои ҳудро аз рӯи рафторашон муайян мекунанд. Бинобар он аз сабаби рафтари муайян доштани намудҳо байнӣ онҳо имконияти ҷуфтшави кам мешаванд. Лекин ин меъер ҳам нисбӣ мебошид ва дараҷаи нишондиҳанди намуд ҳисоб намешавад. Дар охир бояд бигӯем, ки ғаҳат ҳамаи меъерҳо дар ягонаги сарҳади байнӣ намудҳоро ба қадом намуд дохил шудани фардҳоро муайян карда метавонад. Яъне намудҳо бояд аз рӯи ҳамин меъерҳо санҷида шаванд.

АЛОМАТҲОИ УМУМИИ НАМУД

Ба ҳар як намуд ҳамчун шакли маҳсуси ҳаётӣ чунин аломатҳои умуми хатарнок мебошад:

МЕЬЁРИ ФИЗИОЛОГИ

Ба ҳар як намуд ҷараёни маҳсуси ҳаёти характернок мебошад. Яъне ба ҳар як намуд соҳти муайянни узвҳои таносул, мӯҳлати афзоиш ва давраҳои маҳсуси инкишофи ҷанин вобаста мебошад. Аз ҳамин сабаб намудҳои гуногун байни худ ҷуфт шуда натавонистанд, ё ки насли онҳо бесамар мебошад. Бале дар табиат намудҳое ҳастанд, ки дар байни худ ҷуфт шуда метавонанд. Масалан: намудҳои сафедор, белд ва баъзе паррандаҳо, дар байни намудҳои наздикии худ ҷуфт мешаванд. Аз ин маълум мешавад, ки ин меъёр доимиӣ ва ҳалкунанда избуда ба қадом намуд мансуб будани фардро пурра муайян карда наметавонад. Аз рӯи ин меъёр намудҳои дугоник (монанд) дучор мешаванд.

МЕЬЁРИ БИОХИМИЯВӢ

Дар табиат намудҳо хеле ҳам гуногунанд из он сабаб, соҳти таркиби химиявии онҳо низ гуногун мебошад. Ҳар як намуд аз рӯи мубодилаи моддаҳо, биосинтези сафеда, таркиби химиявии сафеда ва ғайра фарқ мекунад. Масъалаи растаниҳои якпалилагӣ ва дупаллагӣ аз рӯи таркиби химиявии тухмпаллаашон фарқ мекунанд.

Мувафакатигҳои илми биологии молекуляри исбот намуданд, ки намудҳои гуногун аз рӯи соҳт ва таркиби молекулаҳои сафедаҳояшон фарқ мекунанд. Дар солҳои охир маълум карда шудааст, ки баъзе бактерияҳо ва замбӯруғҳои ба ҳам наздик аз рӯи соҳти молекулаи ДНК-аниён аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ё ки якхела мебошанд. Аз ин ҷо гуфтан мумкин аст, ки меъёри биохимиявӣ низ нисби мебошад ва нишондиҳандай сифатии намуд ҳисоб намешаванд. Аз рӯи ин аломатҳо ҳам намудҳои дугоник (монанд) ёфт шудаанд.

МЕЬЁРИ ЭКОЛОГӢ (ҶУГРОФӢ)

Ҳар як намуд дар муҳити муайян зиндагӣ мекунад, ки он ду тарафро дар худаш таҷассум мекунад. Яъне ҳар як намуд масоҳати ҷуғрофӣ ва дар муҳити муайянни экологӣ зиндагӣ мекунад. Масалан: ҳирси сафед дар Арктика ва сиёҳ дар ҷангалҳои тайга

1) Хусусияти дискреттӣ. Ҳар як намуд дар фазо аз дигар намудҳо нисбатин ҷудо мебошанд (монеъагии ҷуғрофӣ), аз рӯи сохташ за қобилияташ дар ҷараёни афзоиш ҳосияти сифатии ҳудро нигоҳ медорад (монеъгии генетики - реипродуктивӣ).

2. Шумораи ҳадҳои ҳар як намуд аз фардҳои зиёд ташкил ёфгааст. Лекин вай дараҷаи муайянни шумораи ҳадҳои ҳудро дорад, ки он доимо дар дараҷаи миёна нигоҳ дошта мешавад зиёд ва кам шудани фардҳо ва тағъир ёфтани популяции намуд оварда мерасонад.

3. Хусусияти бутунӣ ё томӣ. Ҳар як намуд фақат макомӣ фарҳо набуда балки як системаи ташакулёфта ва соҳти доҳилидошт мебошад. Мугобиқатҳои намуди шаклҳои доҳили намудиро ба як система муттаҳид мекунанд.

4. Устувории намуд. Маҷмуаи фардҳое, ки намудро ташкил медиҳанд, давомнокии умрашон маҳдуд мебошад. Некин ҳар як намуд қобилияг ва имконияти дурӯз зиндаги карданрс дорад. Ҳаёти фардҳои намуд дар давоми баът ба барномаи умуми доҳил карда нашудааст. Яъне вай метавона, ба ҳар ҳел сабабҳои ўсти қанда шавад.

5. Хусусияти таърихии намуд. Ба ҳар як намуд мӯҳлати мавҷудият ва устувории ҷисби ҳарҳони мебошад, яъне ҳар як тағъироти муҳити зист сабаби марғӣ шуда метавоҷанд. Қобилияти тараққиётӣ таърихи намуд ҳамчун объекти эволюсия ифода карда мешавад. Бинобар он хусусиятҳои таърихӣ ва устувори намуд диққати эволюционистҳоро ҷалб мекучад. Ҳар як намуд шаклӣ маҳсуси ҳаёти буда баранда ва маҳсузи эволюсия ҳисоб шуда нисбатан бутун устувор ба ба мӯҳити зист мутобиқшуда мебошад.

СТРУКТУРАИ (СОХТОРИ) НАМУД

Аз давоҷаи К.Линней сар карда тасаввурот оид ба намул ҳамчун соҳти мураккаб дошта пурратар шудааст. Гэкин ин масъала то охир то ҳол ҳал карда нашудааст. Фаҳмиши соҳти намуд бо ду роҳ муайян карда мешавад. Аз рӯи якумаш як намуд аз популяцияҳои дар ареали ҳуд пайдошаванда дигараш популяцияҳои ҷудошуда, сеюминаш популяцияҳои омехтаи гибриди дошта мешаванд. Роҳи дуюми фаҳмиши соҳти намуд ба ягонагии доҳилшамуди аз рӯи приштири ҷудойӣ ва якҷоязиндагикуҷӣ асос карда мешавад. Дар асоси ин намудҳо ба гурӯҳҳои аллопатрикӣ ва симпатрикӣ ҷудо карда мешавад.

ШАКЛХОИ АЛЛОПАТРИКИИ НАМУДХО

Ин мафҳум аз калимаи юнонӣ “алло”-чудо патриа-чон зист гирифта шудааст. А аллопатрикӣ - ин шаклҳои дихмичнамуди буда, дар муҳитгоҳи гуногӯҳ зиндагӣ мекунанд. Гурӯҳи аллопатрикӣ ба се шаклҳои дохилинамуди популяция, расан экологӣ ва ҷуғрофӣ, ҷудо мешаванд.

ПОПУЛЯЦИЯ. Ин зинаи аввали шаклҳои аллопатрикӣ буда, дар қисми музайянни ареали намуд ҷойгир шудааст, ва аз ҷигар популяцияҳои намуди худ нисбатан ҷудо аст. Популяция қобилияти мусгақипона вучӯд доштан ва тараққиёти эволюциони дэрал. Маҷмӯи фардҳои намуд, ки дар доҳили ареали худ вучӯд дарал, аз рӯи ҳусусиятҳо ёшёй ба ҳамдигар монанд мебошанд ва бо фардҳои худ озодона ҷуғги шуда насл дода метавонанд популяция номида мешавад.

РАССАИ ЭКОЛОГӢ (экотип) ин популяция ё ки гурӯҳи популяцияҳо, ки мутобиқиятҳои бо таври ирси мустаҳкам шуда дошта дар муҳити экологӣ музайянни доҳили ареали намуди худ зиндагӣ мекунад, фаҳмида мешавад. Масалан: Як намуди растанин кӯҳи экотипи низана ва экологиги ҷон сояро доштанаш мумкин аст, ки ба ҳар яки он ҳусусияти маҳсуси морфологӣ ҳарзакгернок мебошад. Дар вақти маҳв шудани як экотип намуд дар доҳили экотипи дигар вучӯд дошта метавонад. Рассаи экологӣ ин веҳиди хурди дохилинамуди буда, ба ареалҷои худ соҳиб мебошад за қобилияти дар давоми эволюция ба дараҷаи намуд баромиданде дорад.

РАССАИ ҶУҒРОФӢ Ё КИ ЗЕРИНАМУД. Ин маҷмӯи популяцияҳо ё, ки поһуляцияи маҳсус буда, дар муҳити зисти ҷисбатан иклимати якҳелай табииӣ ва бигеографӣ зиндагӣ мекунад, фаҳмида мешавад. Масалан: Дар Камчатка эзорсурхаси рангаш кушод (сафедтӯб) ва дар цимолии Эрон рангаш тира зиндагӣ мекунанд. Рассадон ҷуғрофӣ ҷагачҳо аз рӯи шароитҳои табииӣ балки, аз таркиби генефондҳояшон фарқ мекунанд. Зеринамудҳои ҳамворизо генофондиги якҳелга доранд, барои он ки дар байнин онҳо монеъедо вутӯд недоранд. Баръакс генофонди намудҳои кӯҳи генофонди мурakkab доранд. Зеринамудҳои

дар дохили популяция бо зинз ба зина давом мекунад ва ошро ба чунин схема ифода кардан мүмкін аст: эколемент – популяция – рассан эколог / ё географи/ - намуд. Дүйүм рох: ҳосилшавии намуд ба дар вакын гибридшавии намуджо дар як шакл муттахидшавии генотипхон гүногун вобаста аст. Агар шакли нав устувор бошад, кобили афзоишдошта бўшад дар интидоби оянда вай ба намуди мустаҳил габдил меёбад. Ин роҳи пайдошавии намуджо сингезогенез ном тирифтааст. Ас сабаби монсыгии генетикий дар табиат ин роҳи ҳосилшавии намуджо хело кам вомехуранд. Дар асоси ин роҳҳои гашакул намуд, ду шакли пайдошавии намудрҳо фарқ карда мешавад: аллопатрикӣ ва симпатрикӣ.

ШАКЛИ АЛЛСПАТРИКИИ ҲОСИЛШАВИИ НАМУД

Ҳосилшавин намудуро аз шаклҳои дохили намудӣ, ки масоҳаташон аз ҳамдигар ҷудо мебошанд, аллопатрикӣ номида мешавад. Ба таври дигар ин шакли пайдошавии намудро ҷуғрофӣ низ меноманд. Дар асоси ҷудошавии рассаҳои ҷуғрофи бо монеъҳо

/дарё, кӯҳ, ҷангали, дашт ва гайра/ ба вуҷуд меояд. Ин шакли паҳншудагарини намудлэйдошави ҳисоб мешавад, ки дар натиҷаси он зернамуджо пайдо мешаванд Мэймӯи Фарҳоди гурӯҳи популяции як намуд, ки ҳусусиятҳои морфофизиологиашон из гурӯҳи дигар фарқ мекунад зери намуд номида мешавад.

ШАКЛИ СИМПАТРИКИИ ҲОСИЛШАВИИ НАМУД

Моҳияти ин дар он аст, ки намуди нави дар дохили популяция ба вуҷуд омада аввал дар як ареал ба популяцияни модори зиндагӣ мекунад. Ин зиндагонии якҷоя муважҳати мебошад, яъне байди зиддиятҳои дохили онҳо ба муҳитҳои гүногун паҳн мешаванд. Ба ин полиморфизми дохили популяционӣ мисол мешавад. Боз шакли дигари ҳосилшавии намуд, ки экологӣ ном дорад, фарқ карда мешавад. Ҳосилшавии эколагӣ бо ҳосилшавии экотипҳо ва ҷудошавии генетикии онҳо аз дигар рассаҳои экологи ва модари ба вуҷуд меояд. Омилҳои асосии он роҳҳои гүногуни монетаҳои экологӣ ҳисоб мешаванд. Дар замонҳои охир дар асоси таражисти фанни

чазиравӣ бо доштани фардҳои зиёди гомозиготӣ фарӯ мекунанд. Ҳамин тариҳ рассаҳои ҷуғроӣ дар ҳудуди гузагӣ ба намудҳои мустақил меистанд.

ШАКЛҲОИ СИМПАТРИКИИ НАМУДҲО

Ин мафҳум аз қалимаи “сим”-ҷаъоя ва “патриа”-ҷои зист гирифта шудаст. Шакли симпатрикӣ ба аз қадом шаклҳои конкрети соҳта шудани популяция вобаста мебошад, бинобарон он ба намудҳои растаниҳо мувофиқ меояд. Гурӯҳи симпатрикӣ популяции расганиҳо аз 3 шакл: экозлемент, изореагент ва биотип соҳта шудааст. Экозлемент популяции ягона буда, бо аломатҳои морфофизиологӣ ва хусусиятиҳои экологии чои зисти тағи худ фарӯ мекунанд. Масалан, дар растаниҳо экозлемент аз рӯи андози бутта, шакронӣ, ритми сабзиши ва тараққиёт нисбат ба наਮӣ ва торики фарӯ мекунад. Ин аломатҳои генетикий буда аз насл ба насл гузаронида мешаванд. Экозлемент мустақилияти эволюционӣ дорад ва метавонад аз популяцияи модари баромада популяции навро ташкил кунад. Изореагент ба гурӯҳи организмҳои аз рӯи аломатҳои морфологиаҳои ба ҳам монанд ва ба таъсири омилҳои беруна яхела ҷавоб мегардонанд, дохил мешаванд. Онҳо ба таркиб ва туршии хок, мӯҳлати афзоиш ва ғайра яхела ҷавоб медиҳанд.

Биотип. Аз рӯи таълимоти В. Иогансен ба ин гурӯҳи генотипи яхеле дашта дохил мешавад. Як биотипӣ дигараш бо як мутация фарӯ мекунад ва аз ин рӯ биотип воҳиди хурдтарини популяция ҳисоб мешавад. Дар табиат биотип бе алоқа бо дигар биотипҳои намуди худ вуҷуд дошта намегавонад.

ПАЙДОИШИ НАМУДҲО ҲАМЧУН НАТИЧАИ ҶАРАӢНИ МИКРОЭВОЛЮЦИОНӢ

Намуд яке аз шаклҳои маҳсуси ҳаёт ва мутобиқияти организмҳои зинда ба мӯҳити дохирий ва беруни мебошад. Дар ҳақиқат агар намуд ҳамчун шакли дискретӣ ва устувор ба миён намесомад, эволюция дер ҷавом намекард ва дар шакли бактерияҳо исмонд. Дар табиат дар натиҷаи мутобиқшавӣ бо идоракуни интиҳоби табии намудҳои наъ ба вуҷуд меоянд. Ҳосилшавии намудҳо бо ду роҳ давом мекунад: дивергенция ва синтезогенез. Девергенция ин же аз роҳҳои паҳшуда буда ба ҷудошавии намуди модарӣ ба-ду ӯ ҷаҷанд намудҳои дұхтарӣ асос ғофтааст. *Ин ғуломӣ*

генетики популяционӣ ва шаклҳои дигари пайдошавии намудҳо; аллоплоидия ва автополиплоидия пешниҳод карда шудаанд, ки онҳо ба зиёд шудани дастаҳои хромосомаҳо ё ки мутацияҳои гени алоқаманд мебошанд. Ин роҳи пайдоиши намудҳо дар олами растаниҳо ва ҳайвонот турӯр омӯхта шудааст.

ФАСЛИ Ш. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ

Дар зери мағҳуми макроэволюция пайдошавии таксиҳои таснифотии аз намуд боло (чинс, оила, қатор, синф ва тип) фаҳимда мешавад. Бо таври умуми макроэволюция гуфта тамоми тараққиёт ва пайдоиши ҳаётро дар рӯй замин меноманд. Яъне ҷараёни макроэволюциони пайдоиши олами зиндаро аз як ҳуҷайрагиҳо то пайдоиши одам, ки бо аломатҳои гуногуни худ аз дигар намудҳои бислогӣ фарқи калон дорад дар бар мегирад. Ҷараёни макроэволюциони ҳамчун ҷараёни гуногун ва табаддулоти мураккаби олами зинда хусусиятҳои характерноки худро дорад. Ба ин роҳҳо ва равиши ҷараёни эволюционӣ муносибати байни онтогенез ва филогенез ва қонуниятиҳои умумии тараққиёти филогенетикӣ дохил мешаванд.

БОБИ 10. САМТҲОИ АСОСӢ ВА ҚОНУНИЯТҲОИ МАКРОЭВОЛЮЦИЯ

Шаклҳои асосии эволюцияи гурӯҷҳо (эволюцияи филетики, дивергенция, конвергенция ва паралелизм). Мо дар рафти тавсифи мавзӯҷҳои гузашта исосҳои ҳодиса ва ҷараёнҳои микроэволюцияро, ки дар дохили намуд мушоҳида мешуд ва боиси пайдоиши намудҳои наъ мегарданд аз назар гузаренидем. Акнун мо бо ҷараёнҳое, ки баъди пайдоиши намудҳо мушоҳида карда мешаванд шинос мешавем. Ҳодисаҳое, ки пас аз пайдоиши намудҳо дар олами организми давом меёбанд ҷараёнҳои макроэволюционӣ меноманд. Дар байни ҷараёнҳое, ки дар рафти ҷараёни микроэволюционӣ мушоҳида мешавад, дар табаддулотҳои макроэволюционӣ низ амал мекунад. Лекин дар ин ҷараён хусусиятҳои ҷуфтшавӣ тағъир меёбад. Яъне муносибат дар дохили намуд не балки, дар байни намудҳо ба миён меояд. Бинобарон зиддиятҳо дар байни намудҳо мушоҳида карда мешаванд. Тағъир ёфтани муносибати организмҳо ба тағъирёфтани фишсри интиҳоби табии варзиши эволюционӣ оварда мерасонад. Аз ҳамин сабаб ҳоидаҳое, ки дар ҷараёни

микрозволюция дид мешаванд дар рафти макрозволюция низ дид мешавад, фақат фарқ дар он аст, ки ҹараен микрозволюция лавран կүтоҳро дар бар гирад макрозволюция бошад давраи дуру ҹарзи таърихиро дар бар мегирад. Барои омузиши узҳон тасвирии гурӯҳо, фанҳо ва таълимотҳои анатемияи қиссӣ палеонтология, биогеография, муҳонисакунии структураи ДНК молекулаи гемоглобин һа ғайра истифода бурда мешавад. Маҷмӯъаи ин таълимотҳо асоси фанни филогенетикиро ташкил медиҳад. Филогенетика ин масъалаҳои эволюциии гурӯҳҳои калони олами органикӣ ва муносибатҳои онҳоро меомӯзад. Бояд ҳайд намуд, ки гурӯҳ ҳисбатан гафъирёбанда аст ба дар рафти эволюция вай метавэнад ба якчанд шохчаҳо тақсим шавад. Оянда ин шохчаҳо аз намуд сар карда зернамуд, зернамудҳо минбаъд намудҳои наvre гайдо мекунанд. Роҳҳое ки аз як намуд минбаъд дар ҷатиҷаи ташаккулёби намудҳо ва гурӯҳҳои дигар пайдо мешавад эволюциии филетикий ном гирифтааст. Ин гуна эволюция дар саҷарал (сарнасл) ҳаёт, ки ба тағъирёбии сернасл меорад мушоҳида мешавад. Ин тағъирпазири шакли намудро тағъир намедиҳад, аммо структураи онро тағъир медиҳад. Аксарияти шохчаҳои ҳаётӣ давраҳои гузашта бо роҳи эволюциии филетикий давом кардаанд, масалан: пайдончи ҳайвоноти сүмдор ғспҳо, сарнасли асп ҳозигипус буд. Ин ҷисман ба гурба монанд буда минбаъд дар ҳатиҷаи тағъирёбии муҳиги зиндагибо роҳи эволюциии филетикий аз ҳозигипус мезогипус баъд парагиппус-меригиппус ва ниҳоят аспҳон ҳозиразамон пайдо шудаанд. Тараққиёти филогенетикии олами зинда бо роҳҳои монофилии ва полифили давом мекунад. Пайдонши таксонро (гурӯҳ)-ро аз як сарнасл монофилия меноманд. Ч.Дарвин ҳам таъкид карда буд, ки “намуд фақат аз намуди ибтиди пайдо мешавад”. Дар табиат боз тақссиҳ ё ки гурӯҳҳо аз як ё ки якчанд сарнасл ба вучуд меояд, ки ин ҹараёнро полифилия меноманд. Лекин ин роҳ дар эволюциии филогенетикий роли ҳалкунандаро бозида наметавонад. Дар ҹараен эволюция гурӯҳҳо дигар роҳҳо аҳамияти калон дорад.

ЭВОЛЮЦИЯИ ДИВЕРГЕНТИЙ

Ин ҳам шакли муҳимтарини эволюциии гурӯҳ ҳисоб мешавачд. Дар ин ҳолат сарнасли як намуд дар ҳатиҷа ҳар хель будани муҳити зиндагӣ тағъир ёфта бо ҳамон муҳит мутобиқат пайдо мекунад. Дар ҳатиҷа фардҳои як Ҷамул, ки дар шароити гуногуни ағтидаанд, аломатҳояшон аз ҳам то рафт дур мешаванд. Минбаъд ин фарқият пурзӯр шуда аз як намуд дар ҳатиҷаи аз ҳам

натиҷаи дар як мұхити зист зиндаги кардан ва бо роҳи конвергентті тараққиі кардан дар байни ихтиозавр, наңан, дельфиннің китжо ағоматысы ба ҳам монаңд пайдо шудаанд. Дар ин ҷарапи узвҳои аналоги пайдо мешаванд. Боли шапалак ва парранда узвҳои аналоги ҳисоб мешаванд. Яъне як вазифаро ичро мекунанд, лекин фарқияти филогенетики доранд.

ПАЙДОИШИ СИСТЕМАИ ИЕРАРХИКИ

Дар ҷарапи эволюция аз намуди сарнасл яхчанд шаклжон ба ҳам хело наздик пайдо мешавад, ки дар систематика онҳоро авлод меноманд. Дар нағбати ҳуд авлоджон ба ҳам монаңд оиласаро буньёд мекунанд. Оислаҳо ҷамъбаст шуда қатор-қатор, синф-синф бошад типро пайдо мекунанд. Ин гуна системаи олами органикро системаи иерархий меноманд. Ин система таъкурсии асоси барои соҳтани накшай пайдоиши олами органики мебошад. Вай рафти инкишофи олами органикро дар сайёраи мо нишон медиҳад. Барои муайян намудани гурӯҳҳои муайяни олами ҳайвонот душвориҳо мушоҳид мешавад. Бэзан дар байни гурӯҳҳо намудҳо қандашавӣ мушоҳид мешавад. Яъне баъзе гурӯҳҳои мобайни ёфта намешаванд. Ин ҳодиса ба ду омил вобаста мебошад. Якум ба ҷарапи дивергенция ва мунҷариз шудани гурӯҳҳои мобайни. Барои муайян кардани ин гурӯҳ аз усулҳои нави биологияни молекляри истифода бурда мешавад.

ТИПҲОИ ЭВОЛЮЦИЯИ ГУРУҲҲО

Дар ҳалли ин масъала олимопи рус А.Н. Северцов һ. И.И. Шмальгаузен ҷои намоёнро ишғол мекунанд. Онҳо дар натиҷаи омӯзиши ҷарапи эволюционӣ равниҳои муайяни онро муқаррар карданд. Аз рӯи таълимоти онҳо чунин равниҳои муқаррар карда шудаанд: аллогенез, арогенез, маҳсусгардӣ, рефес ва гайра.

АЛЛОГЕНЕЗ (АЛЛОМОРФОЗ) Ӣ КИ ИДИОАДАПТАЦИЯ

Аллогенез (алломорфоз) ин: қалимаи юнонӣ буда мазмунаш ҳархела ё қи инкишофи гурӯҳи ҳайвонот дар дохири як доираи ҳурди адаптивӣ мебошад. Қалимаи адаптация бошад мазмуни маҳсусгардида дорад. Дар маънайи доираи адаптиви комплекси

дур шудани фардхеси очҳо якчанд намуд пайдо мешавад. Ик гуна табаддулотро эволюцияни дивергентӣ меноманд. Дар ин маврид равияни эволюция тағъир меёбад. Масалан: пайдоиши арзанхӯракҳое, ки Ч.Дарвин дар ҷазираи Галапагос мушоҳида карда буд бస роҳи дивергентӣ ба вучӯд омада буданд. Бинобар ин гуфтан мумкин аст, ки аксари замудҳо, авлодҳо бо роҳи эволюцияни дивергентӣ пайдо шудаанд. Бинобар он асоси миъроэволюцияро ташкил медиҳад. Дар асоси монеъаҳо мавҷҳои ҳасти мутацияҳо интихоби табии популяцияҳо ва гурӯҳҳои онҳо алломатҳои наъ пайдо мекунанд. То рафт фардҳои онҳо аз ҳам фарқ карда мераవад. Ин фарқият минбаъд пурзӯр шуда аз як намуд якчанд намудҳоро пайдо карда метавонад. Ин ҷараён ба охир нарасида манибаъд ҳам дар доҳили намудҳо давом мекунанд. Дар ин ҷараён узвҳои гомологӣ пайдо мешаванд. Масалан: узвҳои ҳаракат дар муҳрадорон, ки пайдоиши якхела ва вазифаҳои гуногун доранд.

ПАРАЛЛЕЛИЗМ ВА КОНВЕРГЕНЦИЯ

Инҳо ҳам яке аз роҳҳои эволюционӣ мебошад. Параллелизм чист? Ҷараёни филетикий, ки дар натиҷаи он ду гурӯҳи организмҳои дивергентияшуда ба якхела шароит меафтаанд ва онҳо бо ҳамлигар монанд шуда якхела ҳаёт мегузаронанд. Масалан: дар давраи Ҷооцен сарнасли аспони ҳозиразамон парагиннус зиндагӣ мекард. Вай панҷ ангушт дошт муҳит тағъир ёфт дар нағиҷа барои зиндагӣ. мубориза бурд ба ду шакл пайдо шуд. Яке аз онҳо аспҳои америкойӣ аз дигарашибошад аспҳои европоӣ пайдо шуд. Ангушташон чорто буд, сум пайдо шуд. Минбаъд дар натиҷаи эволюцияни паралели ин ду аспҳо, ки дар ду хел шароит буданд дар ҳардӯяшон ангуштҳо рељуция шуданд сум инкишоф ёфт. Ин гуна тараққиётро тараққиётни паралелизми синхронӣ меноманд. Яъне вақте, ки равия ва сарнасл як хел лекин рафти эволюция дигар хел бошаду организмҳо як хела алломатҳо пайдо кунанд онро параллелизм меноманд. Параллелизм⁴ синхронӣ ҳам вучӯд дорад. Масалан: намояндаи оилаи гурбаҳо вақти зиндагиашон ҳар хел бешанд ҳам шаклан ба ҳамдигар монанд мебошанд. Конвергенция - ин роҳи эволюционӣ боз ҳам мураккабтар аст. Дар зери мағҳуми конвергенция - ин ба ҳам наздикишавии алломатҳо фаҳмида мешавад. Яъне ҷараёни эволюцияни филетикий, ки якчанд гурӯҳҳои аз ҳам дур бо як роҳи эволюция тараққи мекунанд, ҳенцигӣ надошта бошанд ҳам, аммо шаклан ба ҳамдигар монанд мебошанд. Масалан: дар

Бинобар он сбхокиҳо бисъер небуд шуданд. Намуджон боқимондан онҳо ба муҳити зисти ҳушкӣ мутобиқият пайдо карда ба пайдошавни хазандаҳо замина шудаанд. Дар ҷараёни эволюсия ба вуҷуд омадани нафаскашӣ, дили ҷорхонагӣ ва ғайра Әрноморфози муҳим дар олами зинда ба шумор мераванд.

МАХСУСГАРДӢ

Ин яке аз шаклҳои давраи онтогене ё ки идиоадаптация мебошад. Яъне аз байни организмҳо як гурӯҳ ҷудо мешаванд, ки ба ҷароити маҳсуси муҳити зист мутобиқият пайдо мекунанд. Маҳсусгардӣ дар байни олими ҳайвонот, микроорганизмҳо ва растаниҳо васеъ паҳн шудааст. Масалан: бактерияҳо ҷастанд, ки лар обҳои ҳароретаишон то 90°C зичдагӣ мекунанд, бактерияҳои сульфурӣ, бактерияҳои сӯзи дӯшига, растаниҳо, ки аз ҳашарот ғизо мегиранд, растаниҳо, ки бо воситаи як хели маҳсуси ҳашарот бордор мешаванд ва ғайра нишонаҳои маҳсусгардӣ мебошанд. Дар ҷараёни маҳсусгардӣ аломатҳои организмҳо. ки ба як ҷароити зист мутобиқӣ мегардад, дар вақти дигар шудани шароит аломатҳои онро дигар карда наметавонанд ва небуд мешаванд. Маҳсусгардӣ баъзан ҳамаи узҳои организмро дар бар мегирад. Дар натиҷаи маҳсусгарди шакле ба вуҷуд меояд, ки онро неогения мепоманд. Масалан: Дар баъзе ҳайвонҳо инкишифӣ фарди дар давраи кирмаки ба охир мерасад ва кирмак болиг шуда қобилияти наслдиҷиро пайдо мекунад. Ин ҳодиса дар кирмҷои паҳн, ҳарчангшаклон, обҳокиҳо ва ғайра дидар мешавад.

РЕГРЕССИ(ТАНАЗЗУЛИ) БИОЛОГӢ, МОРФОФИЗИОЛОГӢ ё КИ (КАТАМОРФЭЗ)

Регресс ҳам яке аз самтҳои эволюсия ҳисоб мешавад. Дар табиият бисъерии организмҳо зинда бо ич роҳ васеъ паҳн мешаванд. Онҳо як минтақа ё ки муҳити зисти маҳсуси аддитивиро ишғол мекунанд. Бинобар он онҳо из рӯи соҳт, Ҷазиғад торфт содда мешаванд ва баъзан тамоман гум мекунанд. Аз ин сабаб организмҳо, ки бо роҳи соддашавӣ иҷтишоф мебанд дегенерация ё регресс ном гарифтаад: Мисолҳои эволюсияи регресси дар олами органикӣ хелο биъбарҷад. Олимон ҳисоб ҳарданд, ки 5%-и ҳайвоноти ҷуњӯз бо тарзи муфтхӯри (наразитӣ) ҳаёт гузаронида, мусоидат пайдо ҳарданд. Тарзи муфтхӯрии (наразитии) ҳаётгузарони соҳти узҳон фардҳои намудро суст ва

тамоми шароити абиотикӣ характеристикаи омилҳои экологӣ фаҳмида мешавад азлогенез ин ҷараёни дуру дароз буда дар асоси он хусусиятҳои умумии солт функцияи организмҳо менистад, ки ба онҳо муҳит якхела таъсир мекунад. Масалан: мутобиқати гул бо шамол ва ҳашарот, гардолушавӣ, паҳншавии тухму мева, ба ҳаъри об мутобиқ шудани суфрамоҳӣ, скатҳо ва ғайра. Дар асоси аллогенез ё ки идиоадаптация гармхунӣ, зиндазӣ, мураккабшавии ғамҳори барои насл ба вуҷуд омаданд, ҳайвоноти ширхӯр ба муҳитҳои гуногуни зиндагӣ (об, ҳаво, хушкӣ ва ғайра) мутобиқ шуданд. Ба ғайр аз ин дар қаторҳои бисъёри ҳайвонот (даррандаҳо, белгойҳо, болдастон, сумдорон ва ғайраҳо) хусусиятҳои ҷузъӣ ба вуҷуд омаданд. Дар вақти адаптация аломатҳои ароморфӣ аҳамияти худро нигоҳ дошта мешавад. Масалан: дар ҳамаи ширхӯрон гармхунӣ, зиндазӣ ва шир таъмин намудани насли худ ва дигар аломатҳои синӣ боқӣ мемонанд. Ҳамин тариқ алломорфоз-адаптация ин адаптациими организмҳои зинда ба шароити зисти маҳсус ҳисоб мешавад.

АРОГЕНЕЗ (АРОМОРФОЗ) ё КИ ПРОГРЕССИ МОРФОФИЗИОЛОГӢ

Дар зери мағҳуми арогенез (ароморфоз) гурӯҳҳо ё организмҳо, ки дар онҳо таъфиroti қалони морфофизиологии дар ҷараёни эволюция пайдо мешаванд фаҳмида мешавад. Дар эволюцияи гурӯҳҳои ҳайвонот ва растаниҳо таъфиrotҳои қалоне муноҳида карда мешавад, ки онҳоро бо таври дигар ароморфоз меноманд. Ароморфозҳо соҳги морфологияи ва физиологии организмҳоро тағъир медиҳанд. Тезкомулёбии морфофизиологии организмҳоро А.Н.Северцов ароморфоз номидааст, ки аз қалимаи лотинӣ “аро”-болоравӣ ва “морфозис”- соҳг гарифӣ шудааст. Тағъир ёфтани “соҳти организм”-ҳоро маҷбур месозад, ки онҳо аз як шароити зиндагӣ ба шароити дигар гузаранд. Яъне адаптацияи аҳамияти васеъ дошта ҳисоб мешаванд, ки ба ҳамаи муҳитҳои зист фсидаовар мебошанд. Масалан: ҳазандაҳо, сарнасли онҳо обхокҳо мебошад, ки дар байни онҳо як гурӯҳи маҳсус пайдо мешавад ва он гурӯҳи маҳсус ҷудо шуда минбаъд барои ба вуҷуд овардани ҳазандაҳо сабаб шудааст. Дар вақти дар рӯи замин зиёд будани нами обхокиҳо миқдори зиёди намудҳои худро доштанд. Лекин байди тағъир ёфтани муҳити зист дар зинаи аввали адаптиви миқдори зиёди намудҳои онҳо маҳв шудаанд. Дар охири эран палсозӣ масоҳати ҳушикӣ хело зиёд шуд

содда мекунад, ва бальзан узвҳо рудумент мешаванд. Масалан: Растани зарпечак дар растаниҳо бо роҳи муфтхӯри зиндагӣ мекунад. Тухми вай содда шуда ришташакл шудааст. Риштан он ба бофтам хӯчайн доҳил шуда онро ҳамчун ғизо истифода мебарад. Аз ҳамин сабаб зарпечак ҳлорофил ва барг надорад бинобар он қобилияти фотосинтезро гум кардааст. Дар байни ҳайвонот аз сабаби беҳарракат ё ки кам ҳаракат зиндагии кардан бисъёриг узвҳои онҳо содда мешаванд. Масалан: аскаридаи одам ва бандкирми гов аз сабаби беҳарракатӣ ва зиндагии муфтхӯри узвҳои ҳозима, асаб, биной ва ғайра хело содда шудаанд. Қайд кардан зарур аст, ки легенерация ба инкишоф за пешрафти намуд замина мегузорад. Тағъирёбии регресси ба кӯтоҳшави ва маҳлудшавии як узв ва мураккабшавии вазифаи дигар узвҳо оварда мерасонад. Ба гайр аз ин дараҷаи мақулиятёбии организмҳоро баланд мебардорад аз ҳамин сабаб дар байни олами зинда васеъ наҳун шудааст. Ҳамин тавр дар табиатроҳои гуногуни эволюцияи гурӯҳҳои организмҳон зинда дар табиат бс роҳҳои аллогенез, регресс ба маҳсусгардӣ давом мекунад.

РЕГРЕССИ (ТАНАЗЗУЛИ) БИОЛОГИ ВА МУНҚАРИЗШАВӢ

Регресси биологӣ ҳамчун ҷараёни эволюционӣ аз рӯи меъёҳои худ зидди прогресси биологӣ мебошад. Яъне он ба камшавии миқдор кӯтоҳшавии ареали намудҳо ва камшавии гуногуннамудии гурӯҳҳо оварда мерасонад. Сабаби асоси ин дар оқибмонии эволюцияи гурӯҳҳо намудро аз суръат тағъирёбии омилҳои муҳити берунӣ мебошад. Эҳтимолияти ба роҳи эволюцияи регресси рафтани намуд ё ки ғурӯҳҳо ба дараҷаи ғадаптивии (мутобиқшавии) онҳо всебаста мебошад. Аз рӯи таълимоти И.И Шмальгаузен регресси биологӣ ба ду самти асосӣ: теломорфоз ва гипермрфоз давом мекунад.

Теломорфоз - ин маҳсусистардии организмҳо буда дар натиҷаи зисти маҳдуд (танг) гузаштани организмҳо ба вучуд меояд. Дар ин ҳолат тараққи кардан бисъёр узвҳо редукцияшавӣ ё ки тамоман нест шудани узвҳо ба амал меояд. Маҳсусгардии узвҳоро дар байни моҳиҳо паррандаҳо ва ширхӯрон воҳӯрдан мумкин аст. Масалан: Кўрмуш (крот) ба зиндагии зери замини мутобиқат пайдо кафдааст азин сабаб узвҳои бӯиш дасту пойҳояш нағз инкишоф ёғлааст ва дар баробари ин чашмҳо,

суфраи гүй ва думаш редуция шудааст. Чунин маҳсусгардии узвҳоро дар байни олами ҳайвонот ва растаниҳо хело ҳам бисъёр воҳӯрдан мумкин аст.

Гиперморфоз - ин аз тағъирёбии муҳити зист беҳал инкишофёбии узрӯ ё ки вайроншудани таносуби мутадили байни узвҳои органиҳм ҳисоб мешавад. Яъне ин ҳодиса ба бениҳоят тараққи кардани андоzaи узвҳо ё ки андоzaи умумии танаи намудҳо вобаста мебошад. Аз маълумотҳои палеонтологӣ маълум, ки оҳу торғӣ шоҳи бениҳоят қален дошт. мамонтҳо, динозаврҳо за стегозаирҳо ҷисман бениҳоят қалон буданд шоҳҳо ва зирехҳои хело ҳам қалон дештанд. Узвҳои гиперморфози ба сифати узвҳои муҳофизатӣ, ҳамлакуни ё ва иҷрои дигар сифатҳои беҳтар пайдо шуда ба мунқариз шудани намудҳо бурда мерасонанд. Ба ин мунқариз шуда рафтани намудҳо аз давраҳои қадим диққати олимомро ба ҳуд ҷалб мекард. Душманони дарвинизм исбот мекарданд, ки мунқаризшавӣ дар ҳуди организмҳои зинда ҳамчун рамз доҳил карда шудааст. Ч.Дарвин ва тарафдорони ўсабаби мунқаризшавиро ибӯдҳоро дар ба муҳити зист мутобиқнашула мунқариз шудани ҳар як намуд ва боз таъсири дигар омилиҳо сэбаб шуда мешумориданд. Масалан: О. Абел сабабҳои дар байни 1700 сол нест шуда рафтани хирси ғориро исбот намудааст, хирси ғорӣ дар ғорҳо зиндагӣ мекард, бисъёр пуркуват ба шароити хуб дошт. Лекин мунқариз шудани он бо сабабҳои генетикий вобаста буд. Яъне хирси ғорӣ дар популяцияҳои маҳлуд ва ҷудошуда зиндагӣ мекард ва ҷуфтшавӣ фақат дар байни фардҳои популяцияи ҳуд ба гучуд меомад. Ин ба гомозиготизацияи генофонди хирси ғорӣ оварда расониданд, ки сабаби сусг шудани қобилияти ҳаётӣ хирси ғорӣ за нест шудани он гардид. Ҳамин тарик маълум мешавад, ки сабаби асосии мунқаризшавии намудҳо дар омилиҳои генетикий ва экологӣ мебошанд. Ин омилиҳо дар натиҷа ба кам шудани устувории намуд камбағал шудани генофонди популяция оварда мерасонад. Ба ғайр аз ин пайдошавии душмани пуркуват микроорганизмҳои патогенӣ ва бо тези тағъир ёфтани омилиҳои абиотикии муҳити зист иҷаз сабабҳои мунқариз шудани намудҳо мегарданд.

ПРОГРЕССИ ЭВОЛЮЦИОНӢ

Мағҳуми прогресс ё ки инкишоф яке аз проблемаҳои асоси ва диққатчалобкунандай назарияи эволюцияи олами органикий ба шумор меравад. Ч.Дарвин сабабҳои инкишофи олами зиндаро

муайян карда ба ҳалли ин проблемаасос гузаштааст. Прогресси эволюционий ин аз як тараф мураккабшавии моррофизиологии организмҳо буда, аз тарафи дигар роҳи умуми тараққиёти олами зинда мебошад. Дар ҷараёни эволюция якчанд шаклҳои прогресс амал мекунад. Дар асоси таъзили материалиҳои ишлеонтологӣ муайян мегарлад, ки тараққиёти ҳаёт дар натиҷаи зина ба зина мукаммалшави ва мураккабшавии организмҳо ба амал меояд. Дар ин ҷараён баъзе гурӯҳҳо мунқариз шуданд дигарҳо бошанд дар муддати милионҳо солҳо соҳти организмҳои худро ягона нигоҳ доштанд. Дар баробари ин ҳамаи организмҳои дараҷаи паст ва баланд баробар тараққӣ карда аз ҳуд насп мегузаронад. Бояд қайд кард, ки тараққиёти прогрессиро ҳамчун такмилёбии як аломат шуморидан мумкин нест. Аз он ҷумла дараҷаи мураккабшавии мағзи сарро дар ширхӯрон ҳам зинаи тараққиёт шуморидан ҳатост. Масалан дельфинҳо бо ҳусусиятҳои системаи асаб аз маймунҳо фарқият надоранд, лекин бо дигар ҳусусиятҳои соҳти тана дельфинҳо бо приматҳо баробар шуда наметавонанд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки дар вақти ба назар гирифтани дараҷаи тараққиёт бояд маҷмӯъ ва аломатҳои функционалий ба монанди сабзиш, захираи аҳборотӣ, дараҷаи автономизацияи онтогенезӣ, ҳобилияти ҳаётгузаронӣ ва баланд шудани суръати ҳар як фардро ба назар гирифттан лозим аст. Аз рӯи таълимоти Ч. Дарвин прогресс баъзе нобарориҷоро дар бар мегирад. Ӯ прогрессро ҳамчун ҳодисаи асосии эволюции олам мешуморид. Дар ин вақт тақмилёби зина ба зина баланд шудани соҳти бисъёр қисемҳои зиндаро дар бар мегирад. Дар баробари ин Ч.Дарвин таъқид карда буд, ки дар натиҷаи интихоби табии на ҳама вақт мураккабшавии узвҳо ва вазифаи онҳо ба амал меояд. Аз ҳамин сабаб дар табиат дар асоси интихоби табии организмҳои дараҷаи паст ва олий мавҷуданд. Ин нэбаробарии прогрессро Ф.Энгельс ҳам қайд карда буд. Мувофиқи он қонуни асосии ҳар як прогресс ба нисбии он вобастааст. Дар вақтҳои охир дар соҳаи прогресс дигар олимон А.Н. Северцов, Дж.Гексли, А.В.Яблоков ва ғайраҳо кор карда баромадаанд. Яке аз шаклҳои прогресси эволюционий ин прогресси беҳад ё беҳудуд ба шумор меравад. Вучуд доштани ин прогресс ҳодисаи объективӣ аст ва он тараққиёти оламро аз соддатаринҳо то ба ҷамъияти инсонӣ, ки ҳамчун шакли социалии ҳаракати материя мебошад дар бар мегирад. Ин гузариш ба зинаҳои гуногун ба вучуд омадааст, аммо гузориш ба шакли олии ҳаракати материя танҳо дар яке аз шоҳаҳои он ба вучуд омадааст ва дигар шоҳаҳои тараққиёти табии ҳаёт дар прогресси эволюционий мунқариз шуданд. ё ки дар дараҷаи пасттар зоҳир

шулаанд. Масалан: Дар сарнасли мө тэр аввал хорда, баъд сутунмӯҳра пайдо шудааст, ё ин ки дар қитшаклон ба вучуд омадани баъзе хусусиятҳои маҳсусгардӣ ба муҳити зист имконият надоданд, ки дараҷаи баланди тараққиётро ионил гарданд.

Маълум аст ки вобаста ба давраҳои гуногун биосфера низ мураккаб шудааст, ки ин дар навбати худ ба мураккабшавии муҳити зисти ҳар як организм оврада мерасонад. Дар асоси ин гурӯҳҳои нави организмҳо, ишқоло миқдорашон кам ва оҳисте оҳиста онҳо ҷойҳои маҳсусро ишғол мекунанд. Масалан: Дар давраи силури ҳама бисъёртар бечоғон дар девон мөҳиён, дар давраи английсанг обҳосиҳо, дар давраи Перм ҳазандагон, дар кайназой ширхӯрон ҳукмфармо шуданд.

Организмҳое, ки нав пайдо мешаванд онҳо болд ба организмҳои пешина дар мубориза бартарӣ пайдо ҳунанд. Гурӯҳҳое, ки дар ҷараёни эволюционӣ мутобиқати алоҳида пайдо кардаанд, онҳо бо роҳи маҳсусгардони доирӣ тағӣ дошта тараққи карда дар муҳити гуногун ҳукмрон шудаанд ва ин дар навбати худ ба он оварда расонд, ки чунин муҳитҳо аз муҳити беруна як дараҷа озод шуданд. Яке аз сабабҳои қафомонии гурӯҳҳо бо роҳи прогресси беҳудуд ин ба вучуд омадани маҳсусгардонии доираи ҳурд мебошад, ки ба онҳо имконият намедиҳад, ки дар олами организми бартарии маҳсусро пайдо ҳунанд. Прогресси беҳудуд аз дигар тарғиф ба прогресси морфофизиологӣ алоқаманд буда, якдигарро пурра мегардденанд, аммо бо тағиیرҳои структураи популяция зобастагӣ ҳам доранд. Дар организмҳои якҷӯчайӣрагӣ алоқамандии байни фардҳои як популяция сусимебошад. Дар ин вақт ҳар як фард таъсири муҳитро аз сар мегузаронад ва ба ин муҳит ҷавоб мегардонад, аммо дар баробари ба вучуд омадани структураи популяцияи Ҷаҳонӣ ба тағииротҳои муҳит ба алсқамандии ин фардҳо вобастааст. Масалан: муҳофизат аз душман, пайдо қарданӣ ҳурок дар фардҳои ҷавон пурра таъмин карда намешавад. Ҳамаи ин алоқамандии мураккаби организмҳо бо муҳити беруна, қобилияти нисбии ба муҳит зобаста намудани сиҳро баланд мегарданд ва оҳиста-оҳиста фардҳои популяцияи Ҷаҳонӣ аз муҳит: озод мегарданд. Ҳамин тартиқ баланд шудани қобилияти новобастагии организмҳо аз муҳит ба он оварда мерасонад, ки ҷойҳои навро ишғол карда, муҳити нави зиндаи онро ба ласт гиранд.

мураккабтар буда вазифаи он ҳам баланд аст. Масалан: узви қабули лаппиши: садо дар меҳиси, обхокиҳо ва ҳазандашо из ҷиҳати морфофункционалий иисбат ба паррандаҳо ва ширхӯрон баландтар аст. Дар ҷараёни эволюционӣ олами зинда вобаста ба самаранокии соҳг, ки ин ё он вазифаро иҷро мекунад узвҳояшон муқаммалтар мегарданд. Аз рӯи ин меъери биотехникий маълум карда мешавад, ки ба оч ба самаринокии коэффициенти фонданик вобаста аст. Масалан: дар баробари ба хушкӣ гузаштани мӯҳрадорон соҳти умуми чашм дигар нашуда балки қобилияти бинони он тағъир мебад. Дар ҳар як гурӯҳи организмҳои зинда дар ҳар як давраи муайянни ҷараёни эволюционӣ прогресси биотехникиро мушоҳида кардан мумкин аст.

ТАНОСУБИ ШАКЛҲОИ ПРОГРЕСС

Шаклҳои гуногуни прогресс ба ҳам алқаманд буда дар натиҷаи ба ҳам таъсиркунаандай онҳо дар ҷараёни эволюционӣ ба амал меоянд. Тараққиети эволюционӣ бо шакли социалии ҷаракати материя ва ба вучӯд омадани ҳашаротҳои ҷамъияти оварда расонд. Ин бо як ҳати рост ба вучӯд наомада балки бо як ҳати печ дар печ ба вучӯд омада аст. Аз ин сабаб гарчанде, ки ҳашаротҳои ҷамъияти ба дараҷаи баланди ташкилоти расида бошанд ҳам шакли социали ҷаракати материяро аз сар нагузаронидаанд ва барои ин шакл имконияти мураккабшавии системан асаб пайдо нашудааст. Дигар шохае, ки ба дараҷаи социалий наздик мешавад ин тараққиети дельфинҳо мебошад, ки онҳо аз рӯи соҳти мағзи сарашон ва баъзе хусусиятҳои морфологиашон аз тараққиети одам ҳам мегузаранд. Аммо баъзе сарҳадҳои гузаришро аз сабаби маҳдуд будани маҳсусгарди нағавонистанд гузаранд. Дар натиҷаи тағъир ёфтани баландшавии равияҳои эволюцисиӣ ба монанди ба вучӯд омадани дил, шуш, мағзи сар ва ғайра хусусиятҳои маҳсуси пурраи организмҳо ба ҳисоб меравад, ки онҳо дар навбати ҳуд ба тараққиети кулли дар ҳаётни организмҳо бурда расонид. Дар хусусияти прогресси морфофизиологи (ароморфоз) ин устувори эволюциии онҳо мебошад. Яке аз мисолҳои тараққиети ҳаёт ин дар мӯҳилии наъ пайдо шудани организмҳои зукариот мебошад. Дар натиҷа дар олам миқдори организмҳои ядродӣ зиёд шуда рӯ ба тараққӣ ниҳоданд. Аз ин ҷоист, ки ҷарои онҳо зпарати ядрогӣ (лар натиҷаи зиёд шудани ДНК), мураккаб гардишани мубодилиан мөддаҳо, муқаммал шудани фаъолияти дохилни ҳучайра, пайдо

Бартарии ҳар як намуд дар мубориза барои ҳаёт доимо дар шакли зиёд шудани миқдори популяцияҳо ва вассъ шудани ареали онҳо зоҳир мешавад, ки ин ба ҳусусияти прогреси биологӣ вобаста мебошанд. Ин прогресс ҳам дар шакли мураккабшави ва ҳам дар шакли соддашави соҳти организмҳо ба амал меояд. Дар дигар организмҳо ҳаёт гузаронидани баъзе фардҳо ба он оварда мерасонад, ки ҳосияти онҳо содда гарданд, ки онро дар зинҷагии паразитизм (муфтаҳӯйӣ) мушоҳид кардан мумкин аст. Дар натиҷаи паразитизм пеш аз ҳама он узвҳо редҷиҷия мешаванд, ки фаъолияти функцияшон баланд буд ба дар натиҷаи иш баъзе узвҳо нисбатан тараққӣ мекунанд (системаи узвҳои маканда, ҳаланд ва ғайра) Дар натиҷаи чунин соддашави организмҳо ба он оварда мерасонад, ки онҳо зиёд шуда дар муҳити экологӣ онҳо бартари пайдо мекунанд. Масалан: растаниҳои обӣ, паразитӣ, кимпаразитӣ ва ғайра, ки эволюцияни онҳо бо роҳи соддашавӣ ба вуҷуд смадааст ҳамчун прогресси биологӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин сабаб дар байнҳо намояндаҳои бисъёر синфҳо шаклҳои паразитӣ дода мешаванд. Ҳамаи ин ба он оварда мерассанд, ки дар мубориза барои ҳаёт онҳо бартарӣ пайдо мекунанд. Аз тараққи дигар зиёд шудани миқдори намуд, критерияи мутлақи прогресси биологӣ ҳисоб кардан мумкин нест. Бартарии экологӣ пайдо кардани намудҳо ҳам меъери барои намудҳо наздиқ шуда наметавонад. Яке аз меъҳои прогресси биологӣ, ин миқдори фардҳо ё ки намудҳо дар доираи як авлод, ки миқдори авлодҳо дар доираи як намуд ба ҳисоб меравад. Прогресси биологӣ нашъу намои намудҳо, популяцияҳо, авлодҳо ва ғайра дар мубориза барои ҳаёт инъикос меқамояд, ки ин дар навбати худ мумкин аст, ки бо роҳи мураккабшавӣ ё соддашави организмҳо ба вуҷуд меояд.

ПРОГРЕССИ БИОТЕХНИКӢ

Прогресси биотехникий ба зоҳиршави ва муқаммалшавии биотехникии табииат вобаста аст. Дар асоси он дар прогресси эволюционӣ чунин мураккабшавии узвҳо ва вазифаи онҳо дода мешавад, ки дар организми қадима нисбат ба дараҷаи олии мураккабтар соҳта шудаанд. Яъне ин дар натиҷаи зиёд шудан ва тез ба вуҷуд омадани тағъиретҳои табии ба вуҷуд меояд. Аз ин ҷоست, ки узви ин ё он намуди кӯҳна аз нуктаи назари техникӣ

шудани چараёни ўинсей, бисъёрхучайрагй ва тайраҳо ба амал омаданд. Тараққиёти прогрессий ба он овирдз мерасонад, ки гурӯҳҳои эволюционии бағтари пайдо қарда тарзи ҳаётгузарони за истифодабарии моддаҳо зиёд шуда, аз як минтақаи адаптивий ба минтақаи дигари адаптиви бо роҳҳои мураккабшавӣ мегузаранд. Дар натиҷа ба муборизан байни намуди ва дохили намудӣ оварда мерасонанд, ки ба ин процессҳо сабабгор мешаванд.

ЭВОЛЮЦИЯ И ОНТОГЕНЕЗ

ТАСАВВУРОТ ОИД БА ОНТОГЕНЕЗ

Тағыироти эволюционӣ на танҳо ба пайдоишу мунқаризшавии намудҳо, прогрессу реҷресс меорад, балки ба таъирёбии ҳар як фард, яъне тараққиёти фарди ҳам оварда мерасонад. Мағҳуми онтогенез чист ва чиро мефаҳмонад?

Ин инкишифи ҳар як фардро аз давраи пайдоishi ҷанин (зигота) то даврзи ба охиррасии фаъолияти ҳаётни он (то фавтидан) дар бар мегирад. Онтогенез яке аз моҳиятҳои асосии ҳаёт дар сайдраи мо ҳисоб мешавад. Онтогенез ҷараёни ҷориshawии ахбороти ирсие дар ҳуҷайраи ҷанин ҷойгир шуда буда. лар баробари пайдоishi якумин маҳлуки зинда бо пайдоishi рамзи ахборотии ирсият ба вуҷуд омадааст. Бе онтогенез ҳаёт вуҷуд дошта наметавонад.

Филогенез - ин тараққиёти таъриҳӣ аст. Вай бе тағыироти фардҳои ҷудогона дар онтогенез ба вуҷуд намеояд. Чунки онтогенезҳои пай ҳам тақроршавандай тараққиёти фардии организмҳо мебошад. Онтогенез на танҳо натиҷаи филогенез аст, балки вай замонаи он ҳисоб меёбад. Яъне дар рафти онтогенез таъиротҳо ба вуҷуд меоянд, ки ба тағыиротҳои филогенез оварда мерасонад. Дар онтогенез хусусиятҳои таъриҳии филогенез гакрор мешаванд. Онтогенез ин инъикоси қӯтоҳи филогенез аст, ки бо чом! Қонуни биогенетикий машҳур мебошад.

Ҳамай ин ба он шаҳодат мебиҷад, ки смозиши проблемаи таносуби онтогенез ба филогенез дар таълимоти эволюциони аҳамияти аввалиндарача пайдо мекунад. Дар замони ҳозира онтогенез бо якчанд роҳҳо омӯхта мешавад. Дар омӯзиши онтогенез хизмати олимон К.М.Бэрр, И.И.Мечников, Т.Морган, С.Г. Навашин, А.Н.Северцов, И.И. Шмальгаузен ва дигарси баъоят қалон мебешад.

Дар мавриди бо метоморфоз (шаклдигаркунӣ) давом кардани онтогенез фардҳо якчанд давраҳои гуногуиро аз сар мегузаронанд.

Аввал аз тухм кирмина (личинка) мебарояд баъд, якчанд давраҳои мураккабшавиро аз сар гузаронида ба фарди болиғи биологӣ табдил мейбад.

Дар ҳама намояндагони слами ҳайвонот онтогенез аз рӯи дифференциация мураккабшавӣ фарқ мекунад. Масалан: дар организмҳои тоҷучайравӣ ба монанди вирус, фагҳо онтогенези мустақил мавҷуд нест. Аз ҳамин сабаб фагҳо ва вирусҳо содда сохта шудаанд. Дар растаниҷо ҷаравени мураккабшавӣ (дифференция) қашол мейбад. Дар олами ҳайвонот бошад ин ҷаравен танҳо дар давраи эмбрионалий (ҷанинӣ) мегузрад.

МУРАККАБШАВИИ (ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯИ) ОНТОГЕНЕЗ

Дар организмҳои бисъёрҳуҷайра онтогенез якчанд давраҳоро дарбар мегирад. Мураккабшавии онтогенетикий чист? Ин ҷаравен тадриҷан афзудани соҳт ва вазифаҳои гуногун дар рафти инкишофи ҷанин (зигота) ва маҳсусгардии соҳти онҳо мебошад. Ин ҷаравен дар этапҳои аввали онтогенез пурзӯр гашта ба устувор ва пурзӯр шудани меъёри реакцияи организм имконият медиҳад. Ҳар ик адаптацияи (мутобиқшавии) организм бевосита ва бавосита ба мураккабшавии (дифференцияи) онтогенетикий вобаста мебошад. Ин ҷаравенро мо дар тухмҳои бордошуда, яъне зигота мӯшоҳида карда мегавонем.

Умуман дар ҳайвонот ва наботов якчанд давраҳои онтогенезро нишон додан мумкин аст.

1. Давраи эмбрионалий (ҷанинӣ)
2. Давраи сабзиш
3. Давраи бабалогатрасӣ (афзоиш)
4. Давраи пирий

Ҳар ики ин давраҳо боз ба гурӯҳҳо тақсим мешавад, ки бо хосиятҳои худ аз инкишофи намудҳои дигар фарқ мекунад. Масалан: давраи аввали инкишофи дар ҳайвонҳо аз ба 2-4-8-64 тақсимшавӣ сар шуда давраҳои бластомерҳо, морулҳо, бластулаҳо, гаструллаҳо ва падошии узвҳоро дарбар мегирад.

Эмбриогенези обихокиҳо бошад давраҳои ҷанинӣ ва кирмина гиро аз сар мегузаронад. Бинобар он дар рафти эволюция онтогенез торафт мураккаб: шуда. давраҳои инкишофи ҳаётин организмҳо шудааст.

Онтогенез ин хосият чудонашавандай фардю ҳисоб мешавад. Онтогенези фардюй намүдхон гуногун аз рүй давомиоки үзүүртэй мураккабшавиаш ба ҳамдигар монанд нестанд.

Одатан инкишофи фардии организмю ба ду давра тақсим мешавад.

1. Эмбрионалий - ҷаний (эмбриогенез)

2. Постэмбрионалий - баъди ҷаний (фил-эмбриогенез)

Даррам эмбрюоний дар ҳайвонот мураккабшавиҳои калош ба амал меоянд, дар избогот бошад дигаргунидои кулли дар даврам постэмбрионий ба руҷуд меоянд.

Ҳар яки ин давра боз дар мавбати худ ба давраҳои гутогун тақсим мешаванд.

ХУСУСИЯТХОИ ОНТОГЕНЕЗ ДАР ГУРҮҲХОИ ГУНОГУНИ ОРГАНИЗМХОИ ЗИНДА

Хусусиятҳои онтогенез дар олами органикӣ дар шаклҳон гуногун зоҳир мешаванд, яъне дар ҳар гурӯҳҳо ҷараён онтогенези ба худ хос давом мекунад. Дар микроорганизмҳо онтогенез дар доираи: як ҳуҷайра яъне аз тақсимшавии ҳуҷайра то тақсимшавии ҳуҷайраи дигар давом мекунад.

Дар баробари пайдониши организми бисъёрҳуҷайра бо гузаштани мурури замон давраи онтогенез мураккабта, шуд. Аммо дар давоми эволюция ҷараённи онтогенез нисбатан содда шуда ба бавуҷудсии роҳҳои нави гузаронидани ахбори ирсӣ сабаб шуд. Ба соддашавии онтогенез давраҳои инкишофи ҳасти растаниҳо ва ҳайвонҳои дараҷаи паст обсабзаҳо, замбӯроҳо, содлатаринҳо мисол шуда метавонанд.

Дар аксар растаниҳо инкишофт бо навбат мегузарад, яъне афзоиши ҷинсӣ ва *façilicinsib* амал мекунад. Дар ин ҷараён давраи гаплоидӣ ва диплоидӣ бо ҳам иваз мешаванд. Чи андозае, ки давраи инкишофт мураккаб бошад дараҷаи мураккабшави ҳам сусттар мешавад. Аз ҳамин сабаб дар давоми эволюция ҷараёнҳои мураккаб бо роҳи редукцияшави гаметағигҳо содлатар шудаанд. Бинобар он ҳамаи ҷараённи инкишофи онтогенезҳои соддашавии давраи инкишофи ҳасти аз инкишофи фардии гаплоидӣ ба инкишофи диплоидӣ гузаштам: ғулжаморфоз (дар обихоқизо) ва бо роҳи инкишофи рост (нокомил) (дар хазандаҳо ва дигар ҳайвонҳои дараҷаи олий давом карда ҳисоб мешавад).

Дар вақти инкишофи рост (нокомил) ҳайлони нав тавлид шуда ҳамаи алломати үйвони болигро дорад. Ласкин аксарияти узви шавистан ва ҳаҷман хурд мебошанд.

мегирад. Ин چараён аз давраҳои аввали тақсимшавии ҷанин ҳосилшавин бӯфтаҳо сар мешавад. Найдошавии гурӯҳи аломатҳо дар қадом даврае, ки набошад, ба тараққиёти дигар аломатҳо зобаста мебошад. Дар охир як системан мураккаб ва ба ҳамалоқаманди эмбриогенез ба вучуд меояд, ки корреляцияни морфогенетикий идора мекунад.


3. КОРРЕЛЯЦИЯИ ЭРГОНТИКӢ. Ин ба организми ба вучудомада хос мебошад. Чунин тағъиротҳо дар баробари зиёд шудани кори вазифаи узвҳои боҳамалоқаманд ба вучуд меояд. Масалан: кори ҷисмонии зиёд: мушакҳои скелетӣ ба васеъ ва устувор шудани устухони скелет сварда мерасонад ва баръакс. Бинобарон ин шакли корреляция ҳусусияти баргардандагӣ дорад. И.И.Шмальгаузен алоқаи зич доштани шаклҳои корреляцияро муайян намудааст. Аз ин маълум мешавад, ки тағъиротҳои онтогенезӣ ба воситаи корреляцияи геномӣ, морфогенетикий дар асоси тағъирපазирии ирсӣ ва интихоб ҷараёни таърихӣ мебошад. Ҳамин тарик тағъиръёбии онтогенетикий ба филогенетикий табдил меёбад.

КООРДИНАЦИЯ - Бутунии организм дар корреляцияни функцияҳои организм тағъир ёфтани структураҳои онро бо ҳам алоқаманд мекунанд. Тағъирёбии узвҳо, ки дар рафти инкишофи таърихӣ ба вучуд омадааст, координация номида мешавад. Си ба З намуд тақсим мешавад:

1. КООРДИНАЦИЯИ ТОПОГРАФӢ - дар ин маврид корреляцияҳои узвҳои морфогенентикий тағъир меёбанд. Масалан: Васеъ шудани ҳачми косахонаи сар ба васеъшавии ҳачми майнаи сар оварда мерасонад.

2. КООРДИНАЦИЯИ ДИНАМИКӢ. Тағъирёбии узвҳое, ки ба корреляцияи функционалий зобастаанд, координации динамикиро ба вучуд меоранд.

3. КООРДИНАЦИЯҲОИ БИОЛОГӢ. Узвҳое, ки бӯ ҳам алоқаманд нестанд. Комбинацияҳои коррелитивӣ пайдо мекунанд. Ин координацияҳои биологӣ ном гирифтгааст. Ҷараёни интихоб барои таъмин намудани фаъолияти ҳаётини организмҳо тағъиротҳои пайдо кардаи онҳо бӯ ҳам муноссиб мекунанд. Масалан: шакли дандон ба бандҳои ҷог за қувватнокии мушакҳои



Давраҳои биогенез:

1. Ҳосилшавии маҳсулоти газшакл, ибтидои эъслусияи химиявӣ.
2. Ҳосилшавии аминокислотаҳо, нуклеотидҳо ва сафедаҳо.

Дар эволюцияни онтогенез пайдомиши афзоқши үнсүй, ки ҳолати диплоидий ва гетерозиготии давомильти онтогенетикро дароз карда ва ба мураккабшавини ҷараёни дъифференциация: созайтий овард, аҳамияти калон дорад.

БУТУНИЙ (ТОМИИ) ОНТОГЕНЕЗ, КОРРЕЛЯЦИЯ ВА КООРДИНАЦИЯ

Фард ин ҷузъи бутун ё ки том мебошад. Бутунин он бо алоқамандии дифференциацияни онтогенетикий асос ёфтвалст. Дифференциацияни онтогенетик соҳт ва структураи яхеларо аз ҳам дур искарда, балки бутунин организмро тэълими мекунад. Дифференциацияни гузашта барои даврии дигар замана тайёр мекунанд. Принципи асосии эволюционии синтогенез ин аз тэрафт интеграцияшавин организмҳо иборат мебошад. Ин чунин мэъно дорад, ки структураҳои соҳти узвҳои ҳар як фард бо ҳам алоқаи зич пайдо мекунанд. Фард ин аз системаҳои структураҳои худидоракуний иборат мебошад.

КОРРЕЛЯЦИЯ

Ҳар як фард ин системан мураккаби соҳт ва структурани буда, аз рӯи корреляцияи амал мекунанд. Яъне пайдо шудани як узв ба пайдошавини узви дигар сабаб мешавад. Дар байнини системани узвҳо алоқзи зич ба амал меояд, ки алоқаи байнини узвҳоро корреляция меноманд. Корреляция якчанд хел мешавад: геномӣ, морфогенетикий, эргономикий.

1. КОРРЕЛЯЦИЯИ ГЕНОМӢ - Ин ба ҳам алоқамандии генҳои бо ҳам часимида дар генотип асос карда мешавад. Тағъирпазирини коррелятивӣ бо тезӣ ба аломатҳои муфид оварда намерасонад. Масалан: тоҷи мурғҳо ҳамчун аломати ҷинсӣ ҳизмат мекунад ва гармиро идора мекунад. Лекин ба пурра наасабзидани устухони болои сар сабаб мешавад. Ин ба фаъолияти ҳаётини мурғҳо таъсир мерасонад. Ин аломатҳои заранҷӣ дар ҷараёни интихоб бозарар карда мешавад.

2. КОРРЕЛЯЦИЯИ МОРФОГЕНЕТИКӢ Ин ба ҳам таъсиркунини қисмҳои ҷазнини инкишоф ёфта истода ба воситани алоқаи ростӣ бофтаҳо ва таъсирӣ асаби ҳуморӣ веъбаста мебошад. Ин: тағъирпазирини коррелятивӣ идоракунини ҷарасни эмбриогенезро таъминӣ мекунад за он зонаҳои гунигуниро дарбарар карда мешавад.

он вобастааст. Редуция шудани пойын мөг ба дароз шудани танаи он сабаб шудааст. Корреляция ассоции координацияро ташкил ишкунад.

ЭМБРИОНИЗАЦИЯ Ё МАХСУСГАРДОНИИ ОНТОГЕНЕЗ

Дар зери мағұмы эмбриогенездің онтогенез дар давраҳои гүногуни эмбриогенез барои ҳимояи чанин тавассути организми модар пайдо шудани узвын махсус тухъ, пүсти гүм ва гайраҳо фажида мешавад. Мақсади зосин ин махсусгәрдӣ, организми ҷавонро ҳимоя кардан мебошад. Аломаттарын эмбрионизация чунин мешаванд:

1. ҲИМОЯИ ЧАНИН ДАР ҲАЙВОНОТ: пайдо шудани тухъ, захиранғизо, ба ҷои тухмҳои майда, тухмҳои қалон пайдо шудаанд. Дар растаниҳо пайдо шудани пүсти дон, эндосперм, донҳои қалон ва ғайра.

2. ҒАМХОРИ БАРОИ НАСЛ: Дар ҳайвонот аз тухм пайдо шудаши организм ё ки дар давраи эмбрионалий парвариши ферзанд, ҳаракати шиноварӣ, шикоркуниро ба насл ёд додаан ва ғайра. Дар растани ҳимоя кардани тухъ бо мева ва пайдо шудани ылгар узвыс мушоҳида карда мешавад.

3. СОДДА ШУДАНИ ДАВРАҲОИ ТАРАҚҚИЁТ: Бе ин аз инкишофи метаморфозӣ ба инкишофи рост(нокомит) гузаштан. Инчунин инкишоғ бе роҳи неотенил дохили мешавад. Масалан: кафлесак дар натиҷаи тараққиёт ба қурбосқа мубаддал мешавад.

Дар растани редуция шудани гаметофат, пуртӯр шудани роли спорофитҳо инчунин дар онду пайдоиши ҳодисаси неотения мушоҳида мешавад.

4. ПУРТӮР ШУДАНИ НАҚШИ ДОХИЛИ ОРГАНІЗМҲО: Масалан: Ҳайвонҳои ширхӯрҳо ҳачроҳак пайдо мекунанд, алантонис доранд, зинда мезоянд. Дар олами растани бोшад аз инкишофи гаплюидӣ дар халтан чанин ба инкишофи чанинӣ гузаштаанд. Ҳамая ин нишонаҳо бе эмбрионизациин онтогенез таалук доранд.

ҲОДИСАИ НЕОТЕНИЯ

Организмдое, ки то давран ба охир расидани эмбриогенез қобилияты афзоиш карда тавонистанро доранд,

неотония номида мешавад. Яъне дар давраҳон охирини ҷанич болиг шуда насл дода метавонанд. Дар ҳайвонот кирмаки онҷо насл дода метавонанд.

Неотенија ду ҳен меињавад:

1. Неотенији доимӣ.

2. Гайри доимӣ, муваққатӣ. Кирминан обҳокии думдор, а. исфушид ки аксолотъ ном дорад то ба охир расидани давраи метаморфозӣ ба воя мерасад ва қобилияти насландӣ пайдо мекунад. Ин ба неотенији дәими мансуб аст. Дар ин кирминан ғалсаман беруни ва боли думи дэр тамоми ҳаёташон гарчанде. ки қобилияти метаморфозиашон гум шуда бушад, ҳам нигоҳ дошта мешавад. Дар кирмӯни амфистома ғалсамаро дар тамоми давоми ҳаёташ мебинем, ки ин дар давраи кирмакии баъзе обҳокиҳо мушоҳида карда мешавад. Ин барои неотенији муваққатӣ мисол мешавад: Ҳодисаи неотенија дар байнин ҳайвонот бисъёр паҳн шудааст. Неотенија дар байнин кирмҳои паҳн, ҳарчангшаклон, ҳашаротҷо ва обҳокиҳо паҳн шудааст. Дар ҳайвонот дар давраи кирминагӣ қатъ мегардад ва ба балогат мерасад. Дар байнин растаниҳо бо роҳи неотенија аз растаниҳон дарахти алафӣ пайдо мешаванд. Ҳодисаи неотенија тарзи хусусии эволюцияи онтогенез ҳисоб мешавад. Ҳамин тарни эволюцияи онтогенез ва ҳамаи шаклҳои он яке аз роҳҳои асосӣ таракқиетӣ филогенетикий ба шумор мераавад.

АВТОНОМИЗАЦИЯ Ё КИ МУСТАҶИЛШАВИИ ОНТОГЕНЕЗ

Дар ҷараёни эволюция торафт мустаҷкам ва устуворона инкишиф ёфтани организмҳо автономизацији онтогенез ном гирифтааст. Зинан олии автономизацији онтогенез ҳисоб мешавад. Даъ байки ҳайвонот пайдо шудани гурӯҳҳои гармонҳо (гомотермия) имконият медиҳад, ки организмҳо сарфи назар аз шароити номусоид ба мустаҷилона ҳаёт гузаронидан мутобиқ шаванд. Дар автономизацији онтогенез омилҳои муҳити зист нақши муайянро мебозад. Бечунучаро муҳит бо мустаҷилшазин онтогенез таъсири ҳудро мерасонад. Автоматизација бо мӯътадилшавии барномаи ирсии организм разона карда мешавад. Аммо дар онтогенез тағъиротҳои ирсӣ пайдо шуданаш мумкин аст, чунки ин гуна тағъиротҳо хусусиятҳои ҷудоиашавандан организмҳои зинда ҳисоб мешаванд.

ЭВОЛЮЦИЯИ УЗВХО ВА ТАҒЫРЁБИИ ФУНКЦИОНАЛИИ ОНҲО

Дар зери мафҳуми тағырёбии эволюционии функционалии узвҳо тағырёбии узви ҳар як фардро, ки ба дорон ин ё он вазифа мебошад, фажила мешавад. Маълум аст, ки шакл, соҳт ва структураи ҳар як узв дар рафти эволюния ба вазифае, ки иҷро мекунад бевосита алоқаманд мебошад. Чи хеле, ки ба мо маълум аст категорияи философӣ мазмун ва шакл доимо дар ягонагӣ мебошанд. Тағырёбии функционалии узвҳо инро инкор намекунад, балки дар тағырёбии шакл, тағырёбии вазифаро (функция) ҳамчун омили асоси тасдиқ менамояд. Тағырёбии функционалии узвҳо ба ҳусусияти мультифункционалии узвҳо вобаста мебошад. Яъне ҳар як узв аз ҳамдигар аз рӯи дараҷаи маҳсусгардӣ фарқ мекунад. Як узв якчанд вазифаро, дигараш бошад як вазифаро иҷро мекунанд. Қобилияти якчанд вазифаро иҷро карданӣ як узв ҳусусияти мультифункционалий номида мешавад. Ин ба мураккабшавии вазифаи узвҳо вобаста аст. Ҳамаи узвҳо ва принципи ивазшавии функцияҳоро муайян карданӣ бошем, мо бояд тағырёбии эволюционни вазифа (функция) ва узвро дар ягонагӣ бинем; яъне алоқамандии байнин шакл, узв ва вазифа (функция) доимӣ мебошад. Ин ба принципи морфофизиологӣ асос ёфтааст.

Бинобар он соҳт, ва вазифаҳои гуногунро иҷро намудани узвҳои ҷудогони фардҳо ба ҳосияти мультифункционалии узв ва қобилияти миқдоран тағыир ёфтани онҳо вобаста мебошад. Маълумотҳои анатомия ва физиологияи қиёсӣ шаҳодат медиҳад, ки ҳар як узв ба иҷро намудани як вазифаи муайян кори ҳудро равона намудааст. Ҳамаи узвҳое, ки дар организм ҳастанд, онҳо ба ҳосияти мультифункционалий соҳиб мебошанд. Масалан: болҳои кӯршапалакон ин узви маҳсусгардида ҳисоб мешавад. Ин узв ба ғайр аз иҷрои вазифаи парвоз боз дигар вазифаҳоро иҷро мекунад. Яъне вай боз вазифаи дошта гирифтани ҳурок, гармидоракунӣ (герморегуляция), истехсоли витамини Д, ки дар эпидермии пӯст пайдо мешавад ва ниҳоят вазифаи узви ҳиссиётро адо мекунад.

Ҳодисаи мультифункционалий ин на танҳо ба узвҳои беруна, балки дар узвҳои даруниӣ низ тааллуқ дорад. Масалан:

испурч, ғадуди срэгниги дохилй аст, вай моддашон фаъоли биологӣ ҳосил мекунад, дар системан гардиши ҳун роли қалон мебозад ва гайра. Ин ҳодиса дар олами наботот ҳам дила мешавад. Масалан: боғган гузаронанда на танҷо гизою обро меузаронад, балки функцияни такъягоҳро ҳам иҷро мекунад. Барги растаниҳо инҷазифаи гуногуниро иҷро мекунад. Ҳусусияти мультифункционалий ба тағъиребии миқдорӣ ва сифати вазифан узвҳо имконият медиҳад.

ТАҒЬИРЕБИИ МИҚДОРӢИ ВАЗИФАҲОИ (ФУНКЦИЯҲО) УЗВҲО

Ин ҳам ҳосияти ҷудонашавандан мавҷудоти зинди ҳисоб мешавад. Аз рӯи ҳосияти тағъиребии вазифаҳои (функцияҳо) организм ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки вазифа дар як маврид пурзӯр, дар мавриди дигар суст амал мекунад. Масалан: дар табиат вазифаҳо дар ҳайвонҳои гуногун ҳархета мешавад. Вазифаҳои гуногуни ҳаракат аз ҳама бештар дар байнин ширхӯрон беҳтар инъикос ёфтааст.

Вазифаи фотосинтез дар байзәе растаниҳо басъёр бошиддат ва дар дигараисен ҳело суст амал мекунанд. Масалан: ҷуворимакка аз 1 га то 1000 ц массаси сабз медиҳад, гандум бӯшад нисбатан камтар. Ҷи антоза ҷараёни фотосинтез бошиддат шавад, ҳосил ҳамон қадар зиёд мешавад ва барьакс. Ҳар як вазифаи узв дар ҷараёни инкишофи: фарди миқдоран тағъир меёбад.

ПРИНЦИПҲОИ АСОСИИ ЭВОЛЮЦИЯИ УЗВҲО

Ин принципҳо бисъёранд, зиёда аз 45 шаклро дарбар мегиранд, ки онҳоро ба дӯ гурӯҳ тақсим карда мумкин аст:

1. Принципи пурзӯр ё ки суст шудани вазифаҳои асосӣ.
2. Принципи камшавӣ ва васеъшавии адади вазифа ё ки узд.

Пурзӯшавии вазифаҳои асоси бо се роҳ ба амал меояд.

а) Ба роҳи зиёд шудани миқдори аъзоҳои яклела, ки ҳамаашои якҷоя як вазифаро адо мекунанд. Масалан: ғадуди ширдиҷандан ширхӯрон миқдоран бисъёර аст, лекин онҳо якҷоя як вазифаро иҷро мекунанд.

б) Ба воситай тағъир ёфтани соҳти мушакҳои сӯфта ва пайдо қардани мушакҳои кӯндаланг.

в) Сустшавии вазифа /функция/

Дар баяз мавридҳо дар натиҷаи тағъир ёфтани муҳити зиндагӣ вазифаҳои асоси тағъир мебад ва суст мешавад. Масалан: китшаклон як вағтҳо ҳайвонҳои хушкигард буданд, муҳити зиндағиашон тағъир ёфт ба обгард шуданд. Дар сарнасли онҳо оҳиста-оҳиста вазифаи гармиидоракунӣ тағъир ёфт, пашмашон то рафт кам шуда рафт ба ҷои дасту ной болҳои шиноварӣ наидо шуд.

ҲОДИСАҲОИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯИ УЗВ ВА СОХТИ ОНҲО

Дар натиҷаи полимеризация аъзоҳои узъ ва соҳти он миқдоран зиёд мешавад. Масалан: думи ҳайвонот аз мӯҳраҳои зиёд иборат аст ва он вазифаи рӯл, муҳофизат, ҳудро ниҳоҳ доштан ва узви такъягоҳро иҷро мисунад. Ин гуна ҳодисаи полимеризацияи узв ва соҳти он меноманд. Ин дар байни ҳайвонҳои соддатарин низ мушоҳида мешавад Қамчинакҳо ва мӯйқчаҳои якхела ба ин мисол шуда метавонанд. Дар кирмҳо танаашон аз буғум ё ҳалқаҳои зиёд соҳта шудаанд.

Зиёдшавии аддии гардбаргҳо ва гулбаргҳо дар байни олами наботот низ дид мешавад. Полимеризация ба сифатан дигар шудани узвҳо оварда намерасонад. Бинобарон вай дар эволюция нақши асосиро намебозад. Дар байни организм якчанд узвҳо ва соҳти якхела мавҷуданд, агар ҳамаи онҳо якҷоя шаванд ва барои иҷрои як вазифа равона шаванд. Дар натиҷа вазифаҳои асоси пурзӯр ё ки суст шуданаш мумкин аст. Ин гуна якҷояшавии якчанд узвҳои якхеларо олигомеризация (камшавӣ) меноманд.

Масалан: Дар аксари мӯҳрадорон думғоза мавҷуд аст. Ин як вағт мӯҳраи алоҳида буд, ҳоло якҷоя шуда ба устухони кос табдил ёфта беҳаракат мондааст. Якҷоя шудани он ҳамчун узви такъягоҳ хизмат мекунад. Дар натиҷаи олигомеризация (камшавӣ, якҷояшавӣ) шудани мӯҳраҳои думғоза функцияи ҳудро гум каргааст ва сифатан тағъир ёфтааст. Бинобарон олигомеризация дар чараёни эволюция нақши калонро мебозад.

ВАЗИФАИ ЯК УЗВРО АЗ ТАРАФИ УЗВИ ДИГАР ИЧРО КАРДАН

Ин ҳодиса дар он маврид ба амал меояд, ки агар дар рафти эволюция ягон узв мунқариз шавад, он гоҳ вазифай узви мунқаризшударо узви дигар ичро мекунанд. Ин ҳодисаро субституция меноманд. Масалан; вазифай хордаро аввал бофтаи такъягоҳ ичро карда буд, баъд сутунмӯҳраҳон устухонӣ ичро карданд. Ин ҳодисаро дар олами наботот ҳам мушоҳида кардан мумкин. Масалан; кактусҳо барг надоранд, дар онҳо вазифай фотосинтезро навдаҳо ва поъҳо ичро мекунанд. Ин ба пайдошавии узви нав ва мураккабшавии вазифаҳои узв бурда мерасонад.

ИВАЗШАВИИ ВАЗИФАҲО

Дар як қатор ҳашаротҳо тухмгузорӣ ба воситаи нештар (жала) мегузарад. Дар инҷо вазифай асоси афзоиш бошад ба воситаи нештар ҳудро муҳофизат кардан ҳамчун вазифай дигар, иловагӣ пайдо шудааст. Дар натиҷаи тағъирёбии поъҳои пеши китшаклон ва ба боли шинноварӣ табдил ёфтани онҳо вазифай асосӣ тағъир ёфтааст. Дар олами наботот, тоҷбаргаҳои гул ва барг пайдо шудааст. Яъне вазифаашро тағъир дода, дигар вай вазифай фотосинтезро ичро намекунад. Акунун вай вазифай дигар, яъне диққати ҳашаротҳоро ба худ ҷалбуниро ичро мекунад.

АЛОҚАМАНДИИ ТАҒЬИРЁБИИ МОРФОФИЗИОЛОГИИ УЗВУ СИСТЕМАҲО ДАР ҶАРАЁНИ ФИЛОГЕНЕЗ

Маълум аст, ки ҳар як организм ин системай мурakkab, мутаносиб, буда аз системаи узвҳо иборат аст, ки дар он узвҳо ва вазифаҳо ба ҳамдигар зич алоқаманданд. Алоқамандии узвҳои организм, ба ҳам пайваст будани он дар ҷараёни инкишифи фардии организмҳо хуб омӯхта шудааст. Агар як узв дар организм тағъир ёбад, боиси тағъирёбии узви дигар мегардад. Ин ҳодисаро корреляция исмида будем.

Корреляция дар рафти филогенез мушоҳида шуда, вай ҳамчун координацияи баробарӣ ба шумор меравад. Бо ёрии чунин алоқаи доҳили узвҳоро муайян кардан мумкин аст. Ҳоло олимон ду принципи умумии тағъирёбии морфофизиологии филогенезро муайян кардаанд.

Б О Б И 11. ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ҲАЁТ ДАР РҮИ ЗАМИН

ПАЙДОИШИ ТАСАВВУРОТ ОИД БА ПАЙДОИШИ ҲАЁТ

Масъалаи пайдоиши ҳаёт дар рӯи замин аз давраҳои қадим диққати одамонро ба худ ҷалб мекард. Лекин ҷавоби асоснок ва илмӣ дода наметавонистанд.

Дар асоси тасаввуротҳои одамон-оиди пайдоиши ҳаёт, олами ҳайвонот ва дигар организмҳои зинда ҳар хел афсонаҳо ва ривоятҳо ба вуҷуд меомаданд. Онҳо худ аз худ пайдошавии ҳайвонотро ҳътироф мекарданд. Масалан: мушро аз латтаи ифлос, тимсоҳро аз лойи зери об, шерро аз сангӣ дашт пайдо шудааст мегуфтанд.

Дар нимаи дӯйуми асри ХУП фикру ақидаҳое пайдо шуд, ки аз рӯи таълимоти онҳо организмҳои зинда натанҳо аз авлодҳои пешинагони худ тавлид мешаванд, балки шароити мӯътадил метавонанд аз ҷисемҳои ғайризинда наайдо шаванд.

Дар нимаи дӯйуми асри XIX дар натиҷаи тараққиёти биологияи эксперименталий ба ақидаи зиддиинии пайдоиши ҳаёт зарбаи саҳт дода шуд. Олимон Ф.Редӣ ва Л.Пастер дар таҷриба исбот намуданд, ки организмҳои зинда худ аз худ пайдо намешаванд. Аз ҳамин давра сар карда пайдонши ҳаёт яке аз проблемаҳои асосии фанҳои табиатшиносӣ шуда ба миён меояд.

Принципҳои асосии диалектика - материалистӣ ҳалли ин масъаларо бори аввал Ф.Энгельс пешкаш намуда буд. Лекин бисъёр табиатшиносон ба фикри ӯ шинос набуданд. Аз ҳамин сабаб то аввали асри мо масъалаи пайдоиши ҳаёт ҳамчун масъалаи фалсафӣ ҳисоб карда мешуд. Ҳеч кас ба ҳалли эксперименталии ин масъала диққат намедод. Ҳалли ин масъала дар тадқиқотҳои академик А.И. Опарин аз ҷиҳати илмӣ пурра инъикос ёфт.

Дар соли 1924 академик В.И. Опарин китоби худро бо номи “Пайдоиши ҳаёт” нашр намуд. Вай дар китоби худ роҷи эксперименталии пайдоиши ҳаётро пурра асоснок кард. Ба китоби А.И. Опарин физик кристалографи англisis Д.Бернал баҳо дода менависад, ки “тадқиқоте, ки А.И. Опарин иӯро кардааст як қатор тадқиқотҳои бисъёро тавлид кардааст, ки онҳо дуруст

КАМШАВИИ АДАДИ ВАЗИФАХО

Ии ҳодиса дар вақти эволюция дар иатиҷаи махсусгардии соҳт ё вазифаи узвҳо ба иҷӯз ӣёғӣ. Ба ин пойҳои кигшаклон мисол шуда метавонад. Дар сарнаспашон нойзоянион вазифаҳои гуногуиро иҷро мекард (Вазифаи тақъягоӣ, кофтани, аз душман ҳимоя кардан). Нас аз он, ки тарзи ҳаётгузаронни онҳо тағъир ёфт, поӣ ба узви шинокунианд табдил ёфт. Ии ҳодиса дар ҳасти олами ҳайвонот ва растаниҷо бисъер вомехӯрад.

ЗИЁД ШУДАНИ АДАДИ ВАЗИФАҲО.

Одатан вазифаҳои асосӣ қариб тағъир намеёбад. Масалан: онҳо вазифаҳои иловагӣ пайдо мекунанд, гӯш дар ҳайвонҳои ширхӯр вазифаи иловагӣ, яъне идоракуни гармӣ, резонаторро гирифтааст. Дар олами наботот дар байнӣ қактусдо баъзе боғгаҳояшион хосияти ҷамъ кардани обро пайдо кардааст, ки ин хосияти вазифаи иловагӣ ҳисоб мешавад.

ТАҚСИМШАВИИ ВАЗИФАҲОИ УЗВҲО

Баъзан вазифаҳо дар байнӣ баъзе узвҳои организмҳо тақсим мешавад. Ииро мо дар байнӣ моҳиён мушоҳид карда метавонем. Дар онҳо боли тоқ ва ҷуфт ба якчанд болҳо тақсим шудааст, ки ҳар яки си вазифаи махсус иҷро мекунад. Масалан; болҳои ҷуфти синагӣ ва шикамӣ вазифаи ҷуқурравӣ, пешравӣ, болҳои пушти мувозинатиро идора мекунанд, болҳои думӣ бошад вазифаи ҳаракат ва рӯлро иҷро мекунад.

Яке аз вазифаҳоҳо, ки дар узвҳо дила мешавад, ин ба вуҷуд омадани фазаҳои зӯбайнини вазифаи ин ё он узв мебошад. Ин ҳодиса дар рафти эволюция дар он маврид ба амал меояд, ки як функция фазаи мобайнини функция дигар шуда монад. Масалан, организмҳои ҳастанд, ки бо кафи поӣ роҳ мегарданд, баъзан дар вақти давидан танҳо ангуштоиро чистифода мебаранд.

1. Принципи гетеробатмия
2. Принципи компенсацияи үзбронин /функция/ вазифа

МОХИЯТИ ГЕТЕРОБАТМИЯ ЧИСТ?

Батмия ин аз калимай юнонӣ гирифта шуда, маънояш дараҷа аст. Дар эволюция ба мағзуми гетеробатмия ҳамчун бо хусусияти ҳархела инкишоф ёфтани узву вазифаҳон гуногуни як организмо нишон медиҳанд. Дар байнин организми зинда узвҳо, ҳатто системан узвҳои маҳсус ҳастанд, ки дар байнин худ алоқан мустаҳкам надоранд. Масалан: Системни узвҳои гарминдоракунин / терегуляционий/ ва ҳаракат. Узвҳои ҳаракат ва узвҳои ҳурокхӯри алоқан зич надоранд. Алоқаҳои узвҳои ҳаракату такъягоҳ дар ҳайвонот назар ба алоқан узвҳои скреацияи дарунию узвҳои ҳаракат зич мебошанд, чуки ин системан узвҳо ба координацияҳои гуногун даҳл доранд. Агар системан узвҳо ба як координация даҳлдор бошанд дар он маврид байнин онҳо алоқан зич мушоҳидা карда мешавад. Агар системан координациониашон гуногун бошад дар ин вақт алоқа суст мешавад. Ҳар як организм ба шароити берунӣ қисман мутобиқ мешавад. Ин ҳодисаро эволюцияи мозайкӣ меноманд. Дар рафти инкишофи онтогенетики узвҳои растаниҳо ба ҳам пайвастагии суст пайдо кардаанд.

2. ПРИНЦИПИ КОМПЕНСАЦИЯ /ҶУБРОНКУНИЙ/

Дар аксар мавридҳо дар вақти мутобиқшавии ягон намунӣ як қисми системан узвҳои он тағъир меёбад, қисми дигарашон бошад бетағъир мемонад. Масалан: Дар як ҳатори ҳояндагон дар натиҷаи маҳсусгарлӣ танҳо соҳти меъдаашон назар ба системан дандонҳояшон пуртӯтар тараққи кардааст. Ҳол он ки дар дигар турӯҳҳои ширхӯрон системан дандонҳояшон назар ба системан узви ҳозима (рӯдаҳо) бештар тағъир ёфтааст. Бинобарон як системан узвҳо тағъир ёфта, қисми дигараш тағъир наёғваанд. Дар рафти эволюция гӯё ҳодисан компенсация мушоҳида мешавад. Яъне узви тараққиёфта вазифаҳон узви бетағъир ё ки суст тараққикардaro ҷуброн /пурра/ мекунад.

материализми диалектикің мөхияти асосии ҳаёт бори аввал аз тарафи Ф.Энгельс мұайян карда шуд ва шаклжои ҳаракаты материя классификация карда шуд.

Ф.Энгельс дар “Диалектикаи табиат” ном китеби худаи мөхияти асосии ҳаётро мұайян намудааст. Аз рүи таълимоти Ф.Энгельс “Ҳаёт ин тарзи мавчудияти чисмҳои сафеда буда, хусусияти мөхиятнокии вай мұбодилаи доимий мөддаҳо бо мұхити беруна ҳисоб мешавад” Вай қайд намудааст, ки мұбодилаи мөддаҳо асоси ҳаман хусусиятҳои ҳаётғро яъне барангезандаги, қобилият ба сабзиш ва инкишоғ, кашишқурӣ. ҳаракатҳои дохишли ва ғайраҳоро ташкил медиҳад.

Ин мұайянкунни хусусияти ҳаёт, ки Ф.Энгельс 100 сол пеш аз ин мұайян намудааст әозир ҳам қиммати ҳудро нигоҳ доштааст. Мұваффақиятҳои биологияи молекулавӣ фикри Ф.Энгельсро оиди мөхияти ҳаёт исбот ва васеъ намуда таркиби кимиязии ҳаётро пурра намуд. Маълум карда шуд, ки ба ғайр аз молекулалар сафеда ба таркиби ҳаёт кислотаҳои нуклеинӣ, Ҷайвастагиҳои фосфорӣ ва нитрогендор, мөддаҳои ғайриорганикӣ дохил мешаванд. Дар назарияи Ф.Энгельс оид ба мөхияти ҳаёт ягонағчи соҳт ва функция дар ташкили асоси шуда бөкӣ мондааст. Аз рүи он ба фаҳмиши ҳаёт чи асос гузештааст: субстанционалий ё ки функционалий, ду тасаввурот пайдо шудааст.

Аз рүи фикри якум хусусиятҳои асосии ҳаётғро субстанти материалӣ (Ҷайвастагиҳои сафедаву-нуклеотидҳо) ташкил медиҳад. Хусусияти функционалии ҳаёт дуюғминдарача ҳисоб карда мешавад. Дар баробари ин баъзе олимон ҳисоб мекунаниц, ки асоси ҳаётро сафеда, гурӯҳи дигарашон кислотаҳои нуклеинӣ **ҳамин аввалиндарачаро** мебозад. Аз ҳамин сабаб пайдоиши ҳаёт дар рүи замин якчанд хел маънидод карда мешавад.

Аз рүи фаҳмиши диалектикі ҳаёт ҳамчун ягонағи тарафҳы субстанционалий ва функционалии вай фаҳмида мешавад. Фанҳои биологияи ҳозиразамон ба монанди генетикаи молекулавӣ, биофизика, биохимия ва ғайра хосиятҳои ҳаёттас мұайян намуданд. Мұайян карда шуд, ки ҳаёт ба ҳолати мураккаби коллоидии протоплазма пайваста мебошад, ки ба қобилияти мұбодилаи мөддаҳо ғаэ энергия гузаронидани ахбори ирсӣ, ки дар кислотаҳои нуклеинӣ дарч ёфтааст соҳиб мебошад. Ҳаман организмҳои зинда аз ҳүчайра то биосфера дар ҳуд системан күшодро таҷассум карда, энергияро аз мұхити беруна заҳира мекунад. Ҳамин тавр ҳаётро дар шакли аниқтар чунин тавсиф ҳодан мумкин аст. “Ҳаёт – тарзи мавчудияти

будани фикри А.И. Опарниро исбот мекүнад". Дар соли 1953 күтөби А.И. Опарин "Пайдоиши ҳаёт" ба забони англий таруума карда мешавад. Дар зери таъсирин ин таълимот таджикотчин америкой С.Миллер таҷрибаи хето мудимро гузаронид. Вай омехтаи газҳои метан, амиак, гидроген ва бугҷои обро аз қабати шарорати барқ гузаронд. Дар патиҷа дар омехтагиҷое, ки боқӣ монданд, аминокислотајо ва дигар моддаҳои органникиро мӯшоҳида намуд. Ин таҷриба дижӯати олимони тамоми дунъёро ба худ ҷалб намуд. Аз ин вақт сар карда дар шароити лабораторӣ ҳаман вакилҳои ҳурдмолекулаи моддаҳои биоморганикиро синтез намуданд. Тамоми олимон барои исботи пайдоиши ҳаёт камар бастанд.

Дар соли 1970 кумитаи байналхалқӣ онд ба омӯзиши пайдоиши ҳаёт ташкил карда шуд ва президенти он А.И. Опарин тавсия шуда буд. Дар соли 1977 дар вақти дар қайди ҳаёт будани А.И.Опарин, медали тиллоии ба номи А.И. Опарин таъсис ёфта буд. Дар замони ҳозира илмҳое, ки пайдоиши ҳаётро меомӯзанд соҳаҳои маҳсуси ҳудро ташкил намуданд. Ин фанҷо назарияи А.И.Опарниро оиди пайдоиши ҳаёт дар амал дар асоси далелҳои илмӣ исбот намуданд.

ҲАЁТ ҲАМЧУН ШАКЛИ МАҲСУСИ ҲАРАКАТИ МАТЕРИЯ

Инкишофи материјро дар рӯи замин ба се давраи асосӣ, абиогени, биогени ва антропогени тақсим мекунанд. Пайдарҳам давом кардани ин давраҳо дар ҳуд пайдоиши ҳаётро ишғонкос мекунад. Яъне эволюцияи химиявӣ ба ҳаёт замина мегузорад, эволюцияи биологӣ бошад ғурӯҳои маҳсуси организмҳои зиндаро ва дар охир инсонро ба вуҷуд овардааст. Роҳдо ва қонуниятҳои умуми инкишофи ҳаётро дар рӯи заминӣ як қисми маҳсуси назарияи эволюционӣ филогенетика меомӯзанд. Ин мағзум аз қалимаи юнонӣ "fileo"- ҷинс, авлод ва "генезис"- пайдоиш гирифта шудааст. Барои омӯзиши пайдоиши ҳаёти монанд моҳияти ҳаётро ҳамчун шакли маҳсуси ҳаракати материя муаммаян намоем. Аз рӯи фаҳмиши моҳияти ҳаёт дар байни материалистон ва идеалистон эидияти оштинопазир давом карда истодааст.

Проблеман моҳияти ҳаёт ба муносибати табииати шинҷӯа ва сайди зинда, қувваҳои ҳаракатдиҳандан эволюцияи материя ва ғонагии системаҳои биологӣ вобастагӣ дорад. Аз нуқтаяи назари

археозой вобаста мебошад. Дар ин эра аз организмҳои аввали тоҳуҷайрафӣ протобионтҳо ва аз онҳо прокарнотҳо ба монанди бактерияҳо обсабзҳои кабуду сабз ба вуҷуд омаданд. Дар давраҳои археозой ҳайвонҳои бисъёргӯҷайрагӣ намояндаи рӯдаковокҳо ва обсабзҳои сабзи риштамонанд ба вуҷуд ҳомадаанд. Бактерияҳо аз об ба ҳушкӣ баромадаанд ва ҷинсҳои кӯҳиро вайрон карда сабаби пайдоиши моддаҳои органикӣ дар ҳушкӣ гаштанд. Ин ба пайдоиши ҳоҳ замина гузошт ва организмҳои гетеротрофӣ дар ҳушкӣ низ паҳн шуданд. Дар ин давра обсабзҳои сабз ба миқдори зиёд гази оксиген ҷудо карда таркиби об ва атмосфераро аз оксиген бой қарданд.

ГЕОХРОНОЛОГИЯИ ЗАМИН

| Эраҳо (даҳрҳо) млн. сол. | ал. шарт. | Давомно- кий (млн.сол.) | Даврҳо (млн.сол.) | Табаддулотҳои эволюционии тараққиёти замин |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|
| кайнозой | kz | 65,3 | Антрапо- ген 2,3 неоген 23 Палеоген 40 | Одам пайло мешавад ва инкишоф меёбад. Замин шакли ҳозираро мегирад. ширхӯрон, паррандаҳо ва пӯшидатухмон инкишоф меёбанд. Пайдошавии лемурҳо, парапитекҳо, ҳашаротҳо, мунқаризи ҳазандахо. |
| мезозой | mz | 185 | Бўр 80 Юра 70 триас 35 | Пайдошавии ширхӯрҳои олӣ, паррандаҳо ва аввалин растаниҳои пӯшидатухм. инкишофи ҳазандахо, пайдошавии аввалин паррандаҳо ва ширхӯрон. нашъунамои ҳазандахо ва лучтухмон. Йиздошавии можиҳон устухонӣ. |
| | | | Перм 38 | ҳазандахо меёбанд. инкишоф растаниҳои |

системан күшоди коллоидий буда, даръ асоси таъсири байниҳамдигари" сафедаҳо кислотаҳои куклений ва дигар пайвастагиҳо дар натиҷаи табдисибидон муддоҳо ва энергияи ғузити беруна ба қобилияти ҳудидоракуни азнав баниуудори (тичдилкуни) ва инкишофебӣ соҳиб мебошад.

ГЕОХРОНОЛОГИЯИ ЗАМИН

Замин ҳамчун сайёра таърихи дурӯи ҳудро дорад. Аз рӯи таъқиқотҳои олимон замин таҳминан 4-4,7 млрд. сол қабл аз ин ба вуҷуд омадааст. Таърихи пайдоиши қабатҳои қашри заминро дар асоси меъди изотопҳои радиоактивӣ омӯҳта шудааст. Яъне синҷу соли қабатҳои замин аз рӯи ба изотопҳои ҳуд таҳсимишавии элементи химиявии уран муайян карла мешавад. Масалан: 1 кг уран дар давоми 100 миљон сол ба 985 грамм уран, 13 грамм қўрғошим ва 2 грамм гелий таҷзия мешавад.

Аз рӯи маълумотҳои геологӣ ва геохимиявӣ маълум карда шудааст, ки ҳаёт дар рӯи замин: дар давоми 3-3,5 миллиард сол ба вуҷуд смадааст. Дар рӯи замин дар ибтидо таҳминан 1-1,5 миллиард ссл ҳаёт вуҷуд надоштааст. Таърихи замин ба зраҳо, (даҳруҳо) давраҳо ва замонҳо таҳсими кирда мешавад, ки ба онҳо ҳодисаҳои гунонгии геологӣ, дигаршавии намуд ва иқлими замин: тааллуқ доранд. Тағъирҳои иқлим ва дигар омилҳо ғузити абҷотикий ба эволюшиони олами органикӣ таъсири ҳело қалон расонидааст ва сабабгори гуногунишаклии олами зинда гаштааст. Ҷараени инкишофи ҳаёғро лар рӯи замин дар ҷадоҳи геохронологии замин, ки дар поён оварда шудааст нишон дода мешавад. Аз рӯи ҷадвал маълум мешавад, ки таърихи замин 5 эраҳоро (даҳруҳоро) дарбар мегирад ва ҳар як эра дар ҳудаш тағъиротҳон муайян эволюциониро инъикос мекунад.

ЭРАИ (ДАҲРИ) АРХЕОЗОЙ

Якумин эрай геологӣ ё ки ҳаётни ҳадимтарин ба шумор меравад. Дар гаҳшинҳои ин эра нишонаҳои ҳаёт кам боғи мондааст. Ии соҳти соддаг доштаки организмҳои зинда ва фишору ҳарораги беланд доштаки эрай археозой вобаста мебошад. Дар ки эра аз организмҳои аввали тоҷуҷайравӣ протобионтҳо ва аз онҳо прокариотҳо ба монанди бактерияҳо, обсабзҳои ҳабду сабз ба вуҷуд омаданд. Дар даврауои оливи археозоӣ ҳайвонҳои бисъерӯҷӯдӣрагӣ намоянданд рӯзаковӯю ва обсабзҳои сабзи риштамонанд ба вуҷуд омаданд. Бактерияҳо

Аз ин вақт сар карда пайдошавии қабати замин сар шуд.
Оксиген 1 фоизро ташкил мекард.

Барои саршавии ҳаёт дар хушки замина ба вуҷуд омад. Пайдошавии организмҳои автотрофӣ ба вуҷуд омалани организмҳои гуноуни гетеротрофӣ шароит фароҳам овард. Ҳамин тавр эволюцияи ҳолами органикӣ дар эраи археозой З-то ароморфози кљочро ба вуҷуд овард.:

- 1) Ба вуҷуд омадани ҷараёни афзоиши ҷинсӣ,
- 2) Ҷараёни фотосинтез
- 3) Ба вуҷуд омадани организмҳои оисъёрҳуҷайра

ЭРАИ (ДАҲРИ) ПРОТЕРЕЗОЙ (Ҳаёти ибтидой)

Дар ин эра ҷараёни кӯҳпайдошавӣ ба вуҷуд омад ва ин ба дигар шудани шакли беруни замин сабаб шуд. Организмҳои прокариотӣ ба инкишофи зукариотҳо, обсабзҳо, исфандҳо, рӯдаковокҳо иваз шуданд. Дар баҳрҳо шаклҳои нишастагӣ обсабзаҳо ва ҳайвонот пайдо шуданд. Аз олами ҳайвонот кирмҳои ҳалқагӣ, моллюскаҳо, буғумпойҳо хеле бисъёр паҳн шудаанд. Дар байнӣ сіҳо ҳарчангаждумонӣ обӣ, ғӯзанпӯстон низ ба вуҷуд омада буданд. Яке аз ароморфози ин замон аз он иборат аст, ки ҳайвонҳои дуарафа симметриядошта ба вуҷуд омаданд. Ин ба пайдошавии қисмҳои шикам, оқиб пеш ва тахтапушти ҳайвонот, ки бъядтар узвҳои маҳсус пайдо карданд сабаб шуд. Дар натиҷаи дивергенцияҳои охирин ин бисъёр ҳамаи намояндаҳои ҳайвонҳои бемӯҳра пайдо шуда буданд.

ЭРАИ (ДАҲРИ) ПАЛЕОЗОЙ (Ҳаёти қадим)

Дар ин эра ҷараёни кӯҳпайдошавӣ бошиддат давом кард, ки ба ҳалок шудани бисъёр намудҳои радиационҳо ва ҳайвонот оварда расонид. Муҳити зиндагии рӯи замин боз аз наъ тақсим шудааст. Ин эра б давраҳои ба ҳул ҳосро дар бар мегирад.

ДАВРАИ КЕМБГӢ

Иқлими ин давра муътадил буда хушки аз ҳамвориҳо иборат буд. Аз олами растаниҳо гулсангҳо, мунмунаҳо ва чилбуғумҳо дар хушки паҳн шуда буданд. Дар об ҳаёт хело бой буд, обсабзҳо, ҳамаи ҳайвонҳои бемӯҳра ба ғайр аз хордаҳорои зиндагӣ мекарданд. Исфандҳои хело ҳам намудҳои гуногун пайдо карда

| | | | | |
|------------|----|-------|---------------------|---|
| | | | антропоген 75-05 | лучтухм ба вууд мөсийн иаватин хамгаалж байсан сарахсшаклон пайдо мешавац. |
| Палеозой | рз | 342 2 | Девон 50 | моңголын чөдөр ва икүүлийн обихокиүү ба вууд мөсийн. |
| | | | Силур 30 | мүүрэлтийн бетөөнэйн расганиүүн хүшийн ба вууд мөсийн. |
| | | | Ордовик 67 | ошаацоны гуногуны моңго ва обсабэхээ нашьунаамо карданы. |
| | | | Кембрий 85 | иаватин хордадорон ва моңголын чөдөр омадац. |
| Протерозой | рг | 1,800 | | зүйлийнчлоо, обсабэхээ ва бисьёр мамудоюн үйлчилгээний хайванын бөмбүрэх ба вууд омадац. |
| Археозой | Аг | 2000 | | нишончлуюч үзэгч хело кам аст. Бирон үзэгч замоина ба вууд омад. |

буд, концентрацияи оксиген дар атмосфера 10%-ро ташкил медод. Ҳамаи инҳо барои ба ҳушки баромадани организмҳои зинда имконияти фароҳам ба вуҷуд оварданд. Аввалин ҳайвонҳои ҳушки тортанакшаклон буданд, ки онҳо аз рӯи охташон ба қаждумони ҳозира монанд буданд ва онҳо бо психофитҳо якҷоя дар ҳушки паҳн шудаанд.

ДАВРАИ ДЕЗОН

Ин давраро давраи моҳиҳо ҳам меноманд. Ҷурҷончи дар байни моҳиҳои беҷоғи зиреҳдор моҳиҳои ҷоғдор пайдо шуданд ва тараққи карданд. Ин зинаи аввали эволюцияи мӯҳрадорон ҳисоб мешавад. Аз моҳиҳои ҷоғдор моҳиҳои тағояқдор устухон, ор дубаҳрнафаскашон ва панҷаболон пайдо шуданд. Моҳиҳои панҷабол барои ба ҳушки баромадаи мӯҳрадорин замина гузаштанд. Яке аз намояндаи панҷаболон латимерия ҳозир ҳам дар уқёнуси Ҳинд зиндагӣ мекунанд. Ин моҳиҳо дар ҳавзаҳои ҳурд зиндаги карда дар натиҷаи ҳушки шудани об ба дигар ҳавзаҳо гузаштаанд. Дар натиҷа қобилияти ба ҳушки баромаданро пайдо карда азвалин намояндаҳои обиҳоқиҳои зиреҳдор, гегоцефалҳо бо вуҷуд овардаанд. Шакли оғоҳо ба қалтакалес монанд буд ва давраи иложиши онҳо дар об мегузашт. Стогоцефалҳо аввалин намояндаҳои мӯҳрадорон дар ҳушки ҳисоб мешуданд.

ДАВРАИ АНГИШТ САНГ ё ҲИ КАРБОН

Дар ин давра иқлим гарм ва намнёк мешавад. Бинобар он ботлоқӯи бисъёр пайдо мешаванд. Дар тропика ҷангалзорҳои пайдо мешаванд, ки оғоҳ аз растаниҳои азимчуссаи сарахшаклон, плаунҳо, чилбуғумҳо ва ғайра иборат буданд. Дар охири ҳи давра иқлим ҳушк меҷавад ва ҷараёни кӯҳпайдошавӣ давом мекунад. Дар натиҷа бисъёғ наудҳои растаниҳои спорадор ва ҳайвонот мурда мераванд.

Барои зинда мондани, растаниҳои тухмдор мутобии ҷатҳо пайдо мекунанд. Дар об наҳангҳо, моллюскаҳо, сӯзанпӯстои тараққи карданд. Дар ҳушки бошад ҳашаротҳои азимчусса ва намояндаи аввалин синфи ҳазандаҳо пайдо шуданд.

бульнд. Дар охири ин давра аз ҳисоби шусташавин хушки таркиби химиявии об тағыир ёфт, яңе дар об концентрацияни намақдои калций, магний, силиций, одан ва гайра зиёд шуданд. Ин тағыирёбии таркиби об ба пайдо шудани скелети сохти ҳайвонот оварда расонид. Ба ин скелети саҳт исфандо, бүшмодиҷо, моллюскађо, қабати хитинин буғумпойди ва маҳираҷои оҳакии онҷо мисол шуда метавонад. Байди ин давра эволюции ҳайвонҳо ба маҳсусгарди ва мураккабшавӣ давом кардааст.

ДАВРАИ СРДОВИК

Дар ин давра масоҳати хушкӣ кам мешавад. Дар об асосан намудҳон гуног'ни обсабзҳон кабуд, сурҳ, сабз ва сиёҳтоб ва трилобитҳо зиндагӣ мекарданд. Аввалин намояндаҷои моллюскађои сарпой пайдо шуданд, шикампорӣ-о ва китфойӣ низ васеъ паҳн шуданд. Ҷараёни рӯфосилҷавӣ сар шуд. Аз ин давра ибтидои ҳудро нимхордадорон, ки хусусиятҳои бемӯҳраҷо ва мӯҳрадоронро доштаанд, гирифтанд. Онҷо ба нештаршаклони ҳозирга монанди доштанд. Дар ин давра дар хушки растаниҷои спорадор-псилофитҳо пайдо шуданд ва дар соҳилҳои обҳои ширин васеъ паҳн шуданд.

ДАВРАИ СУЛУР

Дар натиҷаи ҷараёндои тектоники бадрдои ҳурди гарм нест шуда масоҳати хушки васеъ шуд ва сабаби хушк шудани иёлним гардид. Дар муҳити оби қараллаҷо, буғумпсӣҳо ва моллюскађои сарпой васеъ паҳн шуданд. Каждумхарчангӣ ва шӯчшердумони аз...иҷусса низ зиндагӣ мекарданд. Хусусияти асосии ин давра аз он иборат аст, ки дар ин давре аввалин намояндаҷои мӯҳрадоронро мөндиҳон зиреҳдор ба вуҷуд сада буданд. Лекин ин мөндиҳо аз рӯи надоштани ҷоғ, болҳои ҷуфт, скелети ҳақиқӣ ба синфи мөндиҳо дохил намешаванд. Ҷоъд аз хушк шудани баҳрҳо аввалин намояндаҷои растаниҳо, ки глифолитҳои номи гирифтанд, ба муҳити хушкӣ гузаштанд. Онҷо як қатор мавъқулиятҳоро ба зиндагии хушкӣ ба монанди бӯғтаи рӯйпӯш, гузаронанд, реш, поя, ва ғайра пайдо қарданд. Ба ҳушки баромадани ҷастами, ҷабаддулог' асосии эволюция ба шумор меравад. Дар ҳушки барон ҳаёт замин- Ҷоъдо шуда буд, яңе қабати биогенӣ ҳок ҷавҷуд буд ва қабати азоҷии атмосфера, ки организмҳоро из нуд, ўон зарариюк офтоб ҷудоғизӣ: карда метавонист пайдо шуда

калтакалосҳои паррон ё ки птерозаврҳо том гирифтаанд. Дар ин давра аз птерозаврҳо якумин паррандаҳо археоптрикс ё ки сусмориурӯ пайдо шудааст.

ДАВРАИ БҮР

Дар ин д. вра динозаврҳои устухони ҳоси парранда монаҷад дошта бисъётар тараққӣ карданд. Дар нимаи дуйӯми ин давра, ҷараёни кӯҳпайдошавӣ сар мешавад. Иқлим хун, ки континентали мешавад. Аз ҳамин сабаб бисъёр намудҳои динозаврҳо аз сабаби дигар шудани иқлим ва кам шудани растаниҳо мурда мераванд. Аз ҳисоби гӯшмоҳидои ҳайвонҳои якҷӯҷайра - фораминифераҳо таҳшинҳои бӯр ба вуҷуд омаданд. Номи ин давра Ҷам аз ин гирифта шудааст. Дар ин давра дар натиҷаи интиҳоби табии растаниҳои пӯшидатухм нисбат ба лучтуҳмон бартари пайдо карда васеъ шуданд. Пайдоиш ва тараққӣ ёти пушидатухмон ин як арморфози қалон дар эволюции растаниҳо буд.

ЭРАИ (ДАҲРИ) КАЙНОЗОЙ (Ҳаёти нав)

Эрай ҳаёти нав нашъунамоёбии растаниҳои гулдор, ҳашаротҳо, паррандаҳо ва ширхӯрон ба ҷумор меравад. Ин Эра ба давраҳои сейумин ва ҷорӯмин тақсим мешавад. Дар давраи сейумин аввалин ширхӯрони ҳамроҳакдор пайдо шуданд. Аз онҳо ҳашаротхӯрон, даррандаҳо, ҷуфтсумон ва тақсумон пайдо шуданд. Аз ширхӯрони ҳашаротхӯр 40 млн сол пеш аз ин, аввалин авлоди приматҳо ба вуҷуд омаданд. Дар охири давраи сейумин оилаҳои ҳозираи растаниҳо ва ҳайвонҳо ба вуҷуд омаданд.

Дар давраи ҷорӯмин филҳои қадими, монтҳо, оҳӯҳои шохкалон, палангҳои ҳаррандадандон ва ғайра нест: шуда рафтанд. Дар ин давра одам пайдо шуд, ки ин сабаби васеъ паҳн шудани растаниҳо ва ҳайвонот гардид. Паррандаҳо ва ширхӯрон дар асоси самтҳои гуногуни эволюция, идиоадаптация, дивергенция, конвергенция ва ғайра намудҳо ва гурӯҳҳо гуногуни ба вуҷуд овағданд.

ДАВРАИ ПЕРМ

Дар ин давра ҳамвөрүү өндөрштә мешаванд, аз ҳамми сабаб иңдім үүшкөн шунук мешаванд. Ин ба нест шуданнан ҹанғалыорхон тропик, сарахсшаклон ва иваизавни онжо ба лүчтүхмөн бурда мерасонад. Стегоцефала өндөр шуда аввалинн хазанда өндөр вүчүд мөоянд. Дар охирин ин давра котилозаврүү өндөр шуда буданд.

ЭРАИ (ДАҲРИ) МЕЗОЗОЙ (Ҳаёти миёна)

Бесабаб нест, ки ин ээрө, эра. ҳазанда өндөр шуда лүчтүхмөн мөгөманд. Дар давоми ин эра ҳазанда өндөр шуда тарақкын карда дар тамоми рүй Замин ҳүкмөн мешаванд. Онжо ба мүжити үүшкөннөн оби өндөр мүгобиқат пайдо кардан. Ин эра ба 3 давра тақсим карда мешавад.

ДАВРАИ ТРИАС

Дар ин давра масоҳагчы обанбордю кам шуда иңдім үүшкөн шуну: шуд. Ин ба мурда рафтани организмдөс, ки як қисми ҳаёташон ба об вобаста буд оварда расонад. Яңе бисьёр сарахсшаклон ва обихоки өндөр шуда рафтанд, ба чоң онжо лүчтүхмөн ва ҳазанда өндөр шуданд. Намояндашон ин да-ра гаттерия ва сангпүшт ба шумор меравад. Дар охирин ин давра динозаврүү би ду шоха тақсим мешаванд. Он аз рүйн сохти устухони кос фагы мекардан, яңе як гүрүү ба устухони коси калтакалосчо, дигараш ба устухони коси парранда өндөр шуда буданд. Онжо 4-5 метр буда ҳарорати дөймий надаштаанд. Дар охирин ин давра ширхүрони гамхун пайдо шудаанд.

ДАВРЫ ИЮРА

Диноз врдю өчсөн паҳи шудаанд то ҳозир 250 намуди онжо маълум карда шудаанд. Яке аз намояндашон онжо бронтозаврдю буданд, ки қади онжо ба 20-30 метр, вазнашон то 50 тонна мерасид. Қисми дигари динозаврдю ба мүжити оби мүтобиқ шудаанд онжоро ихтиозаврдю меноманд. Балык намояндашон динозаврдю қобиљнати парвоз кардаиро пайдо кардан, ки сөздөрө

муҳити беруна қабул карданни моддаҳо ва энергияро пайдо карда тавонистанд. Ҳамия тавр интихоб ҳамчун омили мураккабшавии коацерватҳо то мавҷудоти зиндаи ибтидой майқеи асосии гипотезаи А.И. Опаринро ишғол мекунад.

НАЗАРИЯИ ГЕНЕТИКӢ

Аввалин бор ин :азарияро дар соли 1928 олимис ӕнглис Джон Холдейн ва да, соли 1929 олимис немис Г.Мёллэр пешниҳо, намуданд. Аз рӯи таълимоти ин гипотеза аввалин бор кислотаҳои нуклени ҳамчун асоси модарӣ (матрица) барои синтези сафеда ба вучуд омада буданд. Дар таҷриба исбот карда шуд, ки кислотаҳои наонқадар мураккаби нуклени бе иштироки ферментҳо мумкин аст ба вучуд оянд. Синтези сафеда дар рибосома бо иштироки КРН-ни нақлиёти (KRN-n) ва робосоми КРН (KRN-P) ба вучуд меояд. Онҳо натанҷо аминокислотаҳро мувофиқат мекунанд, Ҷалки полимерҳои сафедаҳоро ба тартиб медароранд. Дар зинаи дигари ӕвъол-эзияни химиявӣ колбаҳо (матрица) ба вучуд омаданд, ки пайдарҷамҷии молекулаи KRN-и ва аминокислотаҳоро, ки бо молекулаи KRN-ни пайваста мешаванд муръян мекунанд. Қобилияти ҳамчун қол: Ҷ (матрица) хизмат карданни кислотаҳои нуклеинӣ. Дар вақти ҳосилшавии бандҳои ксалиментарӣ (синтези KRN-ни ба K'N) далели асоси барои исботи дар ҷаъёни биогенез ҳамчун аппарати ирсӣ ҳизмат карданни онҳо ҳисоб мешавад. Ҳамаи ин гипотезаи пайдоиши генетикии ҳаётро тасдиқ мекунад. Дар байни ин ду назария фарқи калон мавҷуд аст, лекин зиддия дар байни онҳо дида намешавад. Дар ҳалли проблемаи пайдоиши ҳаёт А.И.Оғарин ҳамчун эволюционист, тарафдорони гипотези генетикии ҳамчун генетикамал кардааст.

ДАВРАҲОИ АСОСИИ БИОГЕНЕЗ

Чараёни биогенез ба е давраи асоси тақсигӣ карда мешавад:

1. Ба вучуд сӯмдани моддаҳои Ӯрганикӣ
- ? Ба вучуд омадани полимерҳои мураккаб.
3. Пайдошавии организмҳо зинҷаи Аввалин

ПАЙДОИШИ ҲАЁТ (БИОГЕНЕЗ)

Ҳаёт ҳамчун шакли махсуси мавҷудияти материја дорой ду тусусият аст, яъне худ осилкуни ва мубодилаи модда до бо мұдити беруна мебошад. Бояд қайл кард, ки аз назарға қол мавҷудбужа ду назария, назарияни консерватжо ва генетикй дар замони ҳозира пурра зъгироф карда мешавад.

ГИПОТЕЗАИ (НАЗАРИЯИ) КОАЦЕРВАТҲО

Асосгузори ин назарий А.И. Опарин ҳисоб мешавад. Дар соли 1924 А.И. Опарин бори аввал назарияни эволюциии пеш аз биологиро пешниҳод намуд. Дар асоси таҷрибадон олим Фунгемберг де Йонг назарияни худро ба гипотезаи коацервацияни пайдоиши ҳаёт табдили дод. Асоси гипотезаи ўро чунин далел, "...бидон биогенез ба ҳосилшавии сөтти сафедагӣ алоқа дошт", ташкил медиҳад. Сохти сафедагии ибтидой, ки онҳо дар А.И. Опарин протобионтжо номидаваст дар ҳамон даврас пайдо шуд, ки молекулаи сафеда аз мұдити беруна бо парда (мемброн) чудо шудааст. Ин молекулайи сафеда аз мұдити беруна бо ибтидой аз ҳисоби коацервация дағ натиҷаи худчудошавии мағлудуи обии полимер, дар давраи концентрацияҳои гуногуни пайдо шудааст. Ин молекуладо аз мұдити беруна пайвастагиҳои хурд молекула глюкоза, аминокислота до ба катализатордои соддаро аз худ намуданд. Муносабати молекулаҳои сафедави ибтидой ба катализатордо аллакай мубодилаи моддаҳоро дар протобионтжо ифода мекарданд. Дағ натиҷаи мубодилаи протобионтжо пайвастагиҳои навро ба вуҷуд оварда ҳаҷман қалон мешуданд. Баъди тайлоиши ҳаҷми максималӣ дар мұдити зист алоқа дорад онҳо боз ба қатраҳои хурд боз тақдим месуданд.

Ҷараёни ҳосилшавии қатраҳо ҳо ки коацервагҳоро дар ҳаёт мушоҳида кардан мумкин аст. Насалан: эмулсияи равғаниро ба микрори кам ба зарфи обдор андозем вай дар рӯи об қўлонад. Дар вақти ҷунбои ҳадани зајф эмулсияи равған ба қатраҳои хурд тақдим мешаванд. Молекуладон қатраҳои хурд ба ҳамдигар кашида шуда боз қалон мешаванд ва баръакс. Аз рӯи таъдимоти коацерватҳои А.И. Опарин дар зери таъсири интиҳоб пъятобионтжо дар оянга муреккаб шудааст Яъне ҳамон қатраҳои коацерватжо бартарӣ пайдо карданд, ки қобилияти хубӣ аз

биомолекула оварда аст, ки онҳо ға ҳосилшавии организмҳои соддай ибтидой асос гузаштаанд. Аз эволюсияни химиявӣ ба эволюсияни биологӣ гузаштан ба пайдошавии сифатҳои нави ҳаракати материя оварда расони. Ба ин сохти дохилии протобионҳо, мубодилаи моддаҳо ва энергия, ба насл гузаронидани ҳосиятҳои худ ва ғайра ҳисоб мешавад. А.И.Опарин магҷуд будани и.и ҳусусиятҳо дар ҳооцерватҳо ошкор карда буд. Иғро С.Фокс ҳам дар таҷриба исбот карда буд. Ҳучайра ҳам ҳамчун воҳиди ҳурдтарини ҳаёт қобилияти инкишӣ ёфтандро дорад, ҷараёнҳои мубодилавӣ дар он мегузаранд. Аз ҳамин сабаб ба вуҷуд омӯданӣ ҳучайра пайдошавии ҳаёти ҳақиқӣ ва саршавии эволюсияни биологӣро ифода мекунад.

ЭВОЛЮСИЯИ ОРГАНИЗМҲОИ ЯҚҲУҶАЙРАГӢ

То давраҳои охир дар таҳшинҳои геологии токембрӣ аз ҳайвонҳои яқҳуҷайрагӣ нишона, ө қарib мавҷуд набуданд. Ба ин методҳои палеонтологӣ ҳануз қодир набуданд. Дар соли 1944 одимон аз қисими шимоли Америка соҳилҳои Австралия, таҳшинҳоеро ёфтанд, ки онҳоро строматолитҳо номиданд. Онҳо аз боқимондаҳои бактеријаҳои кабуду сабз ҳосил шуда буданд, ки онҳо аз даъраҳо то кембрий буданд.

Маълум карда шудааст, ки аз ҳамаи бактерияҳои аввалини прокариотҳо 3,5 млрд сол пеш вуҷуд доштанд. Дар и муддат дар рӯи замин микроорганизмҳо ҳукмронӣ карданд, ки онҳо моддаҳои органикӣ истеъмол мекарданд. Ба вуҷуд омадани мубодилаҳои биохимиявӣ ба монанди фотосинтез, нафаскашӣ ва ҳуҷайраи ядрогӣ (зукаритҳо) дар эволюсияи олами зинда қадами асосӣ гардид. Ин мубдилаи биохимиявии ибтидой дар замони ҳозира дар ҳамаи организмҳои зинда нигӯҳ доштӣ шудаанд. Биологияи молекулавӣ исбот намудааст, ки асосӣ биохимиявии ҳамаи организмҳои зинда ягонҷа сохта шудаанд. Масалан: Ҳамаи организмҳо аз 20 ҳели аминоқислотаҳо сохта шудаанд. Кислотаҳои нуклениӣ, ки ба тарқиби сафедаҳо дохил мешаванд аз 4 то нуклеотидҳо сохта шудаанд, синтези сафедаҳо бо ягърия дар рибосомаҳо мегузаранд ва ғайраҳо. Барои мӯайян кардани ҳусусиятҳои асосии давраҳои аввалини эволюсияни биогенез омӯзинҷи сохти ҳуҷайрагии ҳаёт аҳамияти қалон дарад. Ба организмҳои аввалини сохти ҳуҷайрагӣ тошта прокариотҳо ва эукариотҳо ө дохил мекунанд. Онҳо аз рӯи сохт ва мубодилаҳои биохимиявӣ аз ҳамдигар фарқ мекарданд, яъне прокароитҳо дар муҳити беоксигени (анаэробӣ) зиндағӣ қар, а метавонанд,

ДАВРАИ ЯКУМ

Ба вүчүд омадани мөдлөлдөн органикىй. Дар ҹарәни пайдоиши замин дар атмосферен то оксигений мөдлөлдөн бىسىрлар газшак, ба монанды CH_4 , CO_2 , H_2O , NH_3 , NO_x , ба вүчүд омада буданд. Ин мөдлөлдөн дар ба вүчүд омадани мөдлөлдөн органикй нигтироғ кардандаш даасин биохимиянын Ճөнчөр ташкыч мекүнанд.

Бори аввал олим С.Миллер дар соли 1951-57 дар таңриб әди худ аз газдан CH_4 , N_2 , H_2 , бо иштироки шароран барқ аминокислотадоң аспаргин, глишин, глутаминиро дар лабо-ратория синтез кард. Болон ин таңрибадоң худ вай аз мөдлөлдөн ғайриорганик досил шудани мөдлөлдөн органикиро исбот намуд. Таджикотдоң С.Миллер-ро тамоми дуньё дар таңриба исбот ва тасдиқ намуданд.

ДАВРАИ ДУЮМ

Ба вүчүд омадани полимердөн мураккаб. Ин давраи пайдоиши әдет ба синтези абиогенин полимердо ба монанды вүйнокис отаңдо ва сафеда до асоснок карда мешавад. С.Ингези абиогенин յолимердо аз тарафи олим он исбеттүрүн карда шуданд. С.Акабюри бори аввал полимерни оддитариниро синтез кард. С.Фост полимерро досил кард, и массан молекулавии он ба 10000 бароба⁺ буд, ва онро протеноид номид. Дар ҹараәни аввалин биогенез интихоби химияй роли хело калонро мебозад, яңе ҳам⁺ун омилдоң синтези пайвастагијодоң соглаша маңаккаб хизмат мекунад. Заминаи асосин синтези химияй ин қобилиятын интихоби⁺нин атомдо ва молекула доңдо дар түйсирине байнишамдигарин реакциядоң химияй ҳисоб мешавад. Масалан: гази H_2 -ор қобилияты: ҳуби бо металдоң сабук пайвастагијодо досил карданро дорад. Ин H_2 -усунати худдисилкунини мұқромолекула⁺ А.И. Оғарин барой назария⁺ худро ысбот кардан истиғфата бурд. Вай қайд карда буд, ки молекуладоң сафеди көацерватдо метавенанд бо рамзи қолаби (матріца) синтез шаванд.

ДАВРАИ СЕЮМИН

Ба вүчүд омадани якумин организмдөн шенде. Эволюцияни химияй из пайвастагијодоң оддин кәрбондор бо пайвастагијодоң

ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ОРГАН'ИЗМҲОИ БИСЬЁРҲУЧАЙРА

Баъд аз зинаи пайдоиши организмҳои якхуҷайра зинаи пайдоиш ва мураккабшавии организмҳои бисъёрҳуҷайра сар мешавад. Ин зина бо мураккаи давраи гуздириш фарқ мекунад, аз 3 давра ҷудо карда мешавад.

1. ДАВРА И ЯКХУ҃ЧАЙРАГИ КОЛЛОНИЯГӢ (ГУРӯҲӢ)

Ин давра, давраи одди ва гузариши эволюции бисъёрҳуҷайрагиҳо ба шумор меравад. Ба организм ҳои якхуҷайрагии каллониявӣ шаклҳои оддии ҳуҷайраҳои каллониявӣ, ки дар мобайни якхуҷайрагиҳо ва бисъёрҳуҷайрагиҳо дараҷаи пасть (исфандҳо ва рӯдаковокҳо) меистанд, дохил мешаванд. Масалан: ҳамчинакдорони коллониявӣ вольвоксҳо, аз 16 ҳуҷайраи ҳамчиндор сохта шудааст. Лекин ҳуҷайраи онҳо ягон вазифаи маҳсусро иҷро наменад.

2. ДАВРАИ ЯКУМИН ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ШУДА (МУРАККАБШУДА)

Дар эволюции организмҳои бисъёрҳуҷайрагӣ ин давра, ҳамчун давраи маҳсусгардӣ ва таксимшавии вазифаҳои дар байнин ҳуҷайраҳои каллония фаҳмида мешавад. Ҳуҷайраҳо ба соматикий (ичрокунандай вазифаҳои ҳозима, ҳаракат ва ғайра) ва генеративӣ (ичрокунандай вазифаи ағзоӣ) тақсим карда мешавад. Масалан: дар рӯдаковокҳо ҳуҷайраҳои асаб, ҳозима газанда, чинсӣ ва ғайра ба вучуд омадаанд, ки ҳанӯз яки онҳо вазифаҳои маҳсусро иҷро мекунанд.

3. ДАВРАИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯВИИ МУТАМАРӢ ҲОНОРИДАШУДА.

Ин давра дар эволюции бисъёрҳуҷайрагиҳо аз типи рӯдаковокҳо сар мешавад. Аз ин давраи мураккабшавии сохти морффизиологӣ бо воситаи маҳсусгардии боғтаҳо сеър мешавад. Яъне аз баргчаҳои чанин, системаҳои ҳозима, ихрӯҷ, генегативӣ ва ғайра ба вучуд меоянд. Дар ҳайвонҳои бемӯҳга системай асаби марказонидашуда, узвҳои ҷӯнсии мураккаб (бӯборшавии

замони ҳозира пӯшидатухмон зисда яън 250 ҳазор намудҳои гуногуно дарбар мегиранд. Ҳусусиятҳои эволюцияи растаниҳо аз инҳо иборат мебошад:

1. Наслҳои диплоидӣ нисбат ба гаплоидӣ оҳиста-оҳӯсташа бартарӣ пайдо мекунанд.

2. Афзоиши ҷинсӣ ба муҳит эҳтиёҷ надорад. Аз бордоршавии беруний ба даруний, бордоршавии дукаратা, ва таъмини ҷанин бс моддаҳои ғизоӣ ба вучуд меояд.

3. Аз сабаби ба рӯи замин часпида сабзидан дар растаниҳо реша, ноя, барг, системаи гузаронанда, бофтаҳои такъя, муҳофизатӣ ва гайра ба вучуд меоянд.

4. Дар растаниҳо гулдор узвҳои афзоиш ва гардолудшавии дутарафа такмил ёфт. Дар гардолудшавӣ ҳашаротҳо иштироқ мекунанд. Дар ин растаниҳо ҳолати ҷанин ба вучуд смад, ки он ҷанинро аз муҳити беруна муҳофизат мекунад.

ЭВОЛЮЦИЯИ ОЛАМИ ҲАЙВОНОТ

Эволюцияи олами ҳайвонот нисбат ба растаниҳо хело пурра омуҳта шудааст. Сабаби ин дар он аст, ки ҳайвонҳо соҳиби скелети саҳт мебошанд за онҳо дар қабатҳои ҷинсҳои геологӣ боқӣ мемонанд. Нишонаҳои аввалини ҳайвонот аз давраи кембрий ёфта шудааст.

Тахмин карда мешавад, ки ҳайвонот яке аз шоҳаҳои умумии эукариотҳо ё ки, аз обсабзҳои қадими пайдо шудааст. Ба ҳайвонҳои соддай ибтидой обсабзҳои сабзи якҳуҷайрагӣ монанд ва наздик мебошанд. Масалан: эвгленай сабз ва вольвокс ба фотосинтез ва ӯрокӯрии гетерофӣ соҳиб мебошанд. Онҳо ба олами ҳайвонот ва ҳам ба растаниҳо дохил кӣ рда мешаванд. Дар давоми эволюцияи ҳайвонот 35 тип пайдо шудааст, аз онҳо 9 тип нест шудаанд ва 26 тоашон то ҳозир зиндагӣ мегунанд. Аз рӯи маълумотҳои полеонтологӣ дар давоми 570 млн сол эволюцияи олами ҳайвонот бошидат давом мекунад. Дар давоми 50 млн сол қағиб ҳамаи тиҷои дуйӯмидаҳонон ба вучуд меоянд. Дар давраи силур дар баҳрҳо трилобит, овсесъ пахӯн шуда буданд.

Дар аввалиҳои эътиди полеонтологӣ ҳамаи типҳои ҳайвонҳо би вучуд омаданд, ки 3 ҳиссаи онҳо да замонаи мӯътадил мебошанд. Дар охири давраи кембрий моҳиҳои бечоғ пайдо шуданд, баъдтар онҳо мурда рафтанд аз онҳо минотаҳо боқӣ монданд.

Дар давраи левон мөҳиҳои ҷоғдор ба вучуд меоянд, ки онҳо болҳои ҷуфт доштанд. Онҳо ду гурӯҳро нурболон ва

ЭВОЛЮЦИЯ И БИОСФЕРА

Дар баробари пайдоиши ҳаёт биосфераи ибтидой пайдо шудааст. Аз ҳамон давра сар карда эволюциии биосфера бо ба вуҷуд омадани шаклҳои гуногуни микроорганизмҳо, замбӯруғҳо, растаниҳо, ҳайвонот давом кардааст. Гуногуннамудии организмҳои зинда давраҳои гузашта ва ҳозира дар рӯи зе ин ин натиҷаи инкишофи таъиҳии биосфера мебошад. Аз рӯи маълумоти Дж. Симпсон зиёда аз 15 млн. намудҳо ба мо маълум мебошад. Аз рӯи маълумоти (Грант, 1980) миқдори организмҳои зинда ба 4,5 млн. мерасад. Эволюцияи биосфера аз тарафи В.И. Вернадский пурра омӯхта шудааст. Аз рӯи таълғомоти ӯ гардиши ва табдили моддаҳо ва энергия дар рӯи замин бо организмҳои зиндаи биосфера вобастагии калон дошад. Қайҳо карда мешавад, ки қисми зиёди элементҳои химиявӣ аз организмҳои зинда мегузарad ва дар онҳо зауира мешаванд.

Аз рӯи таълимоти эколог С.С. Шварц ҳусусияти асосии биосфера ин биогеоценоз ҳисоб мёшавад. Ин алоқаи байни организмҳои зинда (биосфера) ва ғайризинда то инъикос мекунад. Ин муносимиати дутарафа аз давраи пайдоиши ҳаёт дар рӯизамии сар мешавад. Бинобарон дар эволюцияи биосфера ё таъсири байниҳамдигарии омилҳои биотокӣ в. абис икӣ вобаста мебошад. Ӯди эволюцияи биосфера аз тарафи олимон назарияҳои гуногун гашкаш карда мешаванд.

М.М. Камшилов дар китоби ҳуд “Эволюцияи биосфера”, ки дар соли 1974 нашр карда шудааст 4 давоми асосии эволюцияи биосфераро нишон медиҳад.

1. Эволюцияи биохимиявӣ, 3 млрд сол қадам аз ин сар шудааст ва дар давраи кембрый ба охиҷрасидааст.

2. Ҷараёни морффизиологӣ. 500 млн сол давом кардааст.

3. Эволюцияи шуур. 250 млн сол қабл аз ин - пайдо шуданҷиҳашаротҳо сар шудааст.

4. Эволюцияи гафаккур, ба вуҷуд омадани одам, ҷамъият алоқа дорад ва дар муддати 500 ҳазор сол даъом карда истеҳдааст.

Аз маълумотҳои ӯвардашуда эволюцияи биосфера ба се зина таъсими карда мешавад.

Зинаи ҷум - ба вуҷуд омадани гардиши биотикий, ки ба ҳосилшавии биосфера оварда расонидааст.

Зинаи дуйӯм - ин мураккабшавии ҳаёт дар рӯи замин ки ба пайдошавии бисъёрхӯчайрагиҳо заъина гузаштааст.

Зинаи сеом - ба вуҷуд омадани ҷамъияти инсонӣ, ки ба эволюцияи биосфера (ноосфера) таъриҳо калон расонидгараст.

белс элхоро (панчаболхоро) ташкил мекарданд. Лучеперх Ѹамай моҳиҳо замони ҳозираро ба худ муттаҳид мекунанд. Ба белболҳо ё ки панчаболҳо дубаҳранафаскашон ҳозира латимерия ва дигар на...удҳои нодири моҳиҳо доҳил мешаванд. Панчабоъҳо дар болҳои шиновариашён тақиҳои устухониро доштанд, ки онҳо ибтидиои ҳайвонҳои хушкиро додаанд. Аз онҳо дар оянда обихокиҳо ва Ѹамай чорпойҳо ба вуҷуд омаданд. Ибтидиои обихокиҳоро иҳтиостегҳо ташкил мекарданд, ки онҳо аз зиддияти моҳиҳо ба муҳити хушкӣ баромада буданд. Онҳо боли шиноварӣ, пулҷакҳо доштанд ва дар хушкии ҳозира мегаштанд.

Дар давраи ангиштсанг оғизҳои ибтидиои васеъ паҳн шудаанд ки онҳоро стегоцефалҳо меномиданд. Дар байни онҳо лабрионтодонтҳо ва тимсоҳмонандҳо фарӯ мекарданд. Ду катори обихокиҳои ҳозира думдрон ва бепоён аз гурӯҳи дигари стегоцефалҳо ба вуҷуд омаданд. Ибтидиои худро аз обихокиҳои ибтидиои ҳазандахо низ гирифтаанд. Ҳазандахо дар давраи пермъ васеъ паҳн шуданд, онҳо нафаскаҷии шушиӣ ва пардаи ҷанин гайдо карданд. Ба якумин ҳазандахо мотилозаврҳо мансуб мебошанд, ки дар давраи триас ҷои худро ба динозаврҳо доданд. Тахмин мекунанд, ки динозаврҳо ҳайвонҳои гармхун буданд аз ҳамин ҷабаб фаъолона ҳаёт ба сар мебурданд. Лекин онҳо 65 млн. сол пеш аз ин мурда рафтаанд. Дар Ҷарбари динозаврҳо гурӯҳи ширхӯрони муъаккаб зиндагӣ мекарданд. Онҳо аз гурӯҳи терапсидҳои дарранда пайдо шуда буданд. Онҳо ба мӯина пушида шуда буданд. Ширхӯрон аз рӯй пайдо шудани ҷунин ҳусусиятҳо ҳосилшавии ҳамроҳак; таъмини насл бо шир, инкишофи системаи асад, гармхунӣ ва ғайра ба қисми пеши эволюция гузаштанд. Дар давраи сейӯми ширхӯрон дар рӯй замин ҳело нағз нашъунамо ёфтанд. Эволюцияи пресшавии приматҳо дар таърихи ҳаёт бој и аввал ба пайдошудани одам оварда рассид. Ҳусусиятҳои асосии эволюцияи олами ҳайвонот аз инҳо иборат мебошанд.

1. Инкишофи босуръати бисъёргӯҳӣрагиҳо ба мураккабшавӣ, маҳсусгардии бофта, ва Ѹамай системаҳо узвҳо оварда расонид.

2. Скелетҳои соҳт, (дар буғумпойҳо) ва дарунӣ (дар мӯҳрадорон) ба вуҷуд омад. Скелет ҳаҷми максималии ҳайвонҳоро нигаҳ доштааст ва аз муҳити беруна муҳофизат кардааст.

3. Давраҳои мутамарказшавӣ ва дифференциацияшавӣ ба вуҷуд омаданд ва тақмил ёфтанд. Ин аз рӯдаковокӯ то ширхӯрон давом кардааст. Аз ин тавра тақсимшавии ҳашаротҳо ва мӯҳадорон ба вуҷуд омад.

БОБИ 12. ПАЙДОИШИ ОДАМ /АНТРОПОГЕНЕЗ/

Проблемаи пайдоиши одам яке аз масъалаҳои асосии таълимоти эволюционӣ ба шумор меравад. Бинобарон ин масъала аз давраҳои қадим ҳалли худро талаб мекард ва диққати бисъёр олимону равишэнфиксронро ба худ ҷалб мекард. Дар ҳалли ин масъала олимон аз рӯи ақидаҳои худ ба идеалистон ва материалистон таҳсил мешуданд. Гурӯҳи якум ақидаи оғарида шудани одам ва тағъирнаёфтани онро тарафдори мекарданд. Дар асоси ин равия таълимоти креационизм пайдо шуда буд. Бо роҳи табии пайдо шудани одамиро равияни дуйум материализм эътироф мекунад. Дар баробари пайдо шудани таълимоти эволюционӣ тарафдорони идеализм оид ба пайдоигӣ одам шикаст хурданд. Дағ асоси маълумотҳои атомияи қиёсӣ-морфологӣ, эмбриологӣ, палеонтологӣ пайдоиш ва ҷои одам дар системаи олами ҳайвонот аз нуқтаи назари илми исбот карда шуд.

БА ВУҶУД ӮМАДАНИ ТАСАВВУРОТ ОИД БА ПАЙДОИШИ ОДАМ.

Аввалин маълумотҳои оид ба пайдоиши одам дар таълиғотҳои файласуфони Юнони қадим Анаксимен, Анаксимандр ва дигарон пайдо шуда буданд. Онҳо таълим медоданд, ки тамом мавҷудоти зинда дар натиҷаи аз тарафи оғтесӣ гарм кардани лой дар об пайдо шудаанд ва баъд ба ҳуҷки баромадаанд. Одам ҳам бо ҳамин роҳ аз он ҳайвонҳо пайдо шудааст. Энимони Юнони қадим монандини Одаму маймунҳои одамшаклро ба эътибор гирифта, маймунҳои одамшаклро “одамсии ҷангалий” меномиданд.

К. Линней аз тарафи худо оғзида шудани одамро эътироф мекунад, лекин монандини одамро ба маймунҳо ба назар гирифта одамро бо маймунҳо якҷоя ба қатори приматҳо дохил кард. Дар охирин асри XУІІ ибтидои асри XIX тасаввуроти эволюционии ибтидоӣ оид ба эволюцияи одам пайдо шуд. Табиатшиносини рус А.Каверзнев одаму ҳайвонро ба ҳам муқоиса карда монандини онҳоро муайян карда буд. Гурба, шер, паланг, маймун ва одамро ба як оила дохил намуд. Назарияи бо роҳи табии пайдо шудани одам бори аввал аз тарафи табиатшиноси франҷавӣ Ж.Б.Ламарк пешниҳод карда шуда буд. Вай дар “Фалсафаи зоология” ном асари худ эволюцияи